

Абдушарифи Бокизода

# ЗАКОТ ВА ҶОЙГОХИ ОН ДАР НИЗОМИ ИСЛОМ

Душанбе-2006

ББК 86.38+87.717

3 - 21

*Муаллиф: Абдушарифи Бокизода*

*Тарроҳ ва муҳаррир:*

*Муҳаммадсиддиқи Комил*

*Хуруфчин: Файзалии Додарбек*

Чамъе аз дӯстон муддатҳо боз хоҳиш доштанд, ки дар мавзӯи закот чизе ба риштаи таҳрир дароварам. Зоро то ҳанӯз ба забони тоҷикӣ маълумоти муфассале дар мавзӯи закот дар ихтиёри оммаи мардум вучуд надошт. Банда бо дарназардошти ниёзи фарҳангии ҷомеъа ва риъояи хотири дӯстон ба таҳия ва гирдоварии маводи омӯзиший дар ин боб пардохтам ва инак, ба фазлу кӯмаки Парвардигор орзуи онҳо ҷомаи амал пӯшид.

Китоб ба он ҷамъи муҳиббон ва дӯстони ошно эҳдо мегардад!

Китоб дар нашриёти

**ОШНО»**

бо төъдоди 500 нусха нашр шуд.

Чопи оғсетӣ. Когази оғсетӣ №1. 10 ҷузъи чопӣ.

Тамоми ҳуқуқҳои табъ ва нашри китоб  
барои муаллифаш маҳфуз мебошанд.

## **БИСМИЛЛОҲИР РАҲМОНИР РАҲИМ**

**Алҳамду лиллоҳ вассалоту  
вассалому ъало расулиллоҳ ва ъало  
олиҳи ва саҳбиҳи ва ман волоҳу**

### **О Ф О З И С У Х А Н**

Ислом тарҳи мутакомили илоҳӣ мебошад. Тамоми бахшҳои он ба ҳам то ҷое алоқаманд ва дар иртибот мебошанд, ки дар танҳоӣ ҳеч қисмате аз он моҳияти аслии худро ба таври комил ифода карда наметавонад.

Вақте дар ҷомеъа он комплекси (тарҳи) илоҳӣ комилан мавриди татбиқ қарор нағирад, қисматҳои ҷудогонаи он ҳеч гоҳ натиҷаҳои дилхоро ба бор оварда наметавонанд.

Дар ҳолати дарёftи шинохтҳои дурусте аз арзишҳои волои Ислом низ бояд он тарҳи мутакомили илоҳӣ ба таври пурра мавриди омӯзиш қарор гирад. Вақте мо ягон мавзӯъеро мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор медиҳем, бояд онро ҳамчун ҳалқае аз он тарҳи фарогири илоҳӣ мутолиъа намоем. Зоро мо аз асосҳои арзишии Ислом вақте мағҳуми дуруст ва шинохти муносибера ба даст меоварем, ки онҳо дар маҷмӯъ ва бо риояи пайванди занҷираҳояшон бо якдигар мавриди омӯзиш қарор гиранд.

Масалан, закот дар зимни низоми иқтисодии Ислом сирф яке аз пардохтҳои молӣ ва бочи давлатӣ ба шумор намеравад, балки дар силсилаи шинохтҳои эътиқодӣ ва боварҳои имонӣ рукни муҳимме аз ақида ва зербинои динро ташкил медидад. Дар айни ҳоле, ки он эҳтиёчи ниёзмандони ҷомеъаро бароварда месозад, яке аз муҳимтарин ибодатҳо низ ба шумор меравад. Вақте мо ҷанбаҳои молӣ ва аҳкоми онро дар буъди (паҳлӯи) иқтисодӣ мавриди омӯзиш қарор медиҳем, бояд ҷанбаҳои дигари онро дар бахши эътиқодӣ ва ҷойгоҳи онро дар пешгоҳи Ҳудованд ба унвони болотарин ибодат низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор диҳем.

Имрӯз тақдим намудани намунаи дурусте аз шинохтҳои исломӣ ва шиносонидани арзишҳои волои он барои ҷомеъа пурарзиштарин кори як нависанда ба шумор меравад. Дар миёни амвоҷи таблиғотии пурҳаҷме, ки имрӯзҳо бар зидди арзишҳои исломӣ мутамарказ гардидааст, ҳимояи ҳамаҷонибаи ҳавзаи фарҳангии он вазифаи муқаддаси ҳар мусалмони оғоҳ ба шумор меравад.

Бар асоси барномаҳои фарҳангзудоие, ки дар қишварҳои ақибафтода ва ҷаҳони сеюм мавриди татбиқ қарор гирифт, яке аз бандҳои он ҳамон зишт нишон додани ҷеҳраи маориф ва арзишҳои инсонии Ислом буд. Дар марҳалаи баъдӣ барои аз пой даровардани таҳарруқ ва пӯёни ойини Ислом ба он ранги сирф маънавӣ ва пӯшиши рӯҳонӣ бахшида шуд. Сипас, ҳамон тавре аз ҷанбаи ама-

лӣ дин аз сиёsat чудо сохта шуд, аз ҷанбаи фикрӣ ва назариявӣ низ он дуро аз ҳам чудо сохтанд.

Ин андешаҳо дар афкори умуми наслҳои баъдии мусалмонон то ҷое таъсир гузошт, ки ҳатто онҳо дар айни ҳоле ки ба Ислом ба унвони дини илоҳӣ эътиқод доранд, вазифаи динро аз сиёsat чудо медонанд. Вазифаи давлатро идораи дунё ва корҳои вобаста ба он ва вазифаи динро расидагӣ ба корҳои охират ва тараддуди он дунё мепиндоранд.

Ин андеша то ҷое дар рагу решай мардум нуғуз намудааст, ки аксаран аз тасавvuри тарҳи мутакомили Ислом ба унвони як воҳиди таҷzияnopазир очиз гаштаанд ва динро дар миёни чаҳордевори корҳои маънавӣ ва охират маҳдуд медонанд.

Аз ин чост, ки вакте калимаҳоero аз қабили Низоми

Ра-  
вишҳои

Муносибатҳои хо-  
наводагӣ дар қонуни мадани Ислом» ва .... ме-  
шунаванд, бо тааҷҷуб мепурсанд: Оё дар Ислом  
низ чунин чизҳо вучуд доранд?

Бар ҳамин асос, барои ошноии ҳарчи бештари мардум ба арзишҳои волои Ислом хостем дар бораи фаризаи закот, мағҳум, арзиши инсонӣ ва иҷтимоӣ ва дигар ҳусусиятҳои он сухане гуфта бошем ва бо ҳамин дар роҳи баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии динии онҳо сахми худро гузошта бошем.

## ЗАКОТ РУКНИ СЕЮМИ БИНОИ ИСЛОМ АСТ

Закот дар миёни панҷ рукни бинои Ислом яке аз се рукни муҳимтарини он ба шумор меравад, ки мавҷудият ва бақои имон ва исломи банда ба онҳо вобастагӣ дорад.

Агар яке аз ин се рукн ҳалалдор гардад ва ё аз байн биравад, имон ва исломи банда низ ба ҳамон андоза осеб мебинад ва ё комилан аз байн меравад. Калимаи шаҳодат ба манзалаи дарвоза-ест, ки инсон бо гуфтани он вориди бинои Ислом мегардад. Табиъист, ки бе таҳаққуқ ва мавҷудияти он, яъне бе шаҳодат додан ба ягона-гии Парвардигор ва ба паёмбарии ҳазрати Муҳаммад (с) ҳеч гуна имоне барои банда ҳосил намешавад.

Намоз ва закот низ асос ва шоҳсугуни бинои Ислом ба шумор мераванд. Бе мавҷудияти онҳо ҳеч гуна имон ва исломе барои банда мавҷудият пайдо намекунад. Қасдан ва дониста ба ҷой нао-вардани онҳо ҳама чизро аз байн мебарад ва одамро аз доираи Ислом хориҷ месозад. Бинобар ин, дар иршодоти Паёмбар (с) омадааст, ки *о-силаи миёни инсон ва қуфр намоз аст ва тарқ на-мудани он бандаро ба марзи қуфр мерасонад»* Рӯза ва ҳаҷ низ ду рукни дигари бинои Ислом мебошанд. Тарки онҳо аз ҷумлаи гуноҳони бузург ба шумор меравад. Вале бо вучуди он ба тарки онҳо бандана аз Ислом хориҷ намегардад. Тар-

ки намозу закот бошад, имони бандаро зери са-  
вол мебарад ва ўро ба сарҳади қуфр мерасонад.

Закот дар Куръон дар бештар аз ҳаштоду ду  
оят зикр гардидааст, ки дар тамоми онҳо бо на-  
моз якҷо зикр гардидааст. Бар ҳамин асос  
саҳобагони Расули Худо (с) закотро дар ҳукм низ  
аз намоз чудо надонистаанд. Дар замони ҳазрати  
Абубакр (р) қабилаҳои дуру наздики сарзамини  
Арабистон аз дин баргаштанд. Баъзе аз онҳо аз  
дин комилан ва қисми дигарашон ба таври ҷузъӣ  
аз дин хориҷ гаштанд. Ин ғурӯҳи дуюми баргаш-  
тагон ҳамин рукни муҳимми Ислом, яъне закотро  
тарк намуда, аз пардохтани он сар пешиданд.  
Ҳазрати Абубакр (р) бо иттифоқи тамоми  
саҳобагон онҳоро низ аз дин хориҷ дониста,  
барои хомӯш намудани оташи қуфри онҳо сипоҳи  
Исломро равона соҳт.

Зеро Ислом дар ҳарду бахши эътиқодӣ ва ама-  
лӣ тарҳи (комплекси) мутакомил ва  
таҷзиянопазир аст. Закот дар ҳукм аз қалимаи  
шаҳодат ва намоз ҳеч фарқе надорад. Ислом дар  
ҳарду бахш, яъне ҳам дар бовар намудан ба ши-  
нохтҳои эътиқодӣ ва ҳам дар татбиқи барнома-  
ҳои амалии худ доираи васеъеро муайян наму-  
дааст. Паймудани равиши миёна ва риояи ҳадди  
эътидолро ҳам дар пазириши боварҳои имонӣ ва  
ҷониби этиқодӣ ва ҳам дар барномаҳои амалии  
шариъат тавсия намудааст. Ислом ҳамон тавре  
тундравии эътиқодӣ ва ифратгарӣ дар амалро  
дӯст намедорад, инчунин, бетафовутӣ нисбат ба

арзишҳои он ва таназзули шахсияти маънавӣ ва  
рӯҳии инсонро низ намепазирад. Барои ҳарду  
ҷониби он сарҳади муайяне гузоштааст, вале ра-  
виши миёнаро дар ҳаёти банда мавриди ситоиш  
қарор додааст.

Аз ин рӯ, вақте ҷанбаи динӣ ва пойбандии ах-  
лоқии шахсияти инсон то сарҳади бетафовутии  
имонӣ таназзул пайдо намояд, ки аз гузоридани  
намоз ва пардохтани закот қасдан ва дониста ҳу-  
ддорӣ намояд, вай дар ин ҳолат аз доираи имон  
хориҷ мегардад.

Ин назари ҷумҳури донишмандон ва фақеҳони  
аҳли суннат мебошад. Зеро дар тамоми ривоятҳо  
монеъшавандагони закот зикр шудааст ва қасдан  
ва дониста напардохтани закот ба маънои инко-  
ри он мебошад. Инкор намудани ҳукме аз аҳкоми  
илоҳӣ, ки фарзияти он бо китоби Худо ва сунна-  
ти Расули акрам (с) ба таври қатъӣ собит гарди-  
дааст, қуфр ва баргаштан аз дин ба шумор мера-  
вад.

Вале агар закотро аз рӯи ноогоҳӣ ва бехабарӣ  
аз фарзияти он ва ё аз рӯи бухли нафсаш напар-  
дозад, дар ин ҳолат муртакиби гуноҳи бузург мегардад,  
ҳарчанд ҳанӯз аз доираи Ислом ва аз  
марзи имон хориҷ дониста намешавад.

Вақте Ҳудованд барои шахсе болотарин неъ-  
мати зиндагӣ - неъмати имон ва Исломро насиб  
гардонад ва барои ў аз молу дороии дунё низ  
рӯзӣ бинад, пас бояд ба шукрони он ду неъмат  
фаризаи илоҳӣ ва ҳукуқҳои муқарраргардидаи

молиро бо дасти боз ва дили кушода ба чой оварад. Ба чой овардани ин фаризаи илоҳӣ нишонаи мавҷудияти имон дар ботини инсон аст, нишонаи эътирофи банда ба ягонагии Парвардигор ва нишонаи пазириши китобҳо ва паёмбарони Ӯ мебошад.

### ЗАКОТ РОҲИ ТАКОМУЛИ ШАҲСИЯТИ ИНСОН АСТ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيمْ ھَا ...

(закоте) бигир, ки онҳоро (ба воситаи он) пок ва тазкия намой». (Сураи Тавба, 103)

Ягона ва муҳимтарин ҳикмате, ки Худованд аз машрӯъияти фаризаи закот баён намудааст, поксозии зербинои шахсияти инсон - нафс ва дар роҳи такомули ҳамаҷониба қарор додани он аст. Ояти боло аз миёни тамоми оятҳое, ки дар бораи ҳукм, пардоҳт, масрафҳо ва ...-и закот сухан гуфтаанд, танҳо ба ҳикмати он ишора менамояд. Пок гардонидани нафс ва барои такомули ҳамаҷониба омода сохтани он қадами дуюм дар роҳи такомул ва созандагии шахсияти инсон мебошад.

Ислом, умуман, дар тамоми дигаргуниҳои иҷтимоӣ аз эҷоди таҳаввул ва созандагӣ дар нафс ва шахсияти инсон ба унвони асос ва нахустин хишти бинои ҷомеъа шурӯъ менамояд. Ва ҳамин равиши бунёдкориро дар тазкияи рӯҳ, пок гардонидани нафс ва сохтани шахсияти инсон

низ ба кор мебарад. Аввал онро аз нопокиҳои эътиқодӣ, палидиҳои нафсонӣ, уқдаҳои рӯҳӣ ва дигар олудагиҳои ботинӣ (қалбӣ) пок сохта, замини шукуфоиро дар вучуди вай омода мегардонад. Сипас бо қарор додани он дар ҷодаи такомули инсонӣ қадами дуюмро мебардорад. Бо муолиҷаи нафс ва рӯҳи ӯ аз русуботи андешаҳои бемаъно, бозмондаҳои пучи эътиқодӣ ва олудагиҳои нафсонӣ, ки дар истилоҳоти қуръонӣ ба онҳо бемориҳои қалбӣ ва дардҳои равонӣ гуфта мешавад, замини дилҳоро барои нуфузи андешаҳои илоҳӣ ва сохтани шахсияти нави инсонӣ омода месозад.

Бо ҳамин, шахсияти инсонро дар ҷойгоҳи арзандае гузашта, дидай ақлу ботинашро ба рӯи ҳама чиз меқушояд. Вай дар ин ҳолат сарчашмаи ризқу дороӣ, бардавомии муваффақиятҳои зиндагонӣ, ҳадафи ба даст овардани онҳо ва поёни кори худро Худо ва ба сӯи Худо мебинад.

Закот, пеш аз ҳама, натиҷаҳои мусбат ва ме ваҳои худро дар вучуди шахси закотдиҳанда ба бор меоварад. Ӯро ба фарди нексиришт, хайроҳ ва нерӯи фаъоли ҷомеъа табдил медиҳад. Дигар вай на ҳамчун як инсони бетараф, фурсатталаб ва бори гарони ҷомеъа ва ҳамдиёрони худ боқӣ мемонад, балки дар сарнавишти наслҳои миллат ва тақдирӣ ояндаи кишвараш дилсӯзона саҳм мегузорад. Зоро рӯҳ ва нафси ӯ қаблан аз бандагии молу дороӣ ва хирсу дилбастагии дунё озод гашта, аз нигарониҳои рӯҳӣ ва уқдаҳои нафсӣ дар оромиш ба сар мебарад.

Аслан Ислом аз доштани молу сарват, истифодай комил аз дастовардҳои илму дониш ва таъмини рафоҳи фард ва ҷомеъа на танҳо нахӣ нафармудааст, балки андӯхтани молу сарватро барои пешбурди обрӯманданаи зиндагӣ ва аз роҳҳои машрӯъ, ҳамчунин тавсияи иқтисодӣ ва бозаргонии кишварҳои исломиро яке аз муҳимтарин фароизи иҷтимоӣ барои ҳар мусалмон медонад. На танҳо истифодаи солим аз дастовардҳои илму дониш ва таъмини рафоҳи иҷтимоӣро писандидааст, балки омодагӣ барои пешрафтҳои ҳамаҷониба ва васеътари илмӣ ва таъмини обрӯманданаи ниёзҳои ҷомеъа ва иқтидору шуқӯҳи иқтисодии кишварро аз ҷумлаи воҷиботи иҷтимоӣ ва арзишҳои эътиқодӣ донистааст. Шахси мусалмон дар арсаҳои гуногуни созандагии кишвар ва фаъолиятҳои иҷтимоӣ, агар нияти худро бо Ҳудо бипайвандад, дар меҳроби ибодати Ҳудо қарор мегирад.

Вақте аз назари Ислом барои закотдиҳандагон он қадар аҷру савоб ва арзиши амалий дар пешгоҳи Ҳудованд муайян гардида ва барои одамони неку дастбахайр подоши азиме дар назар гирифта шудааст, пас ин ҳамаро бе кору талош, бе ба даст овардани молу сарват ва бе бакоргирии дигар имкониятҳои моддӣ чӣ гуна метавон ҳосил намуд?

Он чи аз назари Ислом мавриди мазаммат ва накӯҳиш қарор гирифтааст, ҳамон моландӯзӣ, ҳирсу бандагии дунё ва ба факру бенавой қашидани мардуми мусалмон мебошад. Ҷамъоварии молу сарват вақте моландӯзӣ ба шумор меояд, ки

аз роҳҳои ғайри машрӯъ ба даст оварда шавад ва дар он ҳуқуқҳои молии Ҳудованд ва арзишҳои ахлоқии Ислом риоя нагарданд. Дар он сурат ҳар гуна кору талош дар роҳи ба даст овардани молу сарват ва дигар имкониятҳои рафоҳӣ моландӯзӣ ба шумор рафта, нишонаи дилбастагии инсон ба дунё мебошад. Чунин инсонҳо аслан ба ҷуз бенавотар гардонидани мардуми камбағал ҳадафи дигаре надоранд.

Ҳудованд дар ояти 77-уми сураи Қасас ҳолати эътидол ва равиши писандидаеро дар мавзӯъи истифода аз сарвату дорӣ барои мӯъминон баён мефармояд:

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ أَلَّدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
مِنْ أَلْدُنِيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

чи Ҳудо барои ту ато намудааст, сарои охиратро бичӯ ва баҳраи худро аз дунё низ фаромӯш насоз ва некӯӣ кун, ҳамон гуна, ки Ҳудо ба ту некӯӣ намудааст. Ва фасоду (табоҳи)-ро дар рӯи замин маҷӯ. Зоро Ҳудованд ҳеч гоҳ фасодкоронро дӯст намедорад». (Сураи Қасас, 77)

Ба даст овардани молу сарват аз роҳҳои ғайри машрӯъ, ҳамчунин, напардоҳтани ҳуқуқҳои Ҳудованд аз он аз назари Қуръон фасоди молие ба шумор меоянд, ки Ҳудованд аз он нахӣ фармудааст.

Куръони карим дар се оят (оятҳои 151-уми сураи Бақара, 164-уми сураи Оли Имрон ва 2-уми сураи Ҷумъа) равиши амалии Паёмбар (с)-ро дар сохтани шахсияти инсон, ки зербино ва асоси чомеъи солим мебошад, дар се марҳала муайян намудааст:

1. Марҳалаи хондани оятҳои Худованд бар мардум ва ошно намудани онҳо ба Парвардиго-рашон аз роҳи нишонаҳои қудрат ва ҳикмати Ӯ дар олами оғариниш.

Дар ин марҳала Паёмбар (с) оятҳои Худоро бар мардум меҳонад ва бо ҷалб намудани андешаи солими онҳо ба нишонаҳои азамату тавоной ва зебоиҳои назму ҳикмати Худованд дар сар то сари олами оғариниш афкори солимро ба сӯи сарчашмаи ҳастӣ - Худованд роҳнамоӣ месозад. То онҳо бо дидани ваҳдат ва ягонагӣ дар низоми оғариниш ба ягонагии Худованд дар ҳолиқият (оғаридгорӣ), рубубият (парвардигорӣ; идора ва гардонидани ҷарҳи оғариниш дар мадори зиндагонӣ) ва улуҳият (Худои)-и Ӯ роҳ ёбанд. Ин марҳаларо донишмандон марҳалаи эҷоди таҳаввули фикрӣ ва ҷиҳатбахшии ҳадафноки афкори чомеъа дар шоҳроҳи такомули инсонӣ мепонанд. Марҳалаи якуми бинои шахсияти инсон бо эҷоди таҳаввули фикрӣ ва маърифатбахшии имонӣ оғоз мегардад.

2. Пас аз он заминаи марҳалаи сохтани амалии шахсияти инсон фароҳам мегардад. Вақте андешаи инсон бо эҷоди таҳаввули имонӣ ва дар партави арзишҳои инсонӣ рехта мешавад, заминҳои дигаргунии рӯҳӣ ва созандагии нафс ба

вучуд меоянд. Қадами дуюм амалан поксозии нафс ва парвариши рӯҳи инсон дар ҷодаи такомули маънавӣ мебошад. Дар Қуръон марҳалаи аввал марҳалаи хондани оятҳои Худованд бар мардум ва ин марҳалаи тазкия ва поксозии нафси онҳо дониста шудааст.

3. Дар марҳалаи сеюм, ки дигар шахсияти инсон қадамҳои устуворе дар роҳи такомули маънавии худ бардоштааст, даврони тозае барои ӯ фаро мерасад. Даврони фарогирии илму ҳикмат, омӯзиши китобу суннат ва барозандагии иҷтимоӣ ва маънавии онҳо пеш меояд.

Ин марҳаларо Қуръон - марҳалаи омӯзиши китобу ҳикмат (ва дигар дастовардҳои иҷтимоӣ) медонад.

Вақте мо мавзӯъи закотро дар миёни оятҳои Қуръон мавриди омӯзиш қарор медиҳем, мебинем, ки Худованд осор ва натиҷаҳои онро дар раванди такомули шахсияти инсон дар ду марҳалаи тазкия ва дастовардҳои иҷтимоӣ бештар баён намудааст. Яъне инфоқи дар роҳи Худо, пардохтҳои молӣ ва баровардани ҳуқуқҳои Худованд вақте ҷанбаи худоӣ мегиранд ва барои ӯ нафъе доранд, ки аллакай андешаҳои маънавӣ ва шинохтҳои эътиқодии вай қолаби имонро гирифта бошанд.

Дар марҳалаи тазкияи рӯҳӣ ва пок гардонидани нафси инсон дар канори дигар барномаҳои шахсиятсози Ислом инфоқи мол дар роҳи Худо ва ба масраф расонидани он дар ҳимояи қишироҳи камбизоати чомеъа нақши басо муҳимме мебозад. Ояти 103-уми сураи Тавба ҳамин воқеъиятро

баён медорад. *Аз молҳои онҳо садақаे бигир, (ки ба воситай он) онҳоро пок ва тазкия намой».*

Ояти 114-уми сураи Ҳуд низ ба таъсири некиҳо дар поксозии нафс ва тазкияи рӯҳи инсон таъкид менамояд:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ الْسَّيِّئَاتِ ۝ ذَلِكَ ذِكْرٌ



Бешак, некиҳо бадиҳоро аз байн мебаранд. Ин ёдовариест барои пандгирандагон». (Сураи Ҳуд, 114)

Инсон бо анҷом додани некиҳо сафҳаи замири худро аз бадиҳо пок месозад ва рӯҳашро аз олудагиҳо тазкия менамояд.

#### АЗ ИНФОҚҲОИ ЧАВОНМАРДОНА ТО ЗАКОТИ ФАРЗӢ

Бинобар ин, Қуръон аввал андеша ва асли инфоқ дар роҳи Худо, аз худгузаштагиҳои молӣ ва фидокорию эҳсонро барои пешрафти чомеъа дар рӯҳи мардум парваронид. Назарияи арзиши имонӣ ва асоси ибодӣ доштани некӯкорӣ ва сарфи мол дар роҳи Худоро дар қалбҳо устувор намуд ва аз онҳо шахсиятҳои такомулёфтai иҷтимоъие ба бор овард, ки тамоми иззату шараф ва ифтихору саодати ду ҷаҳони худро дар базлу ҷавонмардӣ медонистанд.

Аввал Қуръон аҷру савоби афзояндаи некиӯ инфоқ дар роҳи Худо ва навозишҳои бекаронаи боргоҳи Ҳудовандро барои пазириши некиҳои

бандагон баён дошта, арзиши сарфи молро дар пешбурди ҳадафҳои ҳаққи чомеъа бозгӯ менамояд:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنِفِّقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Худо сарф менамоянд, ба монанди донаест, ки ҳафт хӯша бирӯёнад (ва) дар ҳар хӯши он сад дона мавҷуд бошад. (Боз) Ҳудованд барои ҳар касе, ки бихоҳад, онро ҷандин баробар зиёд меғардонад. Ва (денишу неъмати) Ҳудованд густарда (ва Ӯ аз ҳама чиз ) огоҳ аст». (Сураи Бақара, 261)

Яъне Ҳудованд аҷри некӣ ва инфоқи бандаро ғоҳо то ҳафтсад баробар афзоиш медиҳад, ба монанди донае, ки ба замини кишт пошида мешавад ва аз он ғандуме бо ҳафт хӯша мерӯяд, ки ҳар хӯши он сад дона дар худ дорад.

Қуръон дар идомаи роҳи созандагии худ дар ҳарду давраи маккӣ ва мадании даъват бо равишҳои гуногун мусалмононро ба инфоқу эҳсон ташвиқ мекард. Навъҳои гуногуни инфоқи молӣ ва миқдори онро муайян намесоҳт, балки онро ба нерӯи имон, ангезаҳои худой, эҳсоси масъулияти бародарии имонӣ ва ба пайвандҳои гуногуни иҷтимоъии мусалмонон voguzor мекард.

Дар Куръони карим мебинем, ки мӯъминон ду бор пурсидаанд, ки чӣ чизеро инфоқ намоянд? Вале дар ҳарду маврид дар бораи ин ки аз чӣ навъ моле инфоқ намоянд, ҷавоби равшане наомадааст. Зоро ҳанӯз замони баёни навъ ва таъиини миқдори он нарасида буд. Балки онҳоро бо услуби роҳнамоиҳо зебои худ ба мавзеъхое роҳ менамояд, ки эҳсону инфоқ ба онҳо дар мақоми аввал қарор дорад:

وَسَّعُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ ...

Бигӯ: (молу дороии) зоид (аз ниёзи худ)-ро инфоқ кунед:» (Сураи Бақара, 219).

Ҳамчунин мефармояд:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ  
فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبُينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنُ السَّبِيلِ وَمَا  
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

мепурсанд, ки чӣ чизро инфоқ (сарф) кунанд? Бигӯ : Ҳар (молу дороии) поку ҳалолеро, ки сарф менамоед, онро барои падару модар, хешновандон, ятимон, дармондагон ва дар роҳмондагон сарф намоед. Ва ҳар кори неке, ки анҷом медиҳед, Ҳудованд аз он огоҳ аст». (Сураи Бақара, 215)

Дар ояти 7-уми сураи Ҳадид Куръон инфоқро дар канори имони ба Ҳудо ва Расули Ҳудо ( с ) зикр намуда, ҳамон арзиши ибодӣ доштани онро баён намудааст:

ءَامُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ

فَالَّذِينَ ءَامُنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرُ كَبِيرٍ

ва Паёмбари Ӯ имон биёваред ва аз он чӣ, ки Ҳудованд шуморо вакил ва ҷойнишини худ дар он қарор додааст, инфоқ намоед. Пас барои онҳое, ки аз миёни шумо имон овардаанд ва инфоқ намудаанд, аҷри бузургест». (Сураи Ҳадид, 7)

Ин ҷараёни тарбиявии Куръон дар ташаккул ва сохтани шахсияти имонии мусалмонон ҳамчунон идома дошт, то пас аз ҳичрат ҷомеъаи навпои мусалмонон ба вучуд омад. Онҳо сохтори нави зиндагониро ба роҳ андохтанд, ки густарии пайванҷҳо ва сохтори нави иқтисодиро тақозо мекард. Аз ҷониби дигар, онҳо ду марҳалаи қаблиро- марҳалаи таҳаввули фикрӣ ва ташаккули имонӣ ва марҳалаи тазкияи рӯҳӣ ва рехта шудани қолаби шахсияти мустақили имониро бомуваффақият аз сар гузаронида буданд.

Ин ҷо буд, ки Ҳудованд закотро ба унвони яке аз руҳҳои Ислом ва фаризаи илоҳӣ бар мусалмонон фарз гардонид. Фаризаи закот ба ҳамин тартиб дар паҳлӯи шаҳодат ба ягонагии Ҳудованд ва фаризаи намоз қарор гирифт ва ҳар се ба

якчоягӣ шиори Ислом ва шарти дохил шудан ба ойини илоҳӣ муайян гардианд. Худованд барои дуруст гардидани имони одамоне, ки баъдҳо ба он ҷомеъаи мусалмонон мепайвастанд, қабули ин се асли муҳимми Исломро шарт донистааст, он ҷо ки мефармояд:

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِتَّوْا الزَّكُوْةَ فَخَلُوا  
سَبِّلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

карданд ва намозро барпо доштанд ва закоти молҳояшонро пардохт намуданд, дигар ба онҳо коре надошта бошед. Худованд, воқеъан ҳам, омурзанда ва бораҳмат аст». (Сураи Тавба, 5)

Дар ояти 11-уми ҳамин сурат боз мефармояд:

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِتَّوْا الزَّكُوْةَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي  
الْدِينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

о (онҳое, ки ҳанӯз исломро напази-руфтаанд ва дар муқобили мусалмонон қарор гирифтаанд) тавба карданд ва намозро барпо доштанд ва закотро пардохтанд, пас бародарони шумо дар дин мегарданд...». (Сураи Тавба, 11)

Чӣ тавре мебинем, Худованд дар имон оварданӣ ҳар шахс ва вориди ойини Ислом гардидани ӯ ин се асли муҳимро зарурӣ ва аз ҳам ҷудоинопазир донистааст.

Пас аз фарз гардидани закот ва муайян шудани навъи молҳое, ки аз онҳо закот дода мешавад,

ҳамчунин, муайян шудани миқдори нисоб ва ҳаҷми пардохти закот аз ҷониби шариъат он эҳсону инфоқҳои ҷавонмардона ва некиву садақаҳои гуногуне, ки ба суратҳои гуногун ва бо ангезаҳои имонӣ анҷом мегирифтанд, ба ҳамон сурати қаблӣ боқӣ монданд. Дари табаррӯъ ва ҷавонмардӣ ҳамеша ба рӯи мӯъминони нек боз гузашта шуд.

Пардохти закот бошад, гузашта аз он ки нишонаи ҷавонмардӣ ва камоли имонии шаҳсияти бандад ба шумор меравад, яке аз фарзҳои илоҳӣ ва муҳимтарин рукни Ислом низ дониста мешавад. Пардохти закот қуллаи такомули имонии бандад мӯъмин ба шумор меравад.

### ЗАКОТ МУҲИМТАРИН ОМИЛИ ТАЗКИЯИ РӮҲ АСТ

Закот, пеш аз он ки василаи таъмини ниёзҳои қишири бебизоъати ҷомеъа ва қӯмаке дар роҳи баровардани эҳтиёҷоти зиндагонии бахшे аз мардум бошад, муҳимтарин омили тазкияи рӯҳӣ ва такомули шаҳсияти худи закотдиҳанда мебошад. Пеш аз он ки қӯмак барои дигарон бошад, қӯмак барои соҳтани шаҳсияти худи закотдиҳанда аст.

Закот пеш аз он ки уқдаҳои рӯҳӣ ва бемориҳои нафсонии мардуми камбағалро нисбат ба сарватмандони ҷомеъа дармон намояд, ҳамин уқдаҳо ва бемориҳоро дар нафсу рӯҳи худи закотдиҳанда дармон мебахшад.

Худованд дар аввали сурати Бақара Куръонро василаи ҳидоят ва омили растагории муттақиён (одамони бо тақво ва дорои шаҳсияти имонӣ) дониста, се сифати муҳимми онҳоро бармешумо-

рад. Яъне Қуръон василаи ҳидоят ва омили рас-  
тагорӣ барои одамоне мебошад, ки ин се сифати  
муҳим дар ботин ва ҷавҳари шаҳсияти онҳо усту-  
вор гардида бошад. Таҳаққуқ ёфтани маҷмӯъи он  
сифатҳо дар ҷавҳари шаҳсияташон тақво номида  
мешавад.

الَّمِنْ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ  
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ

Ин китоби боазамат, ки ҳеч  
шубҳае дар он вуҷуд надорад, василаи ҳидояти  
муттакиён аст. Онҳое, ки ба ғайб имон меова-  
ранд, намозро барпо медоранд ва аз он чи баро-  
яшон рӯзӣ додаем, инфоқ менамоянд». (Сураи  
Бақара, 1-3).

Худованд дар ин оят он се рукни муҳимми Исломро  
дар канори ҳам зикр намуда, онҳоро  
сифатҳои камоли шаҳсияти инсон донистааст.

1. Имони ба ғайб;
2. Барпо доштани намоз;
3. Инфоқ дар роҳи Худо;

Ҳоло дигар хуб мушоҳида менамоем, ки намо-  
зу закот дар зимни муқаррапот ва руқнҳои Ислом  
то андозае аҳамият доранд, ки ҳамроҳи имони ба  
ғайб дар маҷмӯъ имон дониста шудаанд.  
Ҳарчанд тамоми руқнҳои Ислом ба имони ба  
Худо саҳт алоқамандӣ доранд, вале намозу закот

то ҷое ба он пайванд ҳӯрдаанд, ки дар сурати  
ҷудоӣ андохтан дар миёни онҳо дигар имонеро  
барои бандон тасаввур кардан номумкин аст. На-  
моз мазҳари амалии имони ба ғайб мебошад. Зе-  
ро беҳтар аз ҳама дар намоз метавон ҳаловати  
имон ва сифатҳои олии Худовандро дарк намуд  
ва дигар бахшҳои имонро ба таври шаффофтаре  
ба ёд овард.

Аммо закот ва инфоқ дар роҳи Худо далели  
амалӣ ва нишонаи воқеъӣ бар доштани имон ба  
Худо ва ба рӯзи қиёмат мебошад. Паёмбар (с)  
мефармояд:<sup>1</sup> Яъне закоту  
садақа далел ва нишонаи имондории бандон мебошад.

Намоз пайванди бандон бо Худост ва закот пай-  
ванди ӯ бо бандагони Худост.

Худованд дар васфи покони биҳиштӣ ҷаҳор  
сифатро ситудааст, ки яке аз онҳо инфоқ дар  
роҳи Худо мебошад. Онҳо маҷмӯъаи сифатҳо  
мебошанд, ки шаҳсияти инсонро полоиш ва рӯҳи  
ӯро парвариш дода, шоистаи биҳишт мегардо-  
нанд:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۗ

<sup>1</sup>. Саҳехи Муслим, 533. Суннани Тирмизӣ, 3517. ва...

اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٨﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي  
أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِّلصَّابِلِ وَالْخَرُومِ ﴿١٩﴾

, бешак, дар боғҳои биҳишт ва ҷашмаҳои он додаҳои Парвардигорашонро дарёфткунандаанд. Онҳо пеш аз ин (дар даврони зиндагонии худ)

- Некӯкор буданд;
- Андаке аз шабро меҳобиданд;
- Дар саҳаргоҳон ба истиғфор мепардоҳтанд ва
- Дар молу сарвати онҳо ҳиссаи муайяне ба-рои бечорагону мӯҳтоҷон дар назар гирифта шуда буд.

(Сураи Зориёт, 15-19)

Миқдори муваффақият ва нишонаи комёбии инсон дар полоиши нафс ва тазкияи рӯҳаш ба таҳаққуқ ёфтани бандҳои » дар васфи мӯъминони раstagор ва муваффақ саҳт вобастагӣ дорад. Худованд мефармояд:

فَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَشِيعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْوَمِينَ ﴿٥﴾ فَمَنِ

أَبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتْهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ سُكَافِظُونَ ﴿٨﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ﴿٩﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿١٠﴾

, мӯъминоне муваффақ ва комёб гардидаанд, ки:

1. Дар намози худ хошев башанд;
2. Аз лағву беҳудагӣ рӯйгардон (ва дур) башанд;
3. Закотро анҷомдиҳанд башанд;
4. Шармгоҳи худро ҳифзкунанда башанд....
5. Ба амонатҳо ва аҳди худ пойбанд ва онро нигоҳдоранд:
6. Бар намозҳои худ посдоранд башанд.

Ана ҳаминҳоанд он ворисоне, ки биҳишти фирдавсро соҳиб мегарданд (ва) дар он ҷовидона боқӣ мемонанд». (Сураи Мӯъминун, 1-11)

Худованд дар ин чо низ закотро омили муҳими тазкияи рӯҳӣ ва василаи корсози парваронидани шахсияти инсон зикр намуда, муваффақият ва комёбии ӯро дар охират ба ҳачми пойбандиаш ба он сифатҳо донистааст.

## МАФҲУМИ ЗАКОТ

Решай калимаи закот дар луғатномаҳо ба ду маъно омадааст. Яке нашъунамо ёфтан, ки бештар дар мавриди зироъатҳо ва растаниҳо ба кор меравад ва дигаре покиза ва шоиста гардидан, ки дар доираи васеъе аз инсон, зироъат ва ... ба кор меравад. Ин ду маъни ҳамреша дар асл ба ҳам иртиботи наздике доранд. Зеро пас аз пок гаридани вучуди ҳар чиз аз пасмондаҳои манғӣ заминани рушду нумӯ ва шукуфоии он фароҳам мегардад. Вақте зироъат хуб нашъунамо ёбад, зака-заръу мегӯянд. Вақте ҳайвон бо забҳ ҳалол мегардад, онро закот, яъне пок гаштан мегӯянд.

Покизагии рӯҳӣ, барозандагии шахсият ва парваридани нафси инсон бо некӯихоро тазаккӣ ва тазкия гуфта мешавад. Тазаккӣ ва тазкия, ки ба маъни парвариш додани нафсу рӯҳи одамӣ дар гулбоғи маънавиёт ва накӯихо ва қарор додани ҷавҳари шахсияти ў дар масири рушду нумӯи имонӣ мебошад, дар Қуръони карим бисёр зикр шудаанд. Ин ду калима низ аз ҳамон решай калимаи закот гирифта шудаанд.

Калимаи закот, ки дар истилоҳи шариат ба маъни ибодати маҳсус ва севвумин рукни муҳими Ислом ба кор рафтааст, ба ҳарду маъни ҳамрешаи худ саҳт алоқамандӣ дорад. Зеро закот нахуст омили покизагии рӯҳӣ ва василаи парвардани ҷавҳари шахсияти одамӣ дар роҳи начобату бузургмардӣ ва дуввум, сабаби рушду нумӯ, покизагӣ ва фуруд омадани баракоти Худованд бар молу сарвати шахси закотдиҳанда мебошад.

Худованд дар оятҳои гуногуни Қуръон ба василаҳои таъсиргузор дар ҷавҳари шахсияти одамӣ ва омилҳои асосии тазкиябахшандай он ишораҳо намудааст. Дар ҷое асоси тазкияи рӯҳи одамӣ ва покизагии шахсияти ўро ба худ нисбат додааст: **«лки Худованд ҳар киро бихоҳад, тазкия менамояд»**.<sup>2</sup> Тазкияи Худованд аз муҷаҳҳаз намудани башарият бо барномаи комилу созанд ва додани тавфиқи бандагию худсозӣ барои инсонҳо иборат мебошад.

Аmmo интиҳоби барномаи тазкияи рӯҳӣ ва худсозиро дар дигар оятҳо ба худи одамон voguzor намуда, онро ягона роҳи растагории инсон донистааст.

«**ат растагор гардидааст».<sup>3</sup> Ҳар касе покиза гардад, воқеан ҳам, растагор гардидааст».<sup>4</sup>**

Дар ояти 13-уми сураи Марям Худованд ибодатро, ба монанди намозу закот, роҳу василаи тазкияи рӯҳӣ ва покизагии нафси одамӣ гуфтааст.

«**д ва васили покизагие (ибодате) ато кардем».<sup>5</sup>**

Пас пардоҳти ҳуқуқҳои молии Худованд, ки дар истилоҳи шаръ ба он закот гуфта мешавад, ҳамон маъни луғавии худро ҳам дар шахси закотдиҳанда, ҳам дар хонаводаи ў ва ҳам дар молу сарваташ таҳаққуқ мебахшад. Бо баргашт ба мағҳуми луғавии калимаи закот ҳикмати машрӯъияти он, ки дар ояти 103-уми сураи Тавба

<sup>2</sup>. Сураи Нисо, 49.

<sup>3</sup>. Сураи Шамс, 9.

<sup>4</sup>. Сураи Аъло, 14.

<sup>5</sup>. Сураи Марям, 13.

ба он ишора шудааст, барои хонанда бештар равшан мегардад.

### ЗАКОТ ДАРМОНИ УҚДАҲОИ РӮҲӢ ВА БЕМОРИҲОИ НАФСИ ИНСОН АСТ

Худованд мефармояд:

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا  
فِي الْأَصْدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Эй мардум! Дар ҳақиқат, шуморо аз ҷониби Парвардигоратон мавъиза, шифои он чи дар синаҳост ва роҳи росту раҳмате барои мӯъминон омадааст». (Сураи Юнус, 57)

Куръон мавъизаи нек, дармони бемориҳои рӯҳӣ ва қалбии инсон ва барномаи ҳидоят барои мардум мебошад, ки аз ҷониби Худованд нозил гардидааст. Ҳамчунин, он раҳмате барои мӯъминон мебошад.

Яке аз муҳимтарин арсаҳои фаъолияти Куръон замини дилҳо ва паҳнои рӯҳи инсон аст. Пас аз бозҷӯй, шинохт ва дармони бемориҳои ботинӣ ва уқдаҳои равонӣ дар замири одами бемор - бемори маънавӣ - ба таҳқими решоҳои арзишҳои худ дар вуҷуди ў мепардозад. Шинохтан ва дармони он бемориҳо вазифаи нахустини шахси доъӣ мебошад.

Дар Куръон навъҳои бемориҳои ботиние, ки аз пазириши арзишҳои олии инсонӣ ва барномаи такомули шахсияти ў монеъ мегарданд, ба таври аниқ (мушахҳас) зикр гардидаанд. Ҳамзамон Куръон марҳами ҷонҳо ва василаи дармони он бемориҳоро низ муайян намудааст.

Яке аз бадтарин бемориҳои ботинии инсон бухли нафс, ки ҳамроҳ бо ҳирсу тамаъ аст, мебошад. Худованд мефармояд:

وَلَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ  
خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيِطَوْقُونَ مَا نَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

Худованд ба онҳо ато гардидааст, бухл меварзанд (ва онро дар ҷиҳати кӯмак ба ниёзмандон ба кор намегиранд), гумон накунанд, ин кор (бухл) барои онҳо хуб аст, балки ин кор барои онҳо бад ва зиёнбор аст.

Ва зуд аст, ки дар рӯзи қиёмат ҳамон чизеро, ки нисбат ба он бухл меварзиданд, ба сурати тавқе бар гарданашон овехта мешавад ва мероси (мулки) осмонҳо ва замин аз они Худост». (Сураи Оли Имрон, 180)

Чолиб он аст, ки Худованд дар ин оят ба як ҳолати равонӣ ва ҳатои фикрии инсони баҳил ишора менамояд. Вай ҳамон бухл варзидан ва ба ҳеч ҳайре дasti боз надоштани худро барои равнақи бештар ёфтани гардиши иқтисоди худ

дуруст ва хуб мешуморад ва онро яке аз асори муваффакиятҳои системаи молӣ ва асоси иқтисодиёти сармоядорӣ мепиндорад. Ин пиндори ғалати вай дар айни ҳоле, ки дар рӯхия ва ангезаҳои равонии худаш осори манфиеро бар ҷой мегузорад, дар ду ҷанбаи равонии афроди ҷомеъа ва шукуфоии иқтисодии кишвар низ пайомадҳои номатлуберо ба вучуд меоварад. Ин ду маврид дар мавзӯи муҳити солими ҷомеъа баррасӣ мегардад.

Худованд нигаҳ доштани нафсро аз бемории бухл нишонаи растагорӣ донистааст. Дар қисмати охири ояти нӯҳуми сураи Ҳашр мефармояд:

وَالَّذِينَ تَبَوَءُو الْدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ تُحْبِّبُونَ مَنْ هَاجَرَ  
إِلَيْهِمْ وَلَا تَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُتُوا  
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ  
شُحّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ҳар касе аз бухлу ҳирси нафсан шигарон дошта шавад, ба ростӣ, ҳамонҳоянд растагорон».

(Сураи Ҳашр, 9)

Дар бахши аввали ҳамин оят Худованд дар васфи мардуми анзор мегӯяд: дар нафси худ ҳеч гуна (дилбастагӣ ва) ниёзе ба он чи дода шудаанд, намеёбанд ва ҳарчанд худ дар саҳттарин

шароити иқтисодӣ қарор дошта бошанд ҳам, дигаронро дар бахши кӯмакҳои молиашон бар худ муқаддам медоранд». (Сураи Ҳашр, 9)

Ин бемории ботинӣ ҳам таъсири манғӣ ва оқибатҳои ногуворе дар рӯхия ва ангезаҳои нафсонии шахси моландӯз бар ҷой мегузорад ва ҳам ба пайомадҳои бади иҷтимоӣ хотима меебад. Паёмбар (с) мефармояд:

*тاماъ худро эҳтиёт намоед. Зоро мардумоне, ки пеш аз шумо буданд, бо ҳамин (бемории) бухл ва ҳирсу тاماъ ҳалок гардиданд. Ин (бемории нафс) онҳоро ба бухл қашонд, пас бухл варзиданд ва ба фуҷуру бебанду борӣ тела дод ва онҳо роҳи бетартибиҳоро дар пеш гирифтанд*<sup>6</sup>.

Пас дармони ин бемории нафсонӣ ҳамон инфоқу ҷавонмардӣ дар роҳи Худо ва парваронидани шахсияти худ бо некиҳо мебошад. Закот муассиртарин васила ва дармони ин бемории ботинӣ мебошад.

Ба ақидаи равоншиносон шахси сарватмандро ҳамвора нерӯи дохилие дар ҳолати нигаронҳои рӯҳӣ ва изтироботи равонӣ шигарон мегӯяд. Вай агар он молу сарватро аз роҳҳои гайри машруӯ (қонунӣ) ва бо суиистифода аз имкониятҳои кишвар ва миллаташ андӯхта бошад, то охири умри худ нигарон ва дар гарӯбии изтироботи равонӣ ба сар мебарад. Андешаҳои беобрӯгии шахсият ва ошкор гардиданни фазоҳатҳои (расвогиҳои) молиаш ҳеч гоҳ ӯро осуда намегузоранд.

<sup>6</sup>. Ба ривояти Абдувуд.

Аммо агар шахси мусалмон аз рохҳои дуруст ва бо тавфиқи илоҳӣ ба молу сарвate даст ёбад, дигар он изтироботи равониро надорад. Вале дар пешгоҳи Худованд, ки бо иноёти бепоёни Ӯ ба касби моли ҳалол муваффақ гардидааст, эҳсоси масъулият ва адои ҳаққи бандагӣ менамояд. Ҳамчунин, дар баробари миллат, ҳамдиёрон ва кишвари худ низ, ки бо истифода аз имкониятҳо ва дар натиҷаи ҳамкории онҳо ба он молу сарват расидааст, эҳсоси мадюнӣ ва хидмати мутақобил менамояд. То вакте ҳукуки бандагии худро дар пешгоҳи Худованд ва хидматгузориҳои дучонибаашро дар баробари кишвар ва ҳамдиёронаш анҷом надода бошад, ӯро низ вичдони имониаш дар ҳолати нороҳатӣ ва изтироби равонӣ нигоҳ медорад.

Тамоми нигарониҳои рӯҳии худро танҳо бо риояи пардохтҳои молӣ ва ба ҷой овардани ҳуқуқҳои Худованд дар молу сарваташ метавонад бартараф созад ва оромиши рӯҳиро барои худ ҳосил намояд. Дар гайри ин сурат он тапишҳои имонӣ ва нохушҳолии равонӣ мумкин аст ӯро ба беэътидолии рӯҳӣ бирасонад. Зеро вичдони имонӣ аз як сӯ ва кӯтоҳии шахсияташ дар адои ҳуқуқҳои илоҳӣ, аз сӯи дигар, рӯҳи ӯро дар ҳолати ногувор қарор медиҳанд.

Ҳадиси Паёмбар (с): *Ҳар киро некиҳояш ҳушҳол ва бадиҳояш нохуш созанд, мӯъмини воқеъӣ ҳамон қас аст*, ба ҳамин вичдони имонии мӯъмин ишора дорад. Шахси мӯъмин бо ҳар қадами неке, ки бармедорад ва бо ҳар микдор моле, ки дар роҳи Худо ҳарҷ менамояд, вуҷуди

ӯро ҳушҳолие фаро мегирад ва дар ҳолати кӯтоҳӣ аз анҷоми ҳуқуқҳои молии Худованд вичдони имониаш дар ҳолати ногуворе қарор мегирад. Инҳо намунае аз бемориҳои ботинӣ ва изтироботи равонӣ мебошанд, ки бевосита ба мавзӯи мо алоқамандӣ доранд.

### **ЗАКОТ ВАСИЛАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ СОЛИМИ ЧОМЕҶА ВА ПЕШГИРИКУНАНДАИ БӮҲРОНҲОИ ИҶТИМОӢ АСТ**

Зиндагии мудовим дар фақру тангдастӣ ва дурнамои торике аз ояндаи худ аз ҳама бештар дар рӯҳиёти инсон таъсири номатлуб мегузорад ва ӯро ба водии ноумедӣ мерасонад. Шахсе, ки ҳамеша дар зери тоқатфарсотарин шароити зиндагӣ ба сар мебарад ва ҳеч рӯзи осудаero на-мебинад, ҳама дар назараш тираву тор мегарداد. На умде ба ояндаи худ мебандад ва на ҷашми неке ба ҷомеъаи худ дорад. Ҷомеъае, ки ӯро ба он ҳол овардааст, ба ҳусус ҷомеъае, ки мардум дар он бо ду табака: табакаи фақиру бенаво ва табакаи молдору сарватманд тақсим шаванд, дар назараш манфур мегарداد.

Фақру тангдастии поённопазир ва ноумедӣ аз ояндаи худ бо зарбаҳои ҷонкоҳаш ӯро дар ҳолате аз ғаму андӯҳ нигоҳ медорад ва оромишу осудагиро аз ботини ӯ салб менамояд. Дигар чунин ашхос умеди беҳбудие дар оянда надоранд. Рӯҳиёти инсонӣ ва шахсияти маънавии онҳо аслан дар он вазъ фурсати рушду шукуфой намеёбанд. Онҳо дигар худро дар баробари он

тиарарӯзиҳо таслим намуда, нисбат ба афроди чомеъа ва сарватмандони кишвари худ назари манғӣ касб мекунанд.

Чунин одамон барои дуздӣ, ғоратгарӣ ва ҳар гуна ҷурму ҷинояти дигар аз назари равонӣ ҳам омода мегарданд. Ин ҳолат сарчашмаи пайдоиши уқдаҳои рӯҳӣ ва бемориҳои равонӣ дар қишири ниёзманди чомеъа гардида, муҳити солими иҷтимоиро таҳдид менамояд.

Ин ҷост, ки Ислом дар баробари ҷонибдорӣ ва эҳтиром гузоштан ба моликияти ҳусусӣ, боз асосҳои амалиеро бино гузоштааст, ки муҳити солими чомеъаро ҳамаҷониба ҳифз менамоянд. Аз як сӯ, ҳосили заҳамот ва дастрани талошҳои фарзандони болаёқати худро қадр намуда, таъмини ҳамаҷонибаи моликияти ҳусусии онҳоро пурра кафолат додааст ва аз сӯи дигар, бо факру тангдастии умумӣ ба мубориза барҳостааст, то решай пайдоиши уқдаҳои рӯҳӣ ва як силсила бемориҳои равониро низ қатъ намояд.

Пас сарватмандони чомеъа набояд бо напардохтани ҳуқуқҳои молии Худованд ва ҳадамоти мутақобили шаҳрвандиашон худ омили аз байн рафтани муҳити солими чомеъа ва ба вучуд омадани ин ҳама ҳолатҳои равонии мардум гарданд.

Ислом тарҳи комили илоҳӣ мебошад, ки дар низоми иқтисодии худ низ барномаи мустақил ва равиши миёнаеро асос гузоштааст. На ҷонибдори түғёни молии инсон, ба он шакле, ки имрӯз дар ҷаҳони сармоядорӣ маъмул аст, мебошад ва на ҷонибдори комилан бекор намудани баҳши моликияти ҳусусӣ, ба он сурате, ки дар низоми сот-

сиалистии собиқ иттиҳоди Шӯравӣ амалӣ гардид, мебошад. Худованд мефармояд:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَيَطْغَىٰ ﴿١﴾ أَنْ رَءَاهُ أَسْتَغْنَىٰ  
رَبِّكَ الْأَكْرَجَ

, воқеан ҳам, вақте худро молдору сарватманд мебинад, ба түғён меафтад. (Вале бидонад, ки) бозгашт ба сӯи Парвардигори ту аст». (Сураи Алак, 6-8)

Дар ин ҷо Худованд барои бедор соҳтани андешаи солими шахси сарватманд ва боздоштани ўз түғёни мол ўро ба сайре дар таърихи сарватмандони гузашта фаро меконад. Оё ҳаёти сарватмандонаи онҳо ба поён нарасид? Оё ҳеч қадоми онҳо аз бозгашт ба сӯи Парвардигор ҷорае дошт, то ту дошта бошӣ?

Аз сӯи дигар, Расули Ҳудо (с) дар миёни ҷамъияти бештар аз садҳазор нафараи ҳаҷҷатулвадоъ хун, мол ва обрӯи мусалмонро барои ҳамаи мусалмонон дорои эҳтиром ҳукм намуда, ҷомеъаро барои ҳимояи кафолатҳои ҳамаҷонибаи онҳо муваззаф гардонид. Дар Ислом асоси ҳуқуқии ҳифз, фароҳам овардани шароити рушду тавсия ва таъмини ҳамаҷонибаи кафолатҳои моликияти ҳусусӣ гузошта шудааст.

Ислом барои маҳоратҳои корӣ ва истеъдодҳои созандай фарзандони болаёқати худ арҷ ниҳода, онҳоро ба кору созандагии ҳарҷӣ бештар фаро хондааст. Паёмбар (с) мефармояд:

*вокеан ҳам, бандай соҳибхунар (соҳибкасб ва кордон)-ро дўст медорад».<sup>7</sup>*

Дар ривояти дигар Паёмбар (с) мефармояд:  
*агар рӯзашро бо ҳезумкашӣ бигузаронад, барои ўбехтар аз он аст, ки ба гадой машғул шавад.....».*<sup>8</sup>

Агар низоми сотсиалистӣ фақру маҳрумияти мардум ва фосилаи табақотии чомеъаро меҳост бо аз байн бурдани сарватмандон ва соҳибони сармоя аз байн бибарад, пас низоми исломӣ ҳамроҳ бо ҳифзу химояи ҳайсият, мақом, молу сарват ва моликияти хусусии сарватмандон ва бо коргузории дақиқтарин системаи молӣ ба фақру тангдастии умумӣ мубориза бурдааст. Ба феълият расидани истеъдодҳои созандай афроди болаёқати чомеъа ва дорои молу сарват гардида ни онҳоро таҳсин намуда, дар айни ҳол бо асос гузоштани рукни закот ва системаи пардохтҳои молии худ ҳуқуки қишироҳи камбизоати чомеъаро низ таъмин намудааст.

Гоҳо иқтисоди кишвар дар раванди татбиқи амалии барномаҳои рушди иқтисодӣ ба як силсила иқдомоти ҷавонмардона ва ҳиссагузориҳои саҳоватмандонаи сарватмандон ниёз дорад. Мардуми сарватманд бо ин иқдоми хайрҳоҳонаи худ на танҳо чизе аз суръат ва ҳаҷми шукуфоии молии худ накоста, балки бо рушди иқтисодии

<sup>7</sup>. Табаронӣ онро дар «Кабир» ва «Авсат» ба ваҷҳи заъиф ривоят намудааст.

<sup>8</sup>. Гайр аз Абдувуд дигар Сиҳоҳи Ситта онро ривоят намудаанд.

кишвар заминаҳои бештаре барои пешрафти ҳамаҷонибаи онҳо низ фароҳам меояд. Пас ин маъно бо он бардошти нодурусте, ки шахси баҳил баъзан аз моҳияти низоми сармоядорӣ мекунад, ҳеч гоҳ мувофиқат наменамояд.

Хулоса, системаи пардохтҳои молии Ислом, ба хусус асли закот, амнияти оромӣ ва саломатии равонии муҳити иҷтимоӣи чомеъа ва қишироҳи гуногуни онро комилан таъмин менамояд ва бо ҳамин, пеши ҳар гуна бӯҳронҳои иҷтимоъиро мегирад.

### ЗАКОТ НИШОНАИ МАҲБУБИЯТ ВА МАҚБУЛИЯТИ БАНДА ДАР ПЕШГОҲИ ХУДОВАНД АСТ

Қуръони карим дар охири ояти 190-уми сураи Бақара пас аз амри ба инфоқ дар роҳи Худованд ва худро ба ҳалокат наафкандан мефармояд:

\* **وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَّهْلِكَةِ  
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**

Ва дар роҳи Худо инфоқ намоед ва худро ба ҳалокат наафканед. Ва некӣ (эҳсон) намояд, зеро Худованд некӯкорон (мӯҳсинон)-ро дўст медорад».

Абуайюби Ансорӣ ба ҳалокат афкандани инсон худашро ба дил бастан ба дунё ва даст аз инфоқу (некӣ) бардоштанаш тафсир намудааст.

Дар ояти 134-уми сураи Оли Имрон омадааст:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Касоне, ки дар ҳолати күшодагиву таңгастии худ инфоқ менамоянд ва фурӯ барандагони хашм ва гузашткунандагони аз мардум ва Худованд некӯкоронро дўст медорад».

Меъёри маҳбубият ва чорчӯбаи шинохти арзиши амалии инсон дар назди Худованд ҳамон сохта шудани шахсияти инсонӣ ва такомул ёфта ни одамият дар вучуди ў мебошад. Ба ҳар андозае, ки инсон тазкияи рӯҳӣ гардад ва шахсияти инсонии ў бо аъмоли нек, ибодатҳо ва хубиҳо парвариш ёбад, ба сатҳи болои одамият ва мақоми тақво наздиктар мегардад. Ин ибодатҳо ва аъмоли нек ҷавҳари имони ўро ҳарчи бештар сайқал дода, дар замири вай малақаи баланди хайрҳоҳӣ ва вичдони ҳассоси имоние бо номи тақво ба вучуд меоваранд. Вақте шахсияти инсон ба ин пояи рушду худсозӣ расид, дар пешгоҳи Худованд мақоми олий ва обрӯву каромат ҳосил менамояд. Худованд мефармояд:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ...

боарзиштарини шумо дар назди Худованд ҳамон парҳезгортарини (муттақӣ ва покизатарини) шумо мебошад». (Сураи Ҳуҷурот, 13)

Ва тӯша бигирад. Пас беҳтарин тӯша (барои сафари охиrat) тақво мебошад». (Сураи Бакара, 197)

аз парҳезгорон мепазираад». (Сураи Мойда, 27)  
, албатта, тақводоронро дўст медорад». (Сураи Тавба, 7)

Ва даҳҳо ояти дигар, ки баёнгари маҳбубият ва мақбулияти инсони вораста ва дорои шахсияти худоӣ дар назди Парвардигор мебошанд.

Ҳамон тавре, ки борҳо ишора шуд, аъмоли не-ки инсон ва ибодатҳо омилҳои асосӣ дар расонидани шахсияти ў ба сатҳи болои одамият ва тақво мебошанд. Системаи пардоҳтҳои молӣ, ба хусус фаризаи закот барои ин ҷаҳиши такомулии инсон аз муҳимтарин фароизи Худованд мебошад.

Инфоқ намудани мол дар роҳи Худо ва ба ҷой овардани фаризаи закот, чӣ тавре дар оятҳо мушоҳида менамоем, шахси закотдиҳандаро дар зумраи бандагони муттақӣ ва дўстдоштагони даргоҳи Ҳақ қарор медиҳад. Онҳо аз ҷумлаи бандагони дўстдошта ва мақбули даргоҳи Ҳақ мегарданд. Дар ҳадиси қудсӣ омадааст, ки Худованд мефармояд:

Ва мо тақарраба илай ъабдӣ бишайъин аҳабба илай миммаftаразтуҳу ъалайҳ....».

Бандаам бо ҳеч ҷизе ба Ман наздик нагаштааст, ки аз фарзҳоям дар назди Ман маҳбубтар бошад».<sup>9</sup>

<sup>9</sup>. Бухорӣ онро аз Абуҳурайра ривоят намудааст:

Яъне банда бо ба чой овардани фарзҳои Худованд, ба монанди намозу закот, аз ҳар ибодати дигаре ба Худо бештар наздик мегардад. Вақте банда бо анҷом додани фарзҳои илоҳӣ мақбули даргоҳи Ҳақ гардид ва дар саффи бандагони муттақӣ ва дӯстдоштаи Ӯ қарор гирифт, Худованд вайро ба як силсила ифтихорот ва корномаҳои арзишманде дар ҳамин дунё низ сарфароз мегардонад:

1. Мақоми вилоят (авлиёғӣ) ва дӯстии Худоро ба даст меоварад.

 ...إِنَّ أُولَئِكَ هُنَّ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلِكُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

кони парҳезкор мебошанд». (Сураи Анфол, 34)

2. Ҳар амали неке, ки анҷом диҳад, аз онҳо пазируфта мешавад.

 ...قَالَ إِنَّمَا يَتَّقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

ванд танҳо аз парҳезкорони муттақӣ ме-пазирад». (Сураи Мойда, 27)

3. Аз ҳидоят ва роҳнамоиҳои Қуръон баҳраманд мегарданд.

 وَإِنَّهُ رَتَذَّكِرَةً لِلْمُتَّقِينَ

панду ибрат барои парҳезгорон аст». (Сураи Ҳокқа, 48)

 هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَىٰ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

(Қуръон) баёне барои (ҳамаи) мардум ва роҳи ҳидояту мавъиза (панд) барои парҳезгорони ботақвост». (Сураи Оли Имрон, 138)

 ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ لَهُ مِنْ دُرْخَانَ

он нест, роҳи ҳидоят барои муттақиён аст». (Сураи Бақара, 2)

Ҳар ташаббускорӣ ва таъсиси корҳое, ки бар пояи тақво бино наёфта бошанд, соҳиби худро оқибат ба оташ меафкананд.

 أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ حَيْرٌ  
أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي  
نَارِ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

кори худро бар пояи тақвои Худованд ва хушнудии Ӯ бино ниҳода бошад, беҳтар аст, ё касе, ки асоси кори худро бар лаби ҷарии фурӯрезанд гузоштааст, ки саранҷом ӯро дар отashi ҷаҳаннам фурӯ мебарад? ....». (Сураи Тавба, 109).

4. Худованд дар ояти 65 ва 66-уми сураи Мойда кушоиши ризқ ва рушди иқтисодиро ба тақвои бандагон ва ҳаҷми пойбандии онҳо ба фароизи илоҳӣ, ки муҳимтарини онҳо намозу закот мебошанд, саҳт марбут донистааст.

5. Худованд нусрату ёрӣ ва муҳаббати худро барои онҳо арzonӣ медорад.



**إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ أَتَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ**

, воқеан ҳам, ҳамроҳи касоне мебошад, ки тақво намудаанд ва онҳо некӯкоранд». (Сураи Нахл, 128)

, ҳатман, ҳамроҳи парҳезкорони ботақво мебошад». (Сураи Тавба, 36)

парҳезгорони ботақвост». (Сураи Аъроф, 128)

нек барои ахли тақвост». (Сураи Тоҳо, 132)

, ҳатман, парҳезкорони ботақворо дӯст медорад». (Сураи Тавба, 7)

6. Шахсони неку покдоман, ки фаризаҳои илоҳиро ба беҳтарин сурат анҷом медиҳанд ва дар баровардани закоти амволи худ онҳоро шавқи бандагӣ ва гармии имон ҳаловат мебахшад, Худованд барои онҳо ризқи накӯ ва рӯзии пок фароҳам месозад ва онҳоро аз ҳар тангное солим берун меорад.<sup>10</sup> Дар ботини онҳо қувваи фаросат ва дарки ҳақоикро ба вадиъат мегузорад, то ҳақро аз ботил ба осонӣ ташхис диханд.<sup>11</sup> Амалҳои онҳоро ислоҳ ва гуноҳонашонро омурзиш менамояд<sup>12</sup> ва тамоми корҳои дунёро бароя-

<sup>10</sup>. Сураи Талоқ, 2-3.

<sup>11</sup>. Сураи Анфол, 29.

<sup>12</sup>. Сураи Аҳзоб, 70-71.

шон осон мегардонад.<sup>13</sup> Зоро онҳо бо ба вучуд овардани малакаи тақво дар замири худ ризои Худоро ба даст овардаанд.<sup>14</sup>

### ЧОЙГОҲИ ПАРҲЕЗКОРОН ДАР ОХИРАТ

Бандаи мӯъмин дар натиҷаи тазкияи рӯҳӣ ва парвариш додани шахсияти инсонии худ бо навъҳои гуногуни ибодатҳо ва аъмоли нек ба мақоми тақвои илоҳӣ ва покизагии ботинӣ мерасад ва дар зумраи бандагони поку некӯкори Худованд дохил мегардад. Вақте ба анҷом додани фароизи илоҳӣ, аз ҷумла закот, ки яке аз муҳимтарин руқиҳои Ислом ба шумор меравад, мақбул ва дӯстдоштаи даргоҳи Худованд гардид, дар охират низ мақоми арзанда ва як силсила навозиҳҳои илоҳӣ ва қадрдониҳои худовандӣ насиби ҳоли ӯ мегардад.

**إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعَيْوَنٌ**   
**رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ** 

муттакӣ, бешак, дар боғҳои биҳишт ва ҷашмаҳои он ва ба дастоварандай ҳар он чи Парвардигорашон ба онҳо додааст, мебошанд. Онҳо пеш аз он низ некӯкор буданд». (Сураи Зориёт, 15-16)

<sup>13</sup>. Сураи Талоқ, 4.

<sup>14</sup>. Сураи Ҳаҷ, 37.

**, яқинан, дар мақоми (бо) ам-  
не бошанд».** (Сураи Духон, 51)

**, бешак, дар боғҳо ва ҷашма-  
сорони биҳишт бошанд».** (Сураи Ҳичр, 45)

**, бешак, дар боғҳо ва обҳои  
равон манзил гузинанд».** (Сураи Қамар, 54)

**бо ҳам душман бошанд».** (Сураи Зухруф, 67)

Ва оятҳои дигаре, ки ҷойгоҳ ва мартабаи дӯстони ботақвои Ҳудоро дар охират баён медоранд. Пас барои бандай мӯъмин чӣ некӯст, ки бо ба ҷой овардани фароизи илоҳӣ ва бо баровардани закоти амволи ҳуд ба ҷунин мақоми баланде дар назди Ҳудованд сарфароз гардад.

#### **НАҚШИ ЗАКОТ ДАР ҲИФЗИ ОБРУ ВА ҚАРОМАТИ ИНСОНИ**

Яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти иҷтимоъии Ислом мубориза бар зидди факри умумӣ мебошад. Ислом дӯст намедорад, ки оммай мардум дар факри мутлақ ба сар баранд. Ин ҳолат ҳам дар рӯҳияву ахлоқ ва ҳам дар сатҳи эътиқодӣ ва фарҳангии онҳо таъсири номатлубе бар ҷой мегузорад.

Вакте қишлоҳо камбизоъат ва факрзадаи миллат аз назари ахлоқӣ ва эътиқодӣ таназзул намуда, рӯҳияи динӣ ва фарҳангии инсонии ҳудро аз

даст доданд, асоси миллии он мардум комилан ларзон ва нопойдор мегардад. Ин мусибат на танҳо ҳамон қишири фақрзадаи ҷомеъаро ба коми ҳуд фурӯ мебарад, балки тамоми афроди он миллатро ба нанги беҳимматӣ ва беномусӣ доғдор месозад.

Он қишири фақрзадаи ҷомеъа барои бартараф намудани эҳтиёҷоти зиндагии ҳуд ба ҳар андозае ба корҳои ғайриахлоқӣ даст зананд ва ба хориву беобрӯгӣ тан диҳанд, ба ҳамон андоза бузургон ва сарватмандони он миллат дар ҷашми ҷаҳониён беарзиш ва паст мегарданд.

Фақру тангдастӣ ҳар ҷомеъаэро муддати дароз дар зери фишори маҳрумияту бенавоӣ ва маъюсӣ нигаҳ дорад ва ба сурати бӯҳрони иқтисодӣ ва иҷтимоъии он дарояд, шаҳсияти инсонии қишири тангдасти он ҷомеъаро, ҳоҳ ноҳоҳ, аз байн мебарад ва онҳоро ба одамони беҳайсияте мубаддал месозад. Фарзандон ва наслҳои ҷавони ин қишири ҷомеъа фурсати омӯзишу парвариши дурустро аз даст медиҳанд.

Занону духtron ҳудро ба домани нопокиҳо ва ҳар гуна фаҳшову танfurӯsh meafkanand. Мардон низ барои гузаронидани rӯzi ҳуд ба ҳар гуна хориву зиллат ва муомилаи таҳқиромези кор-фармоён тан дармедиҳанд. Ба хусус дар ҷаҳони имрӯз, ки дар ҷунин ҷомеъаҳои ақибафтода мардум ногузир ба муҳочиратҳои меҳнатӣ даст мезананд ва аксари насли ҷавон ва нерӯи кории онҳо ноилоҷ ба қишварҳои саноъатӣ rӯj meovaранд. Дар он қишварҳо нисбати ин мардум ҳам аз ҷониби корфармоён ва соҳибони корхонаҳо ва

ҳам аз ҷониби органҳои давлатӣ муомилаи таҳқиромез ва рафтори гайриинсонӣ раво дониста мешавад. Дар ин даҳсолаҳои охир, ки баъзе маҳфилҳои сиёсии манфиатдори баъзе кишварҳо мардуми ҷаҳонро бар асоси табъиз (чудосози)-и находӣ ва мансубияти динӣ ва кор гирифтан аз равиши исломофобия ба сиёҳпӯсту мусалмон ва гайра чудо сохтаанд, он муомилаи гайриинсонӣ ва муносибати таҳқиромез авҷ гирифтааст.

Пас дигар табиъист, ки дар зери ин ҳама фишорҳои динӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қисми зиёде аз наслҳои ояндаи миллатҳо шахсияти инсонӣ ва арзиши одамияти ҳудро аз даст медиҳанд. Андак - андак қаромати инсонӣ ва обрӯи миллиашон аз байн меравад. Дигар ёфтани роҳе барои ҳалли чунин бӯҳронҳои фарогири миллӣ хеле мушкил аст. Бо ҳамин, нерӯи азими ҷавонон ва наслҳои ояндаи миллат ҳадар меравад.

Аз сӯи дигар, ҷомеъае, ки дар он танfurӯшиву фаҳшо ва ҳар гуна тардоманиҳо ривоҷ меёбад, бемориҳои сирояткунанда ва дармоннопазир дар он зиёд мегардад. Ҳар гуна вабоҳо ва вирусҳои ҳалокатовар ҳаёти солими ҷомеъаро мавриди таҳдид қарор медиҳад. Ҳамчунин, дар чунин ҷомеъаҳо наслҳои машкук, фарзандони бенасаб ва хонаводаҳои беasl арзи вучуд менамоянд. Ин падидаи номатлуб боиси пайдоиши инсонҳои мизочан ва рӯҳан номутаодил мегардад ва ҳатари беasl ва ё бадасл будан ояндаи он миллатро таҳдид менамояд. Ҳудованд дар ояти 32-уми сурраи Истро мефармояд:

аздик нагардед,

ки он фоҳиша (тардомани) ва роҳи бад (ва зиёнбор)-ест».

Аз ҷониби дигар, вақте сарватмандони ҳар миллате аз додани закоти молҳояшон ҳуддорӣ намоянд ва ҳуқуқҳои молии Ҳудовандро пардоҳт нанамоянд, он миллат дучори ҳушксолӣ ва беобӣ мегардад. Яъне бо ба ҷой наовардани фаризаи илоҳӣ неъматҳои бебаҳои Ӯ носипосӣ гардида, боиси коҳиши зиндагӣ дар тамоми паҳлӯҳо мегардад ва обу борон, ки манбаъ ва асоси зиндагӣ мебошанд, аз онҳо боздошта мешаванд. Паёмбари Ҳудо (с) мефармояд:

акота илло муниъӯ алқатара минассамои ва лавлалбаҳоиму лам юмтарӯ».

*И-дааст, магар он ки оби осмон аз онҳо боздошта мешавад. Агар ҷаҳорпоён (ва дигар ҷонварон) намебуданд, ҳаргиз барои онҳо бороне намеборид».<sup>15</sup>*

Ислом бо дарназардошти тамоми паҳлӯҳои зиндагонии инсон системаи пардоҳтҳои молиеро ба роҳ андохтааст, то ҷомеъаро аз чунин пайомадҳои иҷтимоӣ ва бӯҳронҳои иқтисодӣ нигаҳ дорад ва ба фоҷеъаи маънавӣ ва фурӯрезии шахсияти инсон наанҷомад. Шояд фаризаи закот, ки вазифаи молии илзомӣ аз ҷониби Ҳудованд аст, барои пешгирии чунин бӯҳронҳои амиқ қиғоя накунад. Дар чунин ҳолатҳо ба пардоҳтҳои ҷавонмардона ва қӯмакҳои нафлии мардуми эҳтиёҷманд низ бояд вусъат бахшид. Танҳо бо

<sup>15</sup>. Рӯҳи Ислом, ҷузъи 9, сах 59.

чунин иқдомоти хайрхоҳона ва барномаҳои саҳоватмандона метавон обрӯву каромати инсонии ҳамдиёрони худро ҳифз намуд.

Дар чунин ҳолати бӯхрони иқтисодии ҷомеъа, ки ногузир ба фурӯ рехтани пояи шахсияти қишири бенавои он меанҷомад, ҳар гуна мактабҳои гумроҳкунандай фикрӣ ва ҷараёнҳои бегонаи фарҳанѓӣ андешаи қишири азими ҷомеъаро мавриди тохтутоzҳои фарҳангии худ қарор медиҳанд. Онҳо бо ба шубҳа афкандани афкори мардум нисбат ба тамаддуни дурахшони исломӣ ва фарҳанги азими миллии худ заминаҳои бегонагии фарҳанѓӣ ва шикасти маънавиро дар зеҳнҳо омода месозанд ва бо ҳамин асоси дудастагӣ ва парокандагии миллат рехта мешавад. Аз ҳолати факру тангдастӣ ва маъюсии қишири бенавои ҷомеъа сунистифода намуда, заминай ҳар гуна гароишоти фикрӣ ва эътиқодии нодурустери фароҳам месозанд.

Афсӯс, ки ҳоло мо тамоми ин пайомадҳои ногуори факру тангдастиро дар ҷомеъаи худ имрӯз мушоҳида менамоем. Факр одамро дар оstonai қуфр қарор медиҳад. Расули Ҳудо (с) борҳо аз факру тангдастӣ ва қуфр ба Ҳудо паноҳ бурданро тавсия мекард.

Он Ҳазрат (с) дар ҷои дигар мефармояд *ба қуфр наздик аст*. Яъне факру нодорӣ заминай кашида шудани қи shrҳои ниёзманди ҷомеъаро ба сӯи қуфр фароҳам месозад.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>. Абунуъайм дар «Ҳиля» ва Ибни Адӣ дар «Комил» онро ба тариқи заъиф ривоят кардаанд.

Ҷӣ тавре мушоҳида менамоем, Ислом бо таъсиси низоми пардохтҳои молӣ ба сурати ҳакимона ва миёнаравонае бар зидди падидаи факр ба мубориза бархостааст ва бо ҳамин ҷомеъаи исломиро аз низоми табақотӣ ва гирд омадани сарвату бойгарии беш аз ҳад дар дасти табақаи (элити) андак ва маҳрумияти аксарияти мардум пешгирий намудааст.

Расули Ҳудо (с) мефармояд:

*эҳти мом намеварзад, аз ҷумлаи онҳо нест*.<sup>17</sup>

Он Ҳазрат (с) дар ҳадиси дигар мефармояд:

*раҳм намудани якдигар ва меҳрубонӣ дар миёни худ ба монанди як ҷисм аст. Вақте узве аз он ба дард ояд, дигар узвҳои он низ ба бехобиву табгирифтор шаванд*.<sup>18</sup>

*Бани одам аъзои якдигаранд,  
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  
Дигар узвҳоро намонад қарор.  
Ту, кӣ аз меҳнати дигарон бегамӣ,  
Нашояд, ки номат ниҳанд одамӣ.*

Саъдӣ

Он Ҳазрат (с) боз мефармояд:  
*кӯмаки бевазанону бенавоёни (ҷомеъа) мешито-*

<sup>17</sup>. Ба ривояти Табаронӣ, Байҳақӣ ва Абунуъайм

<sup>18</sup>. Ба ривояти Аҳмад ва Муслим.

бад, ба монанди муҷоҳиди дар роҳи Ҳудо бошад».<sup>19</sup>

Ҳудованд дар ояти 177-уми сураи Бақара дар идомаи баёни некӯй мефармояд:

وَلِكُنَ الْبَرُّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ  
وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىِ  
وَالْيَتَامَىِ وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّاَلِيْلِينَ وَفِي الْرِّقَابِ  
وَأَقامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الْزَّكُوْةَ ....

, бо вуҷуди дилбастиғие, ки нисбат ба он дорад, ба хешовандон, ятимон, бенавоён, дар роҳ мондагон, гадоён ва дар озодсозии бандагон бахшиш ва ҳарҷ намояд.

Намозро барпо дорад ва закоти молашро бидиҳад....».

Дар ояти 93-уми сураи Оли Имрон низ мефармояд:

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>19</sup>. Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим.

атарин амволи худ инфоқ нанамоед, ҳаргиз некӯиро ноил намегардед».

Муслим ва Насоӣ аз Ҷобир (р) ривоят мекунанд, ки:

назди Паёмбар (с) омаданд, ки худро (аз шиддати нодорӣ) бо пӯсти ҳайвонот печида буданд. Ҷеҳраи мубораки Расули Ҳудо (с) бо дидани фақру нодории онҳо дигаргун гашт. Дарҳол ба хонааш рафт ва баргашт. Он гоҳ Билолро фармуд аzon ва қомат бигӯяд. Сипас намоз гузошт ва пас аз он ҳутбае хонд.

Аз чумла гуфт: , битарсед аз Парвардигоратон, ки шуморо аз як нағс оғарида ва аз он нағс ҳамсари ўро низ ба дунё овардааст ва мардону занони бешуморе аз онҳо (дар дунё) пароқандааст. Битарсед аз он Ҳудое, ки бо ў яқдигарро мепурсед ва битарсед арҳомро (қатъи робитаи хешовандиро). Ҳудованд, албатта, бар шумо назоратгар аст». (Сураи Нисо, 1)

р-сед ва ҳар кас бибинад, ки барои фардои худ чӣ кори хайре намудааст». (Сураи Ҳашр, 18)

*Ҳар кас ҳар чи метавонад: динор, дирҳам, либос, гандум, хурмо ва ҳатто нисфи хурмо садақа намояд.*

Ҷобир (р), ровии ҳадис мегӯяд: *Мардум ҳар чи метавонистанд ба масҷид оварданд ва ду туп хӯроку либос ҷамъ гардид, то он ки ҷеҳраи Расули Ҳудоро дидам, ки (аз хурсандӣ) медурахшид.*

Он гоҳ он Ҳазрат (с) фармуд:  
*Ислом суннати (расми) некеро асос гузорад, аҷри*

*(асосгузории) он суннат ва ачри тамоми мардуме, ки пас аз вай ба он амал менамоянд, ба ў дода мешавад, бе он ки аз ачри онҳо чизе коста шавад. Ва ҳар касе, ки суннати бадеро дар Ислом поя гузорад, гуноҳи (поягузории) он суннат ва гуноҳи тамоми одамоне, ки пас аз вай ба он амал менамоянд, бар вай мебошад, бе он ки аз гуноҳи онҳо низ чизе коста шавад».*

Он Ҳазрат (с) мефармояд:

*ва саҳтиеро аз саҳтиҳои ин дунё барои мӯъмине бартараф намояд, Худованд дар ивази он саҳтие аз саҳтиҳои рӯзи қиёматро аз ў бартараф созад. Ҳар касе бар тангдасте осон бигирад, Худованд дар дунё ва охират бар вай осон мегирад. Касе норасой ва айби мусалмонеро бипӯшад, Худованд дар дунё ва охират ўро мавриди пӯшиш қарор медиҳад. То замоне, ки бандар дар андешаи кӯмаку дастгирии бародари худ бошад, Худованд дар авну кӯмаки он бандар мебошад».<sup>20</sup>*

### ЗАКОТ ИБОДАТИ МОЛИСТ

Закот як ибодати молист. Дар Куръон ҳар чо, ки зикре аз барпо доштани намоз рафта бошад, закот низ ҳамроҳи он зикр гардидааст. Ибодатҳо дар Ислом ё бадании соф мебошанд, ба монанди намоз ва рӯза, ё молии соф мебошанд, ба монанди закот ва садақаи фитр ва ё ҳарду ҷанбаи бадани ва молиро дар бар мегиранд, ба монанди ҳаҷ

<sup>20</sup>. Муслим, Аҳмад, Абудовуд ва Тирмизӣ онро аз Абухурайра ривоят намудаанд.

ва умра. Худованд барои тазкияи рӯхи инсон ва парвариш ёфтани шахсияти вай ўро дар тамоми баҳшҳои зиндагӣ ва ҳамаи арсаҳои ихтиёроташ ба ибодат ва худсозӣ фаро хондааст. Агар намозу рӯза чисму ҷони ўро навозиш ва дармон намоянд, закот дилбастагиҳои ботинӣ ва тааллуқоти рӯҳии ўро ба ислоҳ меоварад.

Фаризаи закот дар Ислом вазифаи илоҳӣ ва рукни муҳимме ба шумор меравад, ки ҳатман онро бояд ба ҷой овард. Закот ҳаққи илоҳии камбағалон бар гардани сарватмандон мебошад. Закот аз мардум ва барои мардум гирифта мешавад. Яъне аз назари Ислом закот аз мардуми доранда гирифта ва ба мардуми камбағал дода мешавад.

Ба иборати дигар, дар ҷомеъаи исломӣ закот аз дасте, ки дасти аҳли ҳайру салоҳ ва сарватманд мебошад ва Худованд онро бар микдоре аз мулку дороии хеш вакил ва ҷойнишин гардонидааст, гирифта мешавад ва ба дасти дигаре, ки дасти заҳматкашон, маҳрумон ва камбағалон мебошад, дода мешавад. Яъне аз мардуми сарватманд гирифта ва ба маруми ниёзманд баргардонида мешавад. Куръон ба ҳамин мавзӯъ ишора намуда, мефармояд:

...وَإِاتُوهُم مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي إِاتَنَاكُمْ ...

он моле, ки Ҳудо ба шумо додааст, онҳоро бидиҳед». (Сураи Нур, 33)

Ҳамчунин ба таври умумӣ мефармояд:

وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا  
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Аз он чизе, ки Худованд шуморо дар он намояндаи худ гардонидааст, инфоқ намоед». (Сураи Ҳадид, 7)

Паёмбари Худо (с) вақте Муъоз ибни Ҷабалро ба увони намоянда ва коргузори худ ба Яман фиристод, ба ӯ гуфт:

*онҳо закот ва садақотеро воҷиб гардонидааст, ки бояд аз сарватмандонашон гирифта ва ба камбагалонашон дода шавад».*

Ислом ба тамоми қишрҳои ҷомеъа ва бахшҳои гуногуни зиндагии онҳо эҳтимом варзидааст. Бар сарватмандони ҷомеъа вақте аз эҳтиёҷоти зиндагонӣ ва афроди таҳти кафолати худ бештар сармоя ба даст оваранд, закотро фарз гардонидааст. Онҳо аз молҳо ва пулҳои нақд, молҳои тиҷоратӣ, сарватҳои ҳайвонӣ ва маҳсулоти қишоварзии худ вақте микдор ва шароити зарурии закот дар онҳо фароҳам гардад, барои рафъи эҳтиёҷоти ниёzmanдон ва таъмини масолеҳи (манофеъи) умумӣ микдоре закот мепардозанд. Он ҳам ба сурате пардохта мешавад, ки онҳо (сарватмандон) дар саҳти ҷаҳонӣ қарор намегиранд.

Пас закот фаризаи илоҳӣ бар гардани сарватмандон мебошад, на як баҳшиш ва эҳсони шаҳсӣ. Бинобарин, шаҳсони ниёzmanд бо дарёғти закот ҳаргиз мавриди миннат ва урзу иллати касе қарор

намегиранд. Сарватмандон аз назари Ислом масъулияти илоҳии худро анҷом додаанд ва ниёzmandон ҳуқуқи худро дарёфт намудаанд.

### ЗАКОТ ОМИЛИ ВАҲДАТ ВА МОЯИ ҚУВВАТИ МУСАЛМОНҲОСТ

Бадеҳист, ки фаризаи закот дар Ислом бар пояи ангезаи динӣ ва иҷтимоӣ қарор гирифтааст. Ислом меҳоҳад аз тариқи ангехтани ангезаи динии мусалмонони сарватманд ва дастбахайр дар миёни ҷомеъа ваҳдати иҷтимоӣ ва якпорчагии миллиро пойдор намояд. Эҷоди ваҳдату якпорчагӣ дар миёни мусалмонон яке аз муҳимтарин воҷиботи динӣ ва масъулиятҳои иҷтимоӣ ба шумор меравад. Талош дар роҳи таҳқики ин ормони олӣ ба увони масъулияти илоҳӣ ва паймони худоӣ бар ӯҳдаи донишмандон ва дастандаркорони мақомоти давлатӣ қарор дорад.

Ислом бо соҳтори ақидави (идеологи)-и беназири худ ва бо шеваи тазкияи рӯҳӣ ва полоишу парвариши ҷавҳари шаҳсияти инсон амалан фард ва ҷомеъаро дар масири ваҳдати фикрӣ, эътиқодӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ қарор мебошад ва мардуми сарватманд ва коргузорони мақомоти идории қишварро масъул ва муваззаф медонад, то пояҳои ин ваҳдатро бо қӯмакҳо ва барномаҳои дурусти иқтисодӣ мустаҳкам намоянд.

Низоми иқтисодии Ислом, ба хусус фаризаи закот, ин ҳадафи олиро ба беҳтарин сурат таъмин менамояд. Вақте қисмате аз молу сарвати шаҳси

молдор, ҳар миқдоре бошад, ба дасти қишири ниёзманд ва мустаҳиққи чомеъа мерасад ва онҳоро дар он ҳолати фақру тандастӣ аз маҳрумияту маъюсӣ мераҳонад, ҳатман онҳо нисбат ба афроди чомеъаи худ хушбин мегарданд. Дилхояшон аз кинаву ҳасад нисбат ба қи shrои бо рафоҳият пок мегардад. Бо ҳамин, заминаи ҳамкориву таъовун дар миёни афрод вақишиои гуногуни чомеъа ба вучуд меояд ва он ваҳдати ғоявие, ки қаблан вучуд дошт, мустаҳкамтар мегардад. Вақте заминаҳои ваҳдат, ҳамкорӣ ва хушбинии афрод ва қи shrои гуногуни чомеъа нисбат ба яқдигар ба вучуд омад, амнияти иқтисодӣ, фикрӣ ва иҷтимоъӣ низ таъмин мегардад.

Дар миёни қи shrои гуногуни чомеъа ҳатман одамони сустимон ва фурӯмояе низ вучуд доранд, ки бо андак кӯмаки молӣ дину ойин ва кишвару миллати худро ба бегонагон мефурӯшанд. Душманони фарҳангии Ислом бо сарфи маблағҳои молии бисёр ва аз тариқи созмонҳои ба зоҳир ҳайрия, vale дорои ҳадафҳои миссионерӣ ва бо истифода аз роҳҳои дигари қаблан барномарезишуда ба ҷазби афроди сустимон ва фурӯмоя мепардозанд ва барои таҳқиқи ҳадафҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ-миссионерии худ аз онҳо сунистифода менамоянд.

Пас чаро мусалмонони дастбахайр ба хотири пешгирий аз парокандагии миллӣ ва дигар ғаразҳои шуми бегонагон ба дастгирии қишири ниёзманди чомеъа иқдоми амалӣ нанамоянд? Чаро пардохтҳои молии Худованд, яъне закотро, ки барои ҳамин ҳадафҳо асосгузорӣ шудааст, дар

роҳи ҳифзи ваҳдату якпорчагии миллат сарф нақунанд?

Лозим ба ёдоварист, ки бародарии имонӣ дар миёни мусалмонон вақте таҳаққуқ мейбад, ки ҳадди ақал ба се рукни муҳими он, ки дар маҷмӯъ ҷавҳари имонро ба вучуд меоваранд, амал шавад. Зоро аз назари ҷумҳури донишмандони Ислом касе қасдан ва дониста намозу закотро тарк намояд, коғир мебошад, ҳарчанд калимаи шаҳодатро ба забон оварад.

Пас мӯъминоне бо ҳам бародаранд, ки лоақал ҳамин се рукни муҳим ва асосии Исломро ба ҷой меоваранд. Ҳудованд дар ояти 11-уми сураи Тавба айнан ба ҳамин чиз ишора намудааст:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الْزَكُوْةَ فَلَا خُوْنُكُمْ فِي الْدِّينِ ...

агар тавба намуданд ва намозро бар пой доштанд ва закотро доданд, пас аз он бародарони шумо дар дин мегарданд». (Сураи Тавба, 11)

### ЗАКОТ ДАР НИЗОМИ ИЛОҲӢ ИВАЗНОПАЗИР АСТ

Ҳудованд дар бахше аз ояти 85-уми сураи Бақара мефармояд:

... أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا حَزْنٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

عَمَّا تَعْمَلُونَ

китоб имон меоваред ва ба баязе куфр меварзед. Пас ҷазои он касе аз шумо, ки чунин кунад, хориву (зиллат) дар ҳаёти дунёст ва рӯзи қиёмат бошад, ба саҳттарин азоб баргардонида мешаванд ва Худованд аз он чи анҷом медиҳед, ғофил набошад». (Сураи Бақара, 85).

Худованд дар ин оят ақидаи қавми яхудро мавриди накӯши қарор дода, онро комилан мардуд донистааст. Зоро онҳо порае аз аҳкоми Худовандро қабул доштанд, vale қисмати дигареро, ки ба манфиъатҳои табақаи ҳоким ва арбоби калисо ҳеч гуна созгорӣ надошт, намепазируфтанд.

Дар оятҳои 150 ва 151-уми сураи Нисо низ омадааст, ки :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ  
يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُّرُ  
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿۱۵۱﴾ أُولَئِكَ  
هُمُ الْكُفَّارُ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ عَذَابًا مُهِينًا

, онҳое, ки ба Худо ва паёмбаронаш куфр меварзанд ва меҳоҳанд миёни онҳо ҷудой андозанд ва мегӯянд: Мо ба баъзеи онҳо имон меоварем ва ба баъзеи дигар куфр меварзем ва меҳоҳанд як роҳи миёнае (барои тавоғуки аҳкоми илоҳӣ бо андешаҳои худ) барқарор со занд, он (тоифа) ҳамонҳоянд кофирони ҳақиқӣ. Ва барои кофирон азоби хорсозандае омода на мудаем». (Сураи Нисо, 150, 151).

Касе аз моҳияти илоҳӣ ва ҷавҳари дини Ислом оғаҳӣ дошта бошад, ба хубӣ дармеёбад, ки он аз як тарҳи (комплекси) якпорча ва вахдати таҷзиянопазир ба вучуд омадааст. Зебоии арзишҳо ва мавзунияти қисматҳои онро вақте дар зеҳни худ тасаввур карда метавонем, ки татбиқи амалӣ ва таҷассуми зиндаи онро дар ҳаёти ягон ҷомеъа ба таври пурра мушоҳид намоем. Вақте татбиқи нопурраи бахшҳои ҷудогонаи онро ва он ҳам танҳо дар ҳаёти фардӣ ва хонаводагии мусалмонон мебинем, латофат ва зебоии зиндагӣ дар сояи арзишҳои он камранг ба назар мерасад. Ҳамчунин, он бахшҳои алоҳида ҳадафҳои барномаи ойини илоҳиро комилан таҳаққуқ бахшида наметавонанд.

Аз ҷониби дигар, он ҳикматҳои пуарзиши иҷтимоӣ ва ҳадафҳои инсониеро, ки бахшҳои алоҳидаи ойини Ислом барои ҷомеъаи башарӣ ба бор меоварад, ҳеч қонун ва ҳеч барномаи башарие наметавонад ҷойгузини он гардад. Барои мисол, ҳамин фаризаи закот дар низоми молии Ислом онҷунон дақиқона ва ҳадафманд гузошта шудааст, ки тарҳero бо ин камол ва диққат танҳо

аз чакидаи илму ҳикмати расои Худованд метавон интизор дошт.

Барномаи дақиқи танзими гардиши мол дар чомеъа, ки на пардохткунандаро дар саҳтӣ ва бӯҳрони иқтисодӣ қарор медиҳад ва на қишири камбизоати чомеъаро бе сарнавишт ва танҳо бо маҳрумиятҳо бокӣ мегузорад. Балки шахси закотдиҳанда вақте қисмате аз молу дороии худро дар хидмати ниёзмандони чомеъа қарор медиҳад, вучуди ўро хурсандӣ ва ҳаловати имонӣ фаро мегирад, зоро ў муҳимтарин фаризаи илоҳиро ба ҷо овардааст.

Ҷои аҳком ва руқнҳои Исломро ҳеч барномаи башарӣ ва ҳеч чизи дигаре пур карда наметавонад. Масалан, вақте андозҳои молӣ ва молиётҳои гуногуни кишварҳоро бо фаризаи закот дар ойини Ислом муқоиса менамоем, дар миёни он ду тафовуте, ба монанди осмону заминро мушоҳида менамоем. Ҳеч қасеро намёбем, ки роҳи гурез ва ҳалосӣ аз андоз ва молиётҳои давлатиро начӯяд, вале закотро ба унвони масъулияти динӣ бо дастони кушода ва дили саршор аз муҳаббати Худо адо менамояд.

### ЗАКОТ БАХШИ МУХИММЕ АЗ НИЗОМИ ИҚТИСОДИИ ИСЛОМРО БА ВУЧУД ОВАРДААСТ

Касе таълимоти нуронии Исломро дар Қуръон ва суннати Расули Худо (с) мавриди тааммул ва омӯзиши ҳамаҷониба қарор диҳад, ҳатман ба ин

натиҷаи бадеҳӣ мерасад, ки Ислом дини зиндагӣ ва ойини фитрат мебошад.

Пас бар ҳамин асос, молу сарват аз дидгоҳи Ислом арзиш ва ҷойгоҳи баланде доранд. Бешак, рушду шукуфой, камолу саодат ва иззату қаромати зиндагӣ ба илму беҳдошт, пешрафту тамаддун ва қудрату ҳукумат саҳт вобастагӣ доранд ва ин ҳама танҳо аз роҳи иқтидори иқтисодӣ ва пулу сармоя ба даст меоянд.

Қуръон аз ҳамин дидгоҳи воқеъбинона ба молу сарват нигоҳ мекунад ва онро ҳамроҳи фарзандон зебоии зиндагонии дунё тавсиф менамояд, онҷо, ки мефармояд:

الْمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ  
الصَّلَاحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

ї) ва фарзандон зебоии зиндагонии дунё мебошанд, вале боқиёти солиҳот (пасандозҳои неки инсон барои охират) беҳтарин савоб ва беҳтарин умедгоҳи ў дар назди Парвардигорат мебошанд». (Сураи Қаҳғ, 46)

Ислом дини амалист ва бо воқеъиятҳои зиндагӣ сарукор дорад. Бинобарин, аҳкоми худро бар асоси ҳамон воқеъиятҳои зиндагӣ танзим намуда, хостаҳо ва ниёзҳои зиндагиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор додааст.

Ислом дар миёни ниёзҳои рӯҳу чисм ва хостаҳои моддию маънавии зиндагии инсон бар асоси меъёри тавозун ҳамоҳангии заруриро ба вучуд

меоварад. Дар ҳоле, ки роҳи саодату хушбахтии рӯҳӣ ва қасби маънавиятро барои инсон нишон додааст, барои беҳрӯзӣ, рафоҳ ва саодати иқтисодии ӯ низ низоми молиеро дар назар гирифтааст, ки ҳарду такягоҳ ва такмилдиҳандай якдигар мебошанд.

Низоми молӣ ва системаи иқтисодиро бояд бо барномаҳои иқтисодӣ ва илми иқтисодиёт иштибоҳан як чиз надонем. Мӯҳтавои илми иқтисодиёт ва барномаҳои молии низомҳои гуногуни дунё аз якдигар ҷандон фарқе намекунад. Вале низоми молӣ ва системаи иқтисодиёти ҳар соҳти ҷамъиятӣ метавонад аз якдигар фарқ дошта бошад. Масалан, системаи иқтисодиёти соҳтори сотсиалистӣ аз низоми иқтисодии ҷаҳони сармоядорӣ (капиталистӣ) фарқ дошт. Аммо илми иқтисодиёт ва барномаҳои иқтисодӣ дар ҳарду соҳтор моҳиятанд аз ҳам фарқ надоштанд.

Пас низоми молӣ ва системаи иқтисодиёти ҳар соҳти ҷамъиятӣ аз дидгоҳи ҳамон соҳтор нисбат ба молу сарват, муайян намудани арзишу ҷойгоҳи пулу сармоя дар ҳаёти фардӣ ва иҷтимоъии ҷомеъа ва тариқаи танзим ва контроли гардиши мол дар иқтисодиёти кишвар иборат мебошад. Низоми молӣ арзиши сарвату боигариро барои афрод ва ҷомеъа муайян месозад ва системаи иқтисодӣ гардиши ҷарҳои иқтисодиётро ба танзим меоварад.

Низоми молӣ ва системаи иқтисодӣ дар тарҳ (комплекс)-и ойини Ислом яке аз муҳимтарин зерсистемаҳо ба шумор меравад. Ҳам тарҳи комили Ислом дар маҷмӯъ ва ҳам зерсистемаҳои гуногу-

ни он аз дигар соҳторҳои ҷамъиятӣ ва низомҳои мавҷуди дунё ба қулӣ тафовут доранд. Мо бо унвони намуна ба ҷанд тафовути асосӣ ва решавии низоми молии Ислом аз дигар системаҳои иқтисодии мавҷуд дар ҷаҳон ишора менамоем:

1. Ниёзҳои рӯҳӣ, хостаҳои фитрӣ ва воқеъиятҳои моддии зиндагонии инсон дар низоми илоҳии Ислом бо риояи тавозун дар миёни онҳо мавриди назар қарор гирифтаанд.

2. Ислом ҳаққи моликияти ҳусусии афроди ҷомеъаро комилан кафолат медиҳад, вале молро дар дasti онҳо ба унвони амонати илоҳӣ медонад ва сарватмандонро намояндагон ва ҷойнишинони Ҳудовандро дар бахше аз мулку дороии Ӯ меҳисобад.

3. Ҳам қасби моли ҳалол ва ҳам баровардани ҳуқуқҳои молии Ҳудовандро аз он яке аз муҳимтарин фароиз ва рукне аз аркони Ислом медонад.

4. Дар ҷавҳари вучуди инсон ва дар мағзи фитрати ӯ пойгоҳ (база) ва пуштивонае барои татбикӣ амалии аҳқоми илоҳӣ, аз ҷумла пардохтани ҳуқуқҳои молӣ ба вучуд меоварад.

Ислом на танҳо бо доштани барномаи зебои ҳудопарастӣ ва ибодатҳои муайянӣ, ба монанди намозу закоту рӯза ва бо соҳтани пойгоҳи маънавӣ ва пуштивонаи эътиқодӣ дар ботини инсон аз дигар низомҳо фарқ мекунад, балки ҷаззобияти амалиётҳои Ислом ва тавоноии нерӯи созандай онро вақте беҳтар дарк менамоем, ки мушоҳида намоем, як кори сирф моддиро чи гуна пӯшиши маънавӣ ва ранги ҳудоӣ мебахшад. Ҳол он ки ба

вучуд овардани пуштивонаи маънавӣ ва сохтани пойгоҳи эътиқодӣ дар ботини инсон худ баёнгари муваффақияти Ислом ва доштани беҳтарин барномаи амалӣ барои зиндагонии босаодати инсон мебошад.

Ислом бо доштани барномаи зебои худопарастӣ ва ибодатҳои муайяни худ шахсияти инсонро ба гунае месозад, ки дар он тамоми хостаҳои моддиву маънавӣ, ҷисму рӯҳ ва ақлу ангезаҳои ботинии ў бароварда ва таъмин шудаанд, ки ба фазлу инояти Худованд тамоми низомҳои дигар аз чунин барномае бебаҳраанд. Ин худ яке аз шоҳкориҳо ва имтиёзоти Ислом бар дигар низомҳост.

Бо вучуди он ки дин дар ҷомеъаи кунуни мөхеч гуна ҳаққи ҳокимиюте бар мардум надорад, vale ҳамон пуштивонаи маънавӣ ва пойгоҳи эътиқодӣ дар ҷавҳари вучуди инсонҳост, ки ҳазорон одамон бе ҳеч маҷбуриятие ба намоз меоянд. Садҳо нафар мардуми дастбахайр закоти молҳои худро мебароранд ва ба қишири ниёzmanди ҷомеъа мерасонанд. Масcidҳо дар моҳҳои Рамазон пур аз рӯздорони намозгузор мегардад. Ҳеч органи давлатӣ ва ҳеч касе онҳоро ба ин корҳо маҷбур накардааст, балки ин танҳо ҳамон ангезаи имонӣ ва нерӯи эътиқодии онҳост, ки ба сӯи риояи аҳкоми илоҳӣ онҳоро ҳаракат медиҳад.

Вақте ин ҳолатро бо татбиқи амалии қонунҳои ҳар кишваре муқоиса намоем, фарки миёни онҳоро бар аъло мушоҳида менамоем. Садҳо нафар кормандони органҳои даҳлдор ва мақомоти иҷроия барои ба танзим даровардани қонунҳои

иҷтимоӣ ва иқтисодии кишварҳо сафарбар гардидаанд. Бо вучуди он қонунҳои мазкур ба таври комил ҳаргиз амалан татбиқ намегарданд. Зоро ормони дурусти миллӣ ва пойгоҳи эътиқодие дар он кишварҳо вучуд надорад, ки заминаи риояи қонунро дар ботини инсонҳо ба вучуд оварад.

Низоми иқтисодии Ислом ба андозае дақиқона поягузорӣ гардидааст, ки ҳам аз шароратҳои моландӯзӣ ва бадиҳои түғёни мол дар ҷомеъа пешгирий менамояд ва ҳам шароити шукуфоӣ ва рушди иқтисодии кишвар ва молу мулки сармоядидрони хусусиро таъмин менамояд.

Аз як сӯи рибо, эҳтикор ва роҳҳои номашрӯи ба даст овардани сармояро қатъан манъ намуда ва аз ҷониби дигар, бо ба роҳ мондани низоми пардохтҳо ва молиёти мақтаъӣ, солона ва саринаслӣ заминаҳои гардиши мутаодили молро дар ҷомеъа фароҳам намудааст.

Даромадҳои мақтаъие, ки аз роҳи ғаниматҳои ҷангӣ, бозёфтҳои ганҷӣ, сарватҳои табиӣ ва ... ба даст меоянд, дар онҳо хумс (панҷяк)-ро ҷорӣ намудааст. Дар молҳо ва пулҳои нақд, молҳои тиҷоратӣ ва сарватҳои ҳайвонӣ пардохтҳои солонаэро бо номи закот фарз гардонидааст. Дар маҳсулоти кишоварзӣ ва меваҷоту асал, ки баҳаше аз молҳои закот ба шумор мераванд, ушр ва ё нисфи ушрро дар ҳар бардошти ҳосил ҷорӣ намудааст. Дар поёни умри ҳар насле, вақте соҳиби молу сарват аз дунё мегузараад, барои тақсими сармояи дар як насл гирдомада қонуни меросро таъсис додааст.

Ба ҳамин тартиб, Ислом гардиши молро дар чомеъа ба танзим даровардааст, то тамоми молу дорои як кишвар ва як чомеъа дар дasti як табақа ва ё як хонавода эҳтикор ва монополия нағардад балки доимо микдоре аз дорой ва иқтисоди чомеъа дар миёни тамоми қишрҳои мардум дар гардиш бошад ва ҷараёни зиндагонии онҳо ҳеч гоҳ мутаваққиф ва ҳалалдор нағардад.

Чӣ тавре мебинем, молу сарват дар сари ҳар насле комилан аз нав тақсим ва ба афроди зиёде тааллук меёбад. Ба сурати солона ва мақтаъӣ низ микдори муайяне аз сармояи миллат ба ҳисоби манофеъи умумии чомеъа ва рафъи эҳтиёҷоти ниёzmanон, ки аз ҷумлаи масрафҳои закот ва ушр мебошанд, ҷудо мегардад.

... لَيْكُنْ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

«sarvatmandoni shumo гардишхӯранда набошад». (Сураи Ҳашр, 7)

Яъне молу дорои кишвар танҳо дар ҳавзаи молии табақаи сарватманд ва дар миёни алигархияи иқтисодии чомеъа даст ба даст нағардад, балки дигарон низ аз он баҳраманд бошанд.

Аз гуфтаҳои боло набояд ҷунин бардошти нодуруст намуд, ки пас дар чомеъаи исломӣ бояд ҳамеша як қишири мардум рӯй ба ҳайру садақоти закотдиҳандагону саҳоватмандон зиндагӣ намоянд. Тамоми кору талоши зиндагиро раҳо карда, мунтазир бошанд, то кӣ ба онҳо ушру закот мединад ва ё кӣ ба онҳо эҳсону садақае менамояд. Ҷунин чизе дар Ислом ҳаргиз пазируфтаний нест

ва шарафу каромати инсонии шахси солим низ ҳеч гоҳ онро қабул надорад. Паёмбари бузурги Ислом (с) бо ҳезумкашӣ рӯз гузарониданро аз ҷунин зиндагӣ боарзиштар медонад.

Куръони карим кору талош ва қасби молу сарватро ҷустуҷӯи фазлу қарами Ҳудованд номидаст ва то он ҷо ба молу сарват эҳтимом варзидааст, ки пас аз хотимаи намози ҳафтагии ҷумъа мардумро билоғосила ба қасбу кор ва ҷалби даромад тарғиб намудааст.

فَإِذَا قُضِيَتِ الْصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآدُجُرُوا أَلَّا اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

замин мунтазир шавед ва ба қасби ризқу рӯзӣ ва баҳшишҳои фазли Ҳудованд бипардозед». (Сураи Ҷумъа, 10)

Балки манзури Ислом ин аст, ки гоҳо ҷарҳи зиндагии инсон бо сабабҳои муайяне аз ҳаракат боз мемонад ва ё ба мушкилоти иқтисодӣ рӯ ба рӯ мегардад ва дар ин ҳолат аст, ки ба қӯмак ва дастгирии дигар афроди чомеъа ниёз пайдо мекунад. Шояд бо дастгирий ва қӯмакҳои холисонаи ҳамдиёрони худ дубора ҷарҳҳои зиндагӣ дар ҳаёти иқтисодии ў ба ҳаракат афтанд ва бо қасбу кори обрумандонае ниёзҳои зиндагии худро таъмин намояд. Ба монанди мошине, ки дар роҳ бо сабабҳои муайяне аз ҳаракат боз мемонад ва соҳиби он ба қӯмаки ду-се нафар эҳтиёҷ пайдо

мекунад. Онҳо агар онро каме тела диҳанд, фурӯзон гашта, ба роҳи худ идома медиҳад.

Ё дар миёни афроди чомеъа шахсиятҳои боҳиммате вуҷуд доранд, ки ҳаёти худро дар роҳи Худо ва барои таъмини манофеъи иҷтимоии кишвар вақф намудаанд ва ҳаргиз фурсати бартараф намудани ниёзҳои зиндагии худ ва ҷамъ намудани сармояи заруриро намеёбанд, ба монанди толибилмон, кормандони фарҳангӣ, таҳқиқотчиёни соҳаҳои гуногун, ихтироъкорон ва ... Дар пардохтҳои молии низоми иқтисодии Ислом ва дигар ҳуқуқҳои молии Худованд ҳамин мавридҳо дар назар гирифта шудаааст.

Аmmo вақте инсони солим ва дорои имконияти қасбу кор тамоми нерӯҳои фикрӣ ва ҷисмии худро муаттал намуда, танҳо аз роҳи закоту садақаи мардум ба сар барад, ин амал Худоро ҳам хуш намеояд. Ҳамзамон, давлат бояд барои шаҳрвандони худ ҷои кори муносиб ва шароити зиндагонии обрумандонаро фароҳам намояд.

### МОЛАНДӮЗӢ ВА ОҚИБАТҲОИОН

Ислом дар баробари ин ки мардумро ба қасбу кори ҳалол ва ҷамъи сармоя аз роҳҳои машруъ, ҳамчунин, ба инфоқ дар роҳи Худо, таъмини манофеъи умумӣ ва рафъи эҳтиёҷоти ниёзмандон ташвиқ менамояд, аз моландӯзӣ, ишратпарастӣ, танпарварӣ, ашрофгарӣ ва дигар падидаҳои манғии нафсонӣ, ки фард ва ҷомеъаро ба фасоду табоҳӣ ва саранҷом, ба таназзулу завол мерасо-

нанд, саҳт мумониъат намудааст. Ислом моландӯзӣ ва дигар падидаҳои манғии нафсониро, ки ҳатман оқибатҳои ногувори рӯҳӣ ва пайомадҳои бади иҷтимоъиро ба ҳамроҳ доранд, ҳаром гардонидааст.

*Банд бигсал, бош озод, эй писар!  
Чанд боший банди симу банди зар?  
Гар бирезӣ бахрро дар кӯзае,  
Чанд гунҷад? Қисмати якрузас.  
Кӯзай ҷашми ҳарисон пур нашуд,  
То садаф қонеъ нашуд, пурдур нашуд.  
Ҳар киро ҷома зи ишқе чок шуд,  
Ӯзи ҳирсу ҷумла айбе пок шуд.*

(Маснавӣ, Дафтари аввал, байти 19-22)

Моландӯзӣ аз назари Ислом бо ҳирсу тамаъи нафсонӣ, дилbastagии ба дунё ва гуруsnачашмии серинопазир ҷамъ намудани молу сарват ва надодани закоти он мебошад. Чи тавре мебинем, моландӯзӣ ҳамвора ду ҳолати манфиро ба ҳамроҳ дорад: Яке бо ҳирсу тамаъи нафсонӣ, дилbastagии ба дунё ва гуруsnачашмии серинопазир ҷамъ намудани мол ва дигаре надодани закоти он. Надодани закот ё аз бехабарии шахси молдор нисбат ба аҳкоми Худованд сарчашма мегирад ва ё ҳамон ҳирсу тамаъи шахси моландӯз вайро ба он вомедорад. Худованд мефармояд:

وَأَخْبَرَتِ الْأَنْفُسُ اللَّهُ

с-  
начашмī) дар нафсхо ниҳода шудааст». (Сураи Нисо, 128)

Аз оятҳои Куръон ва суннати Расули Худо (с) бармеояд, ки молу сарвати чомеъа ҳарчанд расман ба номи ашхоси муайяне тааллуқ пайдо ме-кунад, вале дар асл бояд барои хайру салохи тамоми мардум ба кор гирифта шавад ва барои муҳофизат, афзоиш ва бакоргирии он ҳама бо ҳам ба беҳтарин сурат ҳамкорӣ намоянд. Худованд мефармояд:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

он чиро, ки дар замин вуҷуд дорад, барои шумо оғаридааст». (Сураи Бақара, 29)

Ислом барои ҳамин баҳрамандии умумӣ аз молу сарват ва барои поксозии нафси одамон аз падидаҳои манғӣ бо бухлу тангчашмии сарватмандон саҳт муқобилият намудааст ва аз оқибатҳои бади моландӯзӣ ва дигар сифатҳои манғии инсонӣ мардумро барҳазар доштааст. Зоро ин падидаҳои манғӣ ба манофеъи умумии чомеъа, раванди иқтисодии кишвар, ҷараёни зиндагонии ниёзмандон ва саодату оромиши онҳо зарар мерасонад.

Худованд мефармояд:

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلِحُونَ

касе аз бухли нафсан дар амон бимонад, ба ростӣ, онҳоянд комёбу растагор». (Сураи Тағобун, 16)

Айнан дар оятҳои 15 ва 16-уми ҳамин сура Худованд ба мояи фитна будани молу фарзанд ишора менамояд:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا  
اللَّهُمَّ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَآسْمَعْتُمْ وَأَطَيَعْتُمْ وَآنِفْقُوا حَيْرًا لَا نُفْسِكُمْ

Молҳо ва фарзандонатон мояи фитна мебошанд ва дар назди Худованд аст аҷри бузург. Пас ба андозаи қудрати ҳуд тақвои Худоро дошта бошед (ба фармудаҳои Ӯ) гӯш фаро дихед ва фармон баред ва ончиро, ки хайри шумо дар он аст, инфоқ намоед».

Ҷамъ омадани молу сарвати бисёр дар дасти инсон, агар нафси ўқаблан тазкия ва поксозӣ нағашта бошад, падидаҳои манғӣ ва бемориҳои равониеро, аз қабили бухлу тамаъ, танпарварию ишратпрастӣ, хушгузаронию лаззатҷӯӣ ва түғёну саркашӣ ба вуҷуд меоварад. Ҳамин хотимаи бади молу сарватро Куръон фитнаи мол номидааст.

Бо додани закоти мол ва адои дигар масъулиятҳои молӣ шахси сарватманд аз тӯҳмати моландӯзӣ ва дигар падидаҳои манғӣ раҳӣ мейбад ва ин иқдоми амалии ў нишонаи саломатӣ ва пок гаштани нафси вай аз тамоми бемориҳои равонӣ ва разоили инсонӣ мебошад.

Молу сарват вақте воҷиботи молӣ ва ҳуқуқҳои гуногуни илоҳӣ аз он бароварда нашавад, барои

шахси моландӯз оқибатҳои бади нафсонӣ, иҷтимоӣ ва кайфариро ба бор меоварад. Зеро молу сарват чунин одамонро дучори гирифтириҳои равонӣ ва бемориҳои нафсоние мегардонад ва дар натиҷа онҳо ба сурати бори сангине (паразите) барои аҳли ҷомеъа дармеоянд.

### ОҚИБАТҲОИ НАФСОНИЙ, ИҼТИМОӢ ВА ИҼТИСОДИИ МОЛАНДӮЗӢ

1. Яке аз фитнаҳои мол шиддат гирифтани бемории бухлу тамаъ ва гурусначашмии серинопазир дар нафси шахси моландӯз аст. Ин беморӣ шахси моландӯзо нисбат ба аҳли ҷомеъа баҳил ва ҳасадманд мегардонад. Аз ҷониби дигар, аҳли ҷомеъа низ нисбат ба вай бадбинӣ ва нафрот пайдо менамоянд. Дар натиҷаи ин аксуламали дучониба, ки худ сабабгори он гардидааст, доимо шахси моландӯз дар ҳолати танҳоиву ваҳшат ва хаёлҳои васвасазадаи худ ба сар мебарад. Худованд мефармояд:

وَلَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ  
خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطْوَقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ الْأَسْمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

чӣ аз фазлу неъмати Худованд ба эшон ато гардидааст, бухл меварзанд (ва онро дар роҳи қӯмаки ниёзмандон ва манофеъи умуми ҷомеъа ба кор намегиранд), гу-

мон накунанд, ки ин кор барои онҳо хуб аст. Балки ин кор (бухл) барояшон бад ва зиёнбор аст. Дар рӯзи қиёмат ҳамон чизоро, ки нисбат ба он бухл меварзиданд, ба сурати тавқе бар гарданашон овехта мешавад ва мероси (мулки) осмонҳо ва замин ҳама аз они **Худост»**. (Сураи Оли Имрон, 180)

Дар ҷои дигар мефармояд:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿الَّذِينَ  
يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ  
الَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدَنَا لِلَّكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

мутакаббиру мағрур ва худситоро дӯст намедорад. Онҳо шахсоне мебошанд, ки ҳам худ бухл меварзанд ва ҳам мардумро ба бухл(у тамаъ) фаро меконанд ва он неъматҳоеро, ки Худо аз фазли худ ба онҳо додааст, пӯшида медоранд. Ва барои кофирон азоби хорсозандаеро омода намудаем». (Сураи Нисо, 36, 37)

Бухлу моландӯзии шахсони сарватманд метавонад дар ҷомеъа рукуди иқтисодӣ ва фасоди ахлоқӣ ва моли (ришваҳори)-ро ба вучуд оварад ва он ҷомеъаро оқибат ба нобудӣ бикашонад.

Расули Худо (с) низ мардумро аз оқибати бухлу тангчашмӣ барҳазар дошта, мефармояд: **бухлу тангчашмӣ ба шиддат парҳез намоед!** Зеро ҳамин бухлу тамаъ боиси нобудии миллатҳои

*пеш аз шумо гардида буд. Онҳоро (ин бемории нафсӣ) ба қатъи робитаҳо водошт ва ба ҳирсу тамаъ кашонд ва дар гирдоби фасоду табоҳӣ фурӯ бурд». Он Ҳазрат (с) ҳамчунин мефармояд:*

*дурӣ намоед. Зеро пешиниёнро ҳамин чиз нобуд соҳт. Онҳоро ба рехтани хуни яқдигар ва зери по намудани эҳтиромот (ва ҳуқуқҳои) яқдигар водошт».*<sup>21</sup>

2. Фитна ва гирифтории дигаре, ки шахсони моландӯз, умуман, ба он мубтало мегарданд, танпарварӣ, ишратпарастӣ ва лаззатҷӯю хушгузаронист. Сарватмандоне, ки ба чунин падидаҳои манғӣ мубтало мегарданд, умуман, табақаи ашроф ва неъматпарвардаи ҷомеъаро ташкил медиҳанд.

Ашроfigарӣ ва табақаи нозпарварда, умуман, дар тамоми ҷомеъаҳо сарчашмаи бисёре аз фасодҳо ва табоҳҳои иҷтимоӣ ва ахлоқӣ мебошанд. Онҳо дили мардумро пур аз ҳикду кина намуда, амнияти осоиши ҷомеъаро барҳам мезананд.

Табақаи ашрофи ҷомеъа аксаран ҳақро инкор намуда, бо аҳкоми динҳои илоҳӣ муҳолифат меварзанд. Ҳисси худбартарбинӣ ва имтиёзоти табақотӣ дар андешаи онҳо реша мегирад.

Вакте рисолати паёмбарони илоҳӣ табақаи ашрофи ҷомеъаҳо ва соҳибони имтиёзоти табақотиро дар паҳлӯи қишири камбизоат ва бе-

<sup>21</sup>. Ислом ойини зиндагӣ. Шайх Маҳмуд Шалтут, саҳ 384.

навои ҷомеъа гузошт ва ҳамаро дар пешгоҳи Худованд ва қонуни адли илоҳӣ баробар эълон намуд, онҳо бо рӯёргӯй ба паёмбарон бархостанд. Мо ин воқеъиятро дар хилоли оятҳои Қуръон аз аввалин то охирин паёмбари илоҳӣ муҳоҳида менамоем.

Ишратпарастӣ ва хушгузаронӣ шахсияти одамиро бемоя ва сустирова мегарданад. Вай наметавонад уфуқҳои тозаи таълимоти дурустӣ барои пешрафту тараққии миллат бибинад. Аз ин ҷост, ки Худованд ишратпарастони хушгузаронро дар Қуръон душмани ҳар гуна ислоҳталабӣ ва ҳақиқату ростӣ тавсиф намудааст. Онҳо дар ҳар замоне дар баробари ислоҳоти иҷтимоӣ ва ҳақку ростӣ муҳолифат намудаанд. Худованд мефармояд:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

шашру диёре, ки паёмбаре фиристодаем, сарон ва ашрофи нозпарвардаи он ба онҳо гуфтанд: Мо, албатта, ба он чи овардаед, бовар надорем. Ва гуфтанд: Мо молу фарзандони бештаре дорем ва ҳаргиз азобро наҳоҳем ҷашид». (Сураи Сабаъ, 34, 35)

Худованд ҳамчунин ин молдорони ишратпарастро ба караҳтӣ ва пайравии кӯр - кӯронаи

ачдоду бобоёни худ васф намудааст, ки ба ҳеч гуна даъвати ислоҳтала bona гӯш намедиҳанд. Худованд хитоб ба Паёмбар (с) мефармояд:

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيبَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ  
مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا إِبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ إِاثْرِهِمْ  
مُّقْتَدُونَ ﴿٣﴾ قَلْ أَوْلَوْ جِئْتُمُّكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ  
عَلَيْهِ إِبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٤﴾

, вақте дар ҳар шахру диёре пеш аз ту паёмбаре фиристодем, нозпарвардагони молдор ва ишратпарасти он чо гуфтанд: Мо падарони худро бар ойин (ва тарзи зиндагоние) ёфтем ва ҳатман, ҳамон роҳу равиши онҳоро пайравӣ ҳоҳем кард. (Паёмбарашон) гуфт: Гарчи роҳи дурусттареро аз равиши падаронатон оварда бошам?! Гуфтанд: Мо ба он чи овардаед, бовар надорем (яъне онро қабул намекунем). (Сураи Зухруф, 23, 24)

Табакаи неъматпарварда ва ишратпарасти ҷомеъа заминаҳои нафсонии фурӯ рафтан дар ботлоқи мункарот ва разоили ахлоқиро бештар аз дигарон дар худ доранд. Зоро пур соҳтани шикамҳо, сер намудани майлҳои шаҳвонӣ, баровардани хостаҳои нафс ва пур намудани ҷайбҳо ва суратҳисобҳо дурнамои зиндагии онҳо қарор гирифтааст. Уфуқҳои биниш ва фаҳмиши онҳо фаротар аз ҳамин чизҳоро намебинад. Дуъои Па-

ёмбар (с) ба ҳамин ҳолат ишора дорад, он чо, ки мефармояд:

*о! Дунёро бузургтарин масруфияти  
фикру андеша ва фаротарин нуқтаи биниш ва  
илми ман нагардон».<sup>22</sup>*

Лаззатҷӯҳои бебаркаш ва ишратронҳои номашрӯъи табақаи моландӯз ва нозпарвардаи ҷомеъа рукуди иқтисодӣ, фасоди ахлоқӣ, ришваҳорӣ (коррупсия) ва ба зери по кашидан ҳуқуқҳои табиъии мардумро дар он ба вучуд меварад ва ин ҳолат ногузир ба завол ва нобудии миллат мерасонад. Дар ҷомеъае, ки бар зидди ин ҷараёни ашрофгарӣ ва фасодпеша мубориза нашавад ва онҳо ба пойбандӣ ба қонун маҷбур нағарданд, ҳалоку нобудӣ танҳо он табақаро фаро намегирад, балки тамоми ҷомеъаро дар зери ҳатари нобудӣ қарор медиҳад. Зоро ҷомеъа, вақте ба онҳо маҷоли фасод ва ишратронҳои номашрӯъро медиҳад, заминай завол ва нобудии худро фароҳам месозад. Худованд мефармояд:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرِيبَةً أَمْرَنَا مُتَرْفِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرَّنَهَا تَدْمِيرًا

Мо вақте нобудӣ ва ҳалокати аҳолӣ ва сокиони шахру диёреро меҳоҳем, ки нозпарвардаго-

<sup>22</sup>. Ҳадисро Тирмизӣ аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят намудааст. Он қисмате аз ҳадиси «Аллоҳуммақсим лано мин хаşatiка мо яхулу байнано ва байна маъосика...» мебошад.

ни дар неъмат ва сарватмандони онро (ба итоати худ амр намоем), vale онҳо дар он диёр ба фисқу фасод даст зананд. Пас шароити субути сухани Худованд бар он (шахру диёр) таҳаққуқ пайдо менамояд. Он гоҳ он (диёр)-ро комилан барҳам мезанем». (Сураи Исро, 16)

Дар чои дигар мефармояд:

وَكُمْ قَصْمَنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا  
 ۱۱ اَخَرِينَ ﴿ فَلَمَّا آتَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ  
 لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوهُمْ إِلَى مَا أَتَرْفَثُمْ فِيهِ وَمَسْكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
 تُسْعَلُونَ ﴾ قَالُوا يَتَوَلَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۱۲ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ  
 دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلْمِدِينَ ۱۳

у диёреро нобуд кардем ва пас аз онҳо мардуми дигареро рӯи кор овардем. Онҳо вақте азоби Моро эҳсос карданд, ногаҳон рӯй ба гурез ниҳоданд. (Аммо ба унвони тамасхур ба онҳо гуфта шуд): Нагурезед! Ва ба сӯи зиндагонии пурнозу неъмате, ки дар он хушу сармастона ба сар мебурдед ва ба миёни қасрҳо ва иморатҳои пуршуқӯҳи худ баргардед! Шояд дар он ҷо ба шумо ниёзё дошта бошанд. Мегӯянд: Вой бар мо! Мо, ба ростӣ, ситамгар будем ва пайваста ин фарёд вирди забонашон ҳоҳад буд. То он ки онҳоро ба монанди коҳи даравшуда хомӯш ва бечон соҳтем». (Сураи Анбиё, 11-15).

Ислом ба истифодаи дурусти неъматҳои илоҳӣ ва қасби нерӯи тавони чисмӣ барои таҳаққуқи комил, зебо ва бо оромиши ибодатҳо ва ормонҳои олии инсонӣ ҳеч гоҳ муҳолифат намеварзад. Зоро ақли солим дар чисми солим аст ва рӯҳи солим дар бадани солим парвариш мейбад. Ҳамчунин, ибодати дуруст бо чисми нерӯманд, рӯҳи солим ва ақли фаъол ҳосил мегардад.

Пас бояд чисми инсон бо неъматҳои илоҳӣ ба таври дуруст парвариш ёбад ва осори неъмати Худо дар он намудор бошад. Ин ҳолатро аз лаззатҷӯихои бебаркаш ва ишратрониҳои номашрӯъ бояд фарқ намоем.

3. Сарватмандӣ вақте мазҳари (таҷаллигоҳи) ризои Худо мегардад, ки ҳуқуқҳои молии Худованд ва масъулиятҳои молии шахси сарватманд нисбат ба қиширои ниёzmanди ҷомеъа ва таъмини манофоъи умумии қишивар дар он молу сарват риоя гарданд. Мол бояд василаи расидани соҳиби худ ба ҳайру некӣ ва абзори ба даст овардани ризои Худованд гардад. Дар гайри ин сурат, мол - ҳамон неъмати Худованд, ки Ислом барои он дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии фард ва ҷомеъа он қадар арзиши амалий ва ҷойгоҳи олий қоил буд, ба фитна ва азобе барои соҳиби худ табдил мейбад ва ҷанбаи манғӣ қасб мекунад. Худованд мефармояд:

وَقَالُوا هَنْ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا هَنْ بِمُعَذَّبِينَ  
 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلِكُنَّ أَكْثَرُ  
 الْأَنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ  
 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُونَ  
 عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ هُمُ الْجَاءُ  
 الْضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَةِ ءَامِنُونَ

Мо молу фарзандони бештаре дорем ва ҳаргиз азобро наҳоҳем чашид.

Бигү: Парвардигорам рӯзиву неъматро барои ҳар кас, ки худ бихоҳад, зиёду кам мегардонад, аммо бештари мардум (хикмати чунин чизро) намедонанд.

Молҳо ва фарзандони шумо чизҳое нестанд, ки шуморо ба мо наздик кунанд. Балки касоне, ки имон оварда, корҳои хубу шоиста анҷом медиҳанд, (муқаррабони даргоҳи Мо) онҳоянд ва дар баробари аъмоле, ки анҷом додаанд, подоши дучандон ҳоҳанд гирифт ва онҳо дар манзилатҳои болои биҳишт дар оромиш ҳоҳанд буд». (Сураи Сабаъ, 35, 37).

4. Яке дигар аз фитнаҳои молу сарват ба вучуд омадани түфёни мол дар нафси баъзе сарватмандон мебошад. Молу мақом дар гирифтор соҳтани нафси инсон ба түфёну саркашӣ қудрати азими таъсиргузорӣ доранд. Худованд мефармояд:

набояд чунин бошад! Инсон вақте худро бениёзу сарватманд мебинад, ҳатман, түғёну саркашӣ менамояд». (Сураи Алак, 6)

Худованд дар ҷои дигар низ ишора менамояд, ки фароҳии ризку рӯзӣ ва бисёрии молу сарват инсонро ба саркашиву түғён мекашонад:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الْرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ  
 بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ

бандагонаш фароҳ гардонад, ҳатман, ба фасоду таҷовуз дар рӯи замин даст мезананд. Ва локин ҳар чиро бихоҳад, онро ба андозаи (муайяне) фурӯ мифиристад. Ӯ ба ботини бандагонаш огоҳу биност». (Сураи Шуро, 27)

Тамоми тоғиёну саркашон ва ҷиноятпешагони таъриҳ пас аз касби молу қудрат ба фоҷеъаҳои башарӣ даст задаанд. Таърихи ҷиноятҳои онҳо беҳтарин шоҳид барои ин мавзӯъ аст.

5. Фитнаи дигари мол сармастӣ ва дил хуш доштани шахси молдор ба молу сарват мебошад.

Худованд дар накӯҳиши чунин афрод мефармояд:

إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ  
 مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ دَلَّتُنَا بِالْعُصَبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ  
 لَهُمْ لَا تَفْرَحُّ إِنَّ اللَّهَ لَا تُحِبُّ الْفَرِحِينَ

, воқеан ҳам, аз қавми Мұсо буд, вале ба онқо зулму дастдарозй қард. Мо ба вай чандон сарвату ғанч дода будем, ки калидхой қазоини ў гүрүхи нерўмандеро хаста месохт. Вақте қавмаш ба ў гуфт: (Ба молу дорои худ) дилхуш набош. Зоро Худованд ҳеч гоҳ дилхушони (сармастро) дўст намедорад». (Сураи Қасас, 76)

Куръони карим Корунро ба унвони намунае (самбуле) аз инсони бахилу моландўз ва мазҳаре аз падидаҳои манғӣ ва пастиҳои инсонӣ зикр менамояд. Ин бемориҳои нафсонӣ вайро на танҳо ба напардохтани ҳуқуқҳои молии Худованд ва зери по ниҳодани масъулиятҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқҳои қишири маҳруми ҷомеъа водошт, балки ўро ба инкори сарчашмаи он молу неъмат қашонд. Ҳамин буд, ки вай тамоми он неъмат ва сармояро аз кордонӣ ва иқтисодчиғии худ медонист.  
-ро бар (пояи илму (денише), ки дар наздам буд, дода шудаам».<sup>23</sup>

Пас Худованд вайро бо тамоми дороияш ба қаъри замин фурӯ бурд ва ҷомеъаро аз шарраш ҳалос намуд. **ва ҳавлиаш (молу дороияш)-ро ба замин фурӯ бурдем.** Он вақт ўро (дигар) гурӯҳе набуд, ки дар баробари Худо ба қӯмаки вай бархезанд ва вай аз ғолибони (маъракаи мубориза) нагашт».<sup>24</sup>

Пас барои як шахсияти неки мусалмон намезебад, ки бо напардохтани ҳуқуқҳои молии Худо-

<sup>23</sup>. Сураи Қасас, 78.

<sup>24</sup>. Сураи Қасас, 81.

ванд ва бо надодани закот худро дар канори Қорун қарор диҳад ва дар бухлу моландўзӣ ва сархушӣ бародари вай гардад.

Дил хуш доштан бо молу сарват ва сармастӣ аз сифатҳои манғии қорунӣ мебошанд, ки Худованд сарватмандони мусалмонро аз он манъ намудааст. Балки бояд ба фазлу раҳмати Худованд, ки он неъматҳоро насибашон гардонидааст, хушдил бошанд ва он ҳамаро аз сарчашмаи неъмат, яъне Худованд бидонанд:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ  
مِمَّا تَجْمَعُونَ

ас ба фазлу раҳмати Худованд хушдил ва фараҳманд бошанд, ки ин барояшон аз моли андӯхтаашон беҳтар аст». (Сураи Юнус, 58)

6. Мағрур шудан ба молу сарват ва ба доми дунё афтодани инсон низ паҳлӯи дигаре аз ақлфирибӣ, дилрабӣ ва мафтуниятҳои сармоя мебошад. Ислом чунин дилбастагии мардум ба моли дунёро, ки боиси фаромӯши охират мегардад, мавриди накӯшиш ва мазаммат қарор додааст. Инсон аз назари Ислом мукаррамтар аз он аст, ки гирифтори тааллукпазирӣ ва дилбастагӣ ба моли дунё шавад ва ба бандай (ғуломи) ҷашму гӯшbastai нафсу шаҳват ва матоъи зудгузари дунё мубаддал гардад.

Бандаи мӯъмин бояд аз чунин тааллуқпазирӣ озод бошад ва рӯху андешаи ӯ дар манозили ҷаннат болафшонӣ намоянд.

*Туро зи кунгураи Арш мезананд сафир,  
Надонамат, ки дар ин домгах чӣ афтодааст?*

Хоҳиз

Худованд дунё ва тамоми дилбастагиҳои онро чунин гузаро ва нопойдор тавсиф менамояд:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَزِينَةٌ وَتَفَارِخٌ  
بَيْنُكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثْلٍ غَيْثٌ أَعْجَبٌ  
الْكُفَّارُ نَبَاتُهُ دُثُّمَ يَرِيجُ فَتَرَهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا  
وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعٌ الْغُرُورٌ

у-  
заронӣ, зебоиву худситоӣ дар миёни худ ва зиёд-талабии молу фарзандон иборат аст. Ба монанди оби бороне, ки гиёҳи рӯида аз он коғиронро ба ҳайрат овард. Сипас он гиёҳ рӯй ба хушкӣ ниҳод, ки онро зард ва он гоҳ шикаста ва хурдшуда мебинӣ. Ва дар охират бошад, ҳам азоби саҳт ва ҳам мағфирату хушнудии Худованд вучуд дорад. Зиндагонии дунё танҳо матоъ ва моји (дил бастан) ва фиреб хӯрдан аст». (Сураи Ҳадид, 20)

Дар ҷои дигар мефармояд:

мардум! Ваъдаи Худо (дар омадани рӯзи қиёмат) бе тардид, ҳақ аст. Пас зиндагонии ин дунё ва шайтони ғарур (фиребгар) шуморо нафи-реанд». (Сураи Фотир, 5)

Яъне шуморо аз омодагӣ барои охират бо дил бастан ба мафтуниятҳои моддӣ нафирибанд.

Бинобар ин, таълимоти Ислом мардумро ба нигаҳ доштани тавозуни амали дар миёни та-лошҳои зиндагӣ дар ҷаҳони гузаро ва ҷидду ҷаҳд дар ба даст овардани неъматҳои ҷовидона дар ҳаёти пойдори он ҷаҳон фаро меконад. Ислом зиндагонии дунёро пойгоҳи кору талош ва фасли омодагии инсон барои ҳаёти пойдори охират медонад. Қуръон ба фанонопазирӣ неъматҳои ҳаёти ухравӣ, пояндагии зиндагӣ дар он ва бартарии низоми зиндагии ухравӣ дар баробари гузаро, нопойдор, кӯтоҳ ва фасли санчишу имтиҳон будани зиндагонӣ дар ин ҷаҳон ишора менамояд. Аз ҷумла мефармояд:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الَّدَارَ  
الْآخِرَةَ لَهُيَ الْحَيَاةُ الْأَنْوَنُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

о-  
зиест ва албатта, сарои охират, дар воқеъ, зиндагонист, агар онро медонистанд». (Сураи Анқабут, 64)

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ حَيْرٌ وَأَبْقَى

дунёро бармегузинед,  
вале охират беҳтар ва пояндатар мебошад». (Сураи Аъло, 16-17)

7. Ислом ба воқеъиятҳои ҳаёти инсон ва аъмоли гуногуни вай дар маҷрои зиндагонии рӯзмаррааш баҳои воқеъӣ медиҳад ва арзиши амалии боварҳои эътиқодӣ ва зарфиятҳои имонии вайро бо ченаки аъмол ва айниятҳои зиндагии ў баркаш менамояд. Вучуд доштани боварҳои эътиқодӣ ва воқеъиятҳои имонӣ бо аъмоли банда ва айниятҳои зиндагии вай мушаххас мегарданд. Инсон меъёрҳои шахсият ва чорҷӯбай зиндагии худро аз назари Ислом ба тарзе мереزاد, ки ғояҳои фикрӣ ва яқинҳои имонии ў ба вай илҳому ангеза мебахшанд ва ғайр аз ин наметавонад бошад.

Бинобар ин, аз назари Ислом баровардани зақоти мол ва адои дигар масъулиятаҳои молӣ нисбат ба қи shrҳои гуногуни ҷомеъа, ба монанди кӯмаки падару модар, хешовандони дармонда, ятимон ва таъмини манофеъи умумии қи shvar нишонаи имондории банда мебошад. Баръакс, худдорӣ аз анҷоми воҷибот ва масъулиятаҳои молии Худованд нишонаи дурӯғ шуморидани рӯзи қиёмат ва бовар надоштан ба рисолати Ислом мебошад. Худованд мефармояд:

أَرَيْتَ اللَّهُ يُكَذِّبُ بِاللَّٰدِينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ  
الْيٰتِيمَ وَلَا تَحُضُ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

чазои он рӯз имон надоранд (ва он ҳамаро дурӯғ мешуморанд), оё медонӣ чӣ гуна қасоне ҳастанд? Қасоне ҳастанд, ки бо хушунату дуруштӣ ятимро аз худ меронанд ва (дигаронро) ба ҳӯрок додани бечорагон ташвиқ наменамоянд». (Сураи Мөъун, 1-3)

Куръони карим эҳсону некӣ дар роҳи Худо, дастгирии қи shri ниёзманди ҷомеъа ва адои ҳуқуқҳои молии Худовандро роҳи расидан ба садату хушбахтӣ медонад, ки ҳар инсон бояд он роҳро тай намояд ва агар аз дасташ коре наояд, лоақал дигаронро ба он тарғиб ва роҳнамоӣ намояд.

Худованд аз забони дӯзахиён нақл менамояд, ки дар рӯзи қиёмат аз онҳо пурсида мешавад: Чӣ ҷизе шуморо ба ин ҷойгоҳи бади дӯзах – Сақар овард? Онҳо дар ҷавоб ҷаҳор корро ёдовар мешаванд, ки яке аз онҳо напардоxtани ҳуқуқи илоҳии қи shri ниёзманди ҷомеъа ва бетаваҷҷӯҳӣ нисбат ба камбағалон мебошад.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ  
وَلَمْ نَكُ نُطْعَمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا خُوضُ مَعَ الْحَابِضِينَ

Мо аз ҷумлаи намозгузорон набудем ва мискини бенаворо таъом намедодем. Бо аҳли ботил дар (фисқу) ботили онҳо

фурӯ мерафтем ва рӯзи қиёматро дурӯғ мепиндоштем».

(Сураи Муддассир, 42-46)

Куръон дар оятҳои 261 ва 262-уми сураи Бақара барои инфоқи дар роҳи Худо, бароварданি закоти мол ва адои дигар масъулиятаи молии Худованд арзиш ва ҷойгоҳро дар пешгоҳи Парвардигор баён намуда ва подошҳои пурарзиш ва фаровонеро барои закотдиҳандагон ва ахли ҳайру эҳсон ваъда додааст, ки шояд барои ҳеч як аз аҳкоми дигари илоҳӣ чунин арзишу подошро нағуфта бошад.

аи қасоне, ки молу дорои худро дар роҳи Худо сарф мекунанд, ба монанди донаест, ки ҳафт ҳӯша бирӯёнад ва дар ҳар ҳӯши он сад дона бошад. Худованд барои ҳар қас, ки биҳоҳад, онро ҷандин баробар афзоиш медиҳад ва (донишу неъмати) Худованд густурда ва (ӯ аз ҳама ҷиз) огоҳ аст. Қасоне, ки молу сармояи худро дар роҳи Худо (ва манофеъи мардум) ҳарҷ ва сармоягузорӣ менамоянд ва пас аз он бар қасе миннат ва озоре намерасонанд, подоши онҳо дар назди Парвардигорашон аст! На тарсе бар онҳо бошад ва на андӯҳгин мегарданд». (Сураи Бақара, 261, 262)

Намоз дар миёни руқнҳои Ислом ҷойгоҳи хосссе дорад ва пас аз имон ва қалимаи шаҳодат қарор мегирад. Аммо ҳамин намози банда, вакте шахси намозгузор ба масъулиятаи молии худ дар баробари ниёзмандони ҷомеъа ва дигар ҳуқуқҳои Худованд дар молу сарваташ амал намояд, ҷойгоҳи муносibi худро пайдо намекунад ва мавриди қабул қарор намегирад. Рӯзуву

ҳаҷ ва дигар аҳкоми Ислом низ ҳамин гуна мебошанд.

Он қадар тарғиб ва тавсияе, ки дар бораи инфоқ, додани закот ва баровардани ҳуқуқҳои молӣ дар Куръони карим вучуд дорад, дар бораи ҳеч як аз масоили дигар ёфт намешавад.

Бар ҳамин асос, метавон гуфт, ки агар аҳкому аркон ва воҷиботи динӣ меваи муҳаббату самимиyat, отифаи нек, эҳсоси масъулият, рӯҳияи инфоқу дастбахайрӣ ва ҷавонмардиро дар дили инсон ба бор наоваранд, онҳо дорои ҳеч арзиши амалие намебошанд.

### ҶАЗОИ УХРАВӢ ВА ПОЁНИ КОРИ МОЛАНДӽОН ВА ШАҲСОНЕ, КИ ЗАКОТИ МОЛИ ХУДРО НАМЕДИҲАНД

Шояд саҳттарин ва қӯбандатарин ояти Куръон дар баёни сарнавишт ва азоби ухравии моландӯzon ва шаҳсоне, ки закоти молҳояшонро намепардозанд, оятҳои 34 ва 35-уми сураи Тавба бошанд. Худованд мефармояд:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنِفِّقُونَهَا فِي سَيِّلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ تُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكَوَى إِلَيْهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَّتُمْ لَا نُفْسِكُمْ فَدُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

андӯзанд ва онро дар роҳи Худо ҳарҷ ва сармоя-  
гузорӣ наменамоянд, онҳоро ба азоби (саҳт ва)  
дардноке мужда бидех! Рӯзе, ки он молҳои  
(андӯхтаашон) дар оташи дӯзах гудохта меша-  
ванд ва пешониву паҳлӯҳо ва пушташон ба он  
доғ монда мешавад. Ва (ба сурати мазаммат) ба  
онҳо гуфта мешавад: Ин ҳамон чизест, ки барои  
худ меандӯхтед. Пас ҳоло маззаи он чиро, ки ба-  
рои худ андӯхта будед, бичашед». (Сураи Тавба,  
34, 35)

Шахси сарватманд, вақте закоти молҳои  
андӯхтаи худро напардозад, рӯзи қиёмат молу  
сарвати андӯхтааш дар оташи дӯзах тафсонда  
мешавад ва бо ҳамон молу сармояаш мавриди  
азоби Худо қарор мегирад. Фикр мекунам, барои  
як мусалмони солимфикр ва некандеш ҳамин  
қадар панду роҳнамоӣ кифоя бошад.

**ЗАКОТ ДАР ЧӢ НАВЪ МОЛҲО ВА  
ДОРОИИ ИНСОН ВОЧИБ МЕШАВАД  
(АМВОЛИ ЗАКОТ)**

Аз баёноти Қуръони карим бармеояд, ки молу  
боигарӣ барои инсон аз тамоми тааллукоти ду-  
нیявӣ ализтар ва ба қалбу ҷонаш наздиктар мебо-  
шад. Ҳудованд ҳатто дар ояте, ки молу дороиро  
зебоии зиндагонии дунё таъбیر намудааст, онро  
пеш аз фарзандон зикр кардааст. Дар ҳар ҷо, ки  
ба фитна ва қудрати таъсиргузории молу сарват  
дар нафс ва рӯҳиёти инсон низ ишора намудааст,  
онро пеш аз фарзандон зикр кардааст.

Ҳамчунин, дар ҳар ҷо, ки Қуръон инсонро ба  
муборизаи роҳи адолат, фидокорӣ дар роҳи Худо  
ва таъмини амнияти ҷомеъа ва манофеъи умумии  
миллат даъват намудааст, аввал ӯро ба мубориза  
бо молу дорой ва пас аз он ба мубориза бо ҷону  
нафс фаро хондааст.

Дар ин ҷо равиши тарбияи такомулии ҷавҳари  
шахсияти инсон дар назар гирифта шудааст. Зеро  
ҷон ва нафси инсон барои ӯ аз молу сарват ализ-  
тар ва ширинтар мебошанд. Инсон вақте ҳозир  
ва омода набошад, ки қисмате аз молу сарваташ-

ро дар роҳи Худо ва барои таъмини амният ва оромиши чомеъа ва ҳамчунин, барои ҳимояи ма-нофеъи умумӣ сарф намояд, чӣ гуна метавонад ҷони худро дар роҳи Худо ва дар масири шуку-фоии миллаташ нисор намояд?

Пас тамоми навъҳои дорой, андӯхтаҳо ва моликияти инсон метавонанд боиси мафтуният ва гирифториҳои вай гарданд. Ҳамчунин, Ислом аз ӯ хостааст аз тамоми онҳо дар роҳи Худо сарф намояд.

Дар ин ҷо таъбири қуръонӣ бисёр ҷолиб аст, ки дар ҳарду мавриди мвол»-ро ба кор бурдааст. Калимаи амвол (ҷамъи мол) дар забони арабӣ васеътарин маъноро додад ва аз зери пӯшиши мағҳуми он ҳеч навъи моликияти инсон ҳориҷ намемонад.

Ҷолибтар он аст, ки дар ояти закот низ қалиба кор рафтааст.

... ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶

Аз амволи онҳо садақа (закот)-е бигир, ки ба василаи он эшонро пок ва тазкия намоӣ». (Сураи Тавба, 103)

Таносуби барномаҳои инсонсози Қуръон ва назми он бисёр дақиқ ва расо мебошад. Чи тавре тамоми молу дороии инсон метавонад боиси мафтуният ва гирифтории ӯ гардад, ҳамин тавр закот, ки ба хотири парвариш ва тазкияи ҷавҳари шахсияти инсон мебошад, ба тамоми навъҳои дороияш, вақте дорои шарити закот гашт, тааллук пайдо менамояд.

Пас аз тамоми навъҳои молу дороии инсон, ки дар зери пӯшиши калимаи мешаванд ва тақрибан ҳеч чизе аз доираи он ҳориҷ намемонад, бо фароҳам гардидани шароити махсус бояд закот дода шавад.

Дар арсаи иҷрои амалии аҳқоми илоҳӣ ва дар масири анҷоми рисолат Расули Худо (с) навъҳои амволеро, ки закот дар онҳо воҷиб мегардад, шароити воҷиб гардидани закот ва миқдореро, ки бояд аз ҳар навъи мол закот дода шавад, баён намудааст. Навъҳои он амвол аз назари фақехон ва коршиносони соҳа ба панҷ қисмат тақсимбандӣ шудаанд:

1. Накдинаҳои муомилотии тилло ва нуқра ва андӯхтаҳои онҳо, ба монанди зеваролот, василаҳои ороишӣ ва ... Пулҳои роиҷи кишварҳо, бонкнотҳо, коғазҳои баҳодор, сиккаҳо (чекҳо)-и бонкӣ ва ... ба ҳукми нақдинаҳои муомилотии тилло ва нуқра ҳамроҳ ва муқоиса мешаванд.

2. Молҳои тиҷоратӣ. Он тамоми амволи манқул ва ғайри манқули инсонро, ки дар он қасди тиҷорат шавад, ба ғайри тилло ва нуқра, дар бар мегирад.

3. Сарвати ҳайвонии инсон, ба монанди уштур, ғов ва гӯсфанд.

4. Маҳсулоти зироъатӣ, ба монанди гандуму ҷав, меваҷот, ба монанди ангуру хурмо ва ҳосили асал.

5. Канданиҳои фоиданок, сарватҳои зеризами-й ва рӯйзамиинии табиъат, бозёфтҳои ганҷӣ ва дигар ашёи нодир.

## ОН ЧИ АЗ ИН ПАНЧ ҚИСМАТ БЕРУН МЕМОНАД ВА ДАР ОН ЗАКОТ ВОЧИБ НАМЕГАРДАД

1. Хонаи истиқоматии инсон, ки дар он зиндагӣ дорад ва ё онро ба ичора додааст;
2. Асбобу анҷоми рӯзгораш;
3. Либосҳои пӯшиданиаш;
4. Ҳайвонот ва мошинҳои шаҳсии саворӣ ва кориаш;
5. Аслиҳаи шаҳсиаш;
6. Китобҳои дарсӣ ва илмиаш;
7. Дастгоҳҳои компьютерӣ ва мошинолоти саноъатии дигаре, ки мавриди истифодаи шаҳсиаш қарор мегиранد;
8. Дӯкону мағозаҳо ва корхонаҳое, ки онҳоро дар муомилот ва истехсолот мавриди истифода қарор медиҳад ва ё онҳоро ба ичора додааст.

Дар тамоми ин мавридҳо бар соҳиби амволи манқул ва файри манқули зикршуда закоте воҷиб намебошад. Зоро тамоми онҳо барои бароварданӣ эҳтиёҷот ва заруратҳои зиндагиаш ба кор меграванд ва аз заруриёти зиндагӣ ва кориаш зиёд намебошанд.

Вале агар амволи номбурдаро дар тамоми мавридҳо боло бо мақсади тиҷорат ба даст оварад, дар ҳамаи онҳо закот воҷиб мегардад ва шомили қисмати дуюм, яъне молҳои тиҷоратӣ мегарданд.

Ҳамчунин, вакте хонаи истиқоматӣ, васоили нақлия, асбобҳои техникий ва корхонаву анборҳои худро ба ичора диҳад ва пули аз он ба дастовардааш аз заруратҳои яқсолаи зиндагониаш бештар

бошад, пас аз фароҳам гардидани шароити закот додани закоти он пул воҷиб мебошад. Пуле, ки аз корхонаҳои истеҳсолӣ ба даст меояд, низ ҳамин ҳукмро дорад.

Аз назари донишмандон ва фақеҳони Ислом дар сангҳои қиматбаҳо, ба монанди алмосу ёқут ва зумурраду лаъл, яъне ғайр аз тиллову нуқра закот воҷиб намебошад. Вале агар дар онҳо низ қасди тиҷорат намояд, доҳили молҳои тиҷоратӣ гардида, бар шаҳси тоҷир закоти онҳо низ воҷиб мегардад.

## ШАРТҲОИ ФАРЗ ГАРДИДАНИ ЗАКОТ

Шартҳое, ки пас аз мавҷудият ва таҳаққуки онҳо закот бар навъҳои молҳои номбурда фарз мегардад, панҷ чиз мебошанд:

1. Мол бояд дар моликияти пурраи (томми) закотдиҳанда қарор дошта бошад. Мақсуд аз моликияти пурра он аст, ки мол, воқеан, дар дasti соҳиби худ қарор дошта, дар он ба ихтиёри худаш озодона тасарруф намояд. Фоидай он ба соҳибаш баргардад ва ҳаққи хеч касе дар он ҳамроҳ ва мутааллик нагашта бошад.

Бинобар ин шарт, дар моли вақфӣ, дар моли қарздодашудае, ки умеди бозпардоҳти он аз тарафи қарздор вуҷуд надошта бошад, дар моле, ки соҳибаш озодона ва ба ихтиёри худ дар он ҳаққи тасарруф надошта бошад, ба монанди моли ба гарав мондашуда ва моле, ки дар моликияти он ихтилоф бошад, закот фарз нест.

**2.** Моли закотдиҳанда ба нисоб расида бошад, яъне моле, ки аз он закот дода мешавад, бояд ба ҳадди нисобе, ки шариъат барои ҳар навъи он муайян намудааст, расида бошад.

Бинобар ин шарт, моле, ки ҳанӯз ба ҳадди нисоби муқарраргардида аз ҷониби шаръ нарасида бошад, дар он закот фарз нест. Зоро закот дар моле воҷиб мегардад, ки аз эҳтиёҷоти зарурии зиндагии соҳиби мол зиёд бошад ва он моли зоид аз ниёзҳояш ба ҳадди нисоб бирасад.

Нисобе, ки шариъат дар навъҳои гуногуни мол муайян намудааст, ҳадди болои бартараф гардидани ниёзҳои зарурӣ ва аввалиндараҷаи зиндагонии як фард ва хонаводаро дар он дар назар гирифтааст. Пас аз расидани ҳаҷм ва ё қимати мол ба он нисоби муайян инсон ба аввалин марҳалаи сарватманӣ мерасад ва аз доираи факр берун мегардад. Акнун, дар ин марҳала навбати он аст, ки доманаи хайру эҳсони ӯ аз ҳавзаи шахси худ ва хонаводааш фаротар рафта, дигар афроди ниёzmanди ҷомеъаро низ дар бар гирад.

**3.** Моле, ки аз он закот дода мешавад, бояд як соли қамарӣ (моҳтобӣ) бар соҳибнисоб гардида ни соҳибаш гузашта бошад ва дар тайи ин муддат ва ё лоақал дар ду тарафи сол он мол дар ҳадди нисоб дар мулки пурраи соҳибаш боқӣ монда бошад.

Бинобар ин шарт, агар касе дар муддати камтар аз як сол соҳиби нисоби пурра бошад, вале пеш аз пур шудани сол моли худро аз даст бидиҳад ва ё молаш аз ҳадди нисоб камтар гардад, закот бар вай воҷиб намебошад. Зоро гузаштани як соли

комили моҳтобӣ бар молдорӣ ва соҳибнисобии инсон шарти асосии закот аст. Вале дар маҳсулоти зироъатӣ, меваҷот, қанданиҳои фоиданок, сарватҳои зеризаминиӣ ва рӯйзаминиӣ табиъат ва бозёфтҳои ганҷӣ ҳадди нисоб ва гузаштани сол шарт нест. Ҳамин, ки ба даст омаданд, ҳар микдоре, ки бошанд, закоти онҳо бароварда мешавад.

Ёдовар мешавем, ки закоти маҳсулоти зироъатӣ ва меваҷотро шр» ва закоти дигар гуфта мешавад, ки дар боби худ ба тафсил баён мешаванд.

**4.** Моле, ки аз он закот дода мешавад, бояд аз заруратҳои аввалиндараҷаи зиндагӣ ва қарзи шахси молдор зиёд бошад.

Бинобар ин шарт, агар шахсе моле дошта бошад, ки танҳо барои нафақаи ахлу аёлаш кифоят намояд ва ё моле дошта бошад, ки танҳо барои пардоҳти қарзаш кифоят намояд ва чизе зоид аз ҳарду маврид боқӣ намонад ва ё бοқӣ ҳам монад, ба ҳадди нисоб нарасад, дар он мол закот воҷиб намегарداد.

**5.** Моле, ки аз он закот дода мешавад, бояд нумӯкунанда бошад, яъне қобилияти афзоиш ва рушди иқтисодиро дошта бошад. Дар тамоми навъҳои панҷгонаи молҳо ин ҳолати афзоишёбандагӣ дар назар гирифта шудааст.

Накдинаҳои муомилотӣ, яъне тилло ва нукра ва дигар мулҳақоти он хилқатан барои афзоиши молӣ ва гардиши ҷарҳҳои иқтисодиёт оғарида шудаанд. Бинобар ин, агар он мол ба сурати пасандоз, берун кардани он аз гардиши иқтисодӣ ва ё истифода ва нигаҳдошти нодурусти он ҳолати

тачмид (бекор хобидан) ва истой (беафзоиши)ро ба худ гирад ҳам, вақте шартҳои дигари фарзияти закот дар он таҳаққуқ ёфта бошанд, закоти он воҷиб мебошад.

Молҳои тиҷоратӣ бо муомилаи бозаргоние, ки дар онҳо сурат мегирад, шароити рушди иқтисодӣ ва афзоиши молии шахси тоҷирро фароҳам меоваранд.

Сарватҳои ҳайвонӣ низ вақте барои наслгузорӣ ва фарбехӣ парвариш мешаванд, бо афзоиши саршумор ва фарбехӣ рушду нумӯ мейбанд.

Маҳсулоти зироъатӣ ва меваҳо бошанд, шоҳраги истеҳсолоти заруратҳои аввалиндарачаи зиндагӣ ва таъмини ниёзҳо ва мояхточи мардумро ташкил медиҳанд ва ҳамеша дар ҳоли афзудан ва нумӯ мебошанд.

Бо вучуди он дар се навъи аввали дороиҳои инсон муддати як сол дар назар гирифта шудааст, то дар ин муддат соҳиби мол фурсати коғӣ барои рушду нумӯи он дошта бошад.

### ШАРТҲОИ ДУРУСТ ГАРДИДАНИ АДОИ ЗАКОТ

Ёдовар мешавем, ки фаризаи закот яке аз ибодатҳои илоҳӣ мебошад. Дар соқит шудани ин фариза ва дуруст гардидани адой он ду чиз: тамлик ва ният шарт мебошанд. Шахси закотдиҳанда бояд ҳангоми пардохтани закот ва ё дар вақти ҷудо намудани миқдори закот аз асли молаш нияти ба ҷой овардани закотро намояд. Агар ба касе миқдоре мол бидиҳад, вале дар он

нияти ба ҷой овардани фарзи Ҳудоро нанамояд, фарзияти закот аз зиммааш соқит намегардад. Тамлик бошад, таслим намудани закоти мол ба мустаҳиқи воқеъӣ мебошад.

Бинобар ин, дар назди ҷумҳури уламои аҳли суннат ба ҷои ҳаққи закот аз қарзи худ гузаштан закот ба шумор намеояд. Зоро дар ин ҳолат на шарти тамлик ва на ният ба таври дуруст таҳаққуқ намеёбанд. Масалан, сарватманде дар гардани шахси фақире қарз дошта бошад ва ҳангоми баровардани закоти дигар молҳояш ҳамон қарзро ва ё миқдоре аз онро ба ҷои закоташ ба он фақир бибахшад, закоташ адо намеёбад. Барои он, ки вай бояд закоти моли дар дасташ бударо бо миқдори моли мушаххасе адо намояд, то ҳам шарти тамлик ва ҳам ният дар ҷои худ таҳаққуқ ёбанд. Аммо дар моле, ки қайҳо аз дасташ хориҷ гаштааст, ин шартҳо амалий намегарданд.

Вале агар ҳамон шахси сарватманд закоташро ба он қарздор бидиҳад, сипас аз вай талаб намояд, ки онро дар ивази қарзаш баргардонад, дуруст мешавад.

Ҳамчунин, агар қарзҳои фақиреро, ки аз дунё гузаштааст, аз ҳисоби моли закоташ пардоҳт намояд, фарзи закоташ дуруст намегардад. Зоро шарти тамлик дар он таҳаққуқ наёфтааст. Вале агар қарзҳои фақири зиндаеро бо амри ў бипардозад, закоташ дуруст мегардад.

Ҳамчунин, агар хонаи худро ба шахси фақире ба иҷора дода бошад ва ба ҷои закоти молаш аз баҳри иҷорапулии якмоҳа ва ё ҷандмоҳаи он фақир бигузарад, закоташ адо намегардад. Зоро дар дуруст

гардидани закот тамлики айнӣ шарт мебошад. Дар мавриди боло бошад, тамлик аслан сурат нагирифтааст.

### ҲИМОЯИ СОҲИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ВА НИМАБУЗУРГ ДАР НИЗОМИ ИҚТИСОДИИ ИСЛОМ

Бо мутолиъаи дақиқи низоми иқтисодии Ислом, ба хусус омӯзиши воқеъбинонаи тарҳи молии фаризаи закот ва шартҳои фарз гардидани пардохти он ба ин натиҷаи ҳатмӣ мерасем, ки Ислом на танҳо ба моликияти хусусӣ ва кору талоши афрод арҷ мениҳад, балки системаи соҳибкории хурду миёна ва нимабузурго ҳамаҷониба дастгирӣ ва ба сурати табиъӣ рушд медиҳад.

Барои қувват гирифтани иқтисодиёти фард-фарди чомеъа ва дар ростои раванди соҳибкорӣ сармоя ва амволи мардумро то расидан ба ҳадди нисоб аз ҳар гуна молиёте муоф намудааст. Вақте дорой ва сармояи касе ба ҳадди нисоб бирасад ҳам, боз ӯро ба муддати як соли дигар фурсат медиҳад, то талошҳои молӣ ва барномаҳои иқтисодиаш дар он муддат қомати худро комилан рост намоянд. Дар ин муддати коғӣ, албатта, шахси босаришта метавонад омӯзишҳо ва таҷрибаҳои кории худро такмил дода, ба муваффақиятҳои нисбие ноил гарداد.

### ЗАКОТ БАР ЧӢ КАСОНЕ ФАРЗ МЕГАРДАД (Закотдиҳандагон)

Касе, ки Худованд ӯро бо яке аз навъҳои панҷгонаи мол ва ё бо чанд ваҷҳе аз онҳо соҳиби сармоя ва боигарӣ гардонад ва дар он панҷ шарти фарзияти закот таҳаққуқ пайдо намоянд, закот бар вай фарз мегардад. Вале илова бар он панҷ шарте, ки мавҷудияти онҳо барои фарз гардида ни закот дар мол зарурат доштанд, бояд чанд шарти дигаре дар худи шахси закотдиҳанда низ мавҷуд бошанд, то шароити пардохтани закот фароҳам гардад.

Шахси закотдиҳанда бояд:

1. Озод бошад;
2. Болиг бошад;
3. Оқил бошад;

Дар бисёре аз матнҳои фиқҳӣ ҳамаи шартҳо якҷоя зикр гардидаанд ва ин чандон фарқе намекунад. Муҳим он аст, ки онҳоро дуруст дарк ва ташхис намоем.

Пас бар асоси мазҳаби ҳанафӣ бо назардошти шартҳои боло дар моли мукотаб<sup>25</sup>, кӯдак, девона ва ноқисулақл закоте воҷиб намебошад.

<sup>25</sup>. Мукотаб ғуломеро меѓӯянд, ки барои озод шуданаш бо мавлои худ қарордоди молие бастааст. Вай ҳар миқдор моле ҳам дошта бошад, онро сарфи ба даст овардани озодии худ менамояд ва то он замон (озодиаш) закоте бар молаш тааллуқ намегирад. Аммо ғуломи мутлақ дорои ҳеч гуна моликияте намебошад, то закоте бар вай фарз гарداد.

ЗАКОТ БА ЧЙ КАСОНЕ ДОДА МЕШАВАД  
(Закотгирандагон ва ё мустаҳиққони закот)

Куръон ба баёни навъҳои молҳое, ки дар онҳо закот воҷиб мегардад, камтар пардохтааст. Танҳо як-ду мавриди онро ба таври умумӣ баён намудааст. Аз ҷумла дар ояти 141-уми сурай Анъом ба ҳаққи закоти маҳсулоти зироъатӣ ва меваҷот ишора намудааст:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالنَّرْزَعَ مُخْتِلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَارَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَبِّهٍ كُلُّوْ مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ وَيَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا تُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

, ки боғҳои бардошташуда бар пояҳо ва гайри бардошташуда ва ҳамчунин, дарахтони хурмо ва киштзорҳое оғаридааст, ки меваҳои гуногун доранд.

Ва низ дарахтони зайтуну анорро (дар баъзе сифатҳо) ба ҳам монанд (ва дар баъзе сифатҳо)

---

Закот ба моли ӯдак ва девона низ тааллуқ пайдо намекунад, зеро закот ибодат аст ва онҳо ҳанӯз аз доираи масъулиятҳои дини ва вазифаҳои шаръӣ берун мебошанд. Ӯдак ҳанӯз ба балоғат нарасидааст ва девона аз ақӣ бегона аст.

мутафовит оғаридааст. Ҳангоме, ки онҳо бор оварданд, аз меваашон бихӯред ва рӯзи дарав ва чиданашон ҳаққи (закоти) онҳоро бидиҳед. (Ва дар хӯрдани онҳо) исроф накунед! Зоро Худованд исрофкоронро дӯст намедорад». (Сураи Анъом, 141)

Ҳамчунин, дар ояти 34-уми сурай Тавба яке аз навъҳои моли закот будани тилло ва нуқрато баён намудааст:

е-

аңдӯзанд ва аз онҳо дар роҳи Ҳудо инفوқ наменамоянд, онҳоро ба азобе дарднок мужда бидех».

(Сураи Тавба, 34)

Дар ояти 267-уми сурай Бақара мефармояд:

поку (ҳалоли) молҳое, ки (аз роҳи қасбу тиҷорат) ба даст овардаед ва аз он чи, ки аз замин барои шумо берун овардаем (аз қабили маҳсулоти кишоварзӣ, қанданиҳои фоиданок ва....) инفوқ намоед». (Сураи Бақара, 267)

Вале дар мавриди навъҳои гуногуни молҳои -ро ба кор бурдааст, ки тамоми дороиҳои нақдӣ, сарватҳои ҳайвонӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, молҳои тиҷоратӣ ва дигар моямлаки инсонро дар бар мегирад.

Аз микдори нисоби навъҳои гуногуни мол, ҳаҷми пардохти закот ва шартҳои фарзияти он Қуръон чизе нагуфтааст. Тамоми ин мавзӯъҳо дар суннати Расули Ҳудо (с) баён гардидаанд ва фақеҳони киром он ҳамаро ба сурати аҳкоми тафсилии закот тақсимбандӣ намудаанд.

Аммо масорифи закот, мустаҳаққони он ва мавридхое, ки закот бояд дар он сарф шавад, ба таври мушаххас дар Қуръон баён гардидаанд. Худованд дар ояти 60-уми сураи Тавба мефармояд:

إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآتَيْنَ  
السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

фақерон, мискинҳо, гирдоварандагони он, муаллафа-түлқулуб ва дар ҳаққи бардагон, қарздорон, дар роҳи Худо ва дар мусофири дармонда сарф шавад. Ин як фаризаи (муҳимми) илоҳист. Ва Худованд (нисбат ба манофеъи бандагонаш) огоҳ (ва дар гузоштани қонунҳои худ) ҳаким аст». (Сураи Тавба, 60)

Худованд дар ин оят ҳашт мавридро мушаххасан масрафи (сарфгоҳи) закот донистааст ва меҳвари доираи сарфи онро муайян намудааст. Аввалин қиширеро, ки Худованд дар сарҳатти маҷмӯъаи мустаҳаққони закот ва маркази доираи масрафҳои он қарор додааст, факирон ва мискинҳо мебошанд.

Чолиб он аст, ки Қуръон дар ҳар чое, ки мардумро ба хайру эҳсон, инфоқи дар роҳи Худо ва додани закот даъват намудааст, калимаҳоеро аз решай «», ва ё айни калимаи -ро ба кор бурдааст, вале дар ду ояти сураи Тавба, ки яке дар бораи гирифтани

закоти амволи мардум сухан мегӯяд ва дигаре ба баёни масрафҳои закот баҳшида шудааст, калима-адақот»-ро барои ифодаи маънои истилоҳии закот ба кор бурдааст.

Дар ин ҷо нуктаи муҳимме, ки аз корбурди қалимаи садақа дар ду ояти номбурда ба чашм меҳӯрад, таносуби зебо ва робитаи латифе миёни маънои луғавӣ ва корбурди истилоҳии он ба маънои закот ва дигар садақоти инсон мебошад.

окат»  
гирифта шуда, ба маънои ростӣ, ростгӯй, салобату пойдорӣ, устувориву мустаҳкамӣ, фазилату шоистагӣ ва дӯстӣ омадааст. Сидқ ин иборат аст аз мутобиқати сухани инсон бо он чи дар ботини ӯст ва бо воқеъияте, ки аз он хабар додааст.

Пас амали инсон вақте садақа ба шумор мера-вад, ки маъонии луғавии онро бо зеботарин сурат таҳаққуқ бахшад. Яъне садақа ва дастбакории амалии инсон дар зиндагиаш метавонад тасдиқунанда ва нишонаи вучуд ва воқеъиятҳои имонии ӯ бошанд. Ҳамчунин, пойдорӣ ва устувории ӯро дар роҳи таҳқики ҳадафҳо ва ормонҳои динии ӯ нишон медиҳанд. Закот ва садақаи инсон сатҳи шоистагии вайро барои ба даст овардани муҳаббат ва дӯстии Худованд баён менамояд.

Барои ҳамин Паёмбар (с) фармудааст: *Садақа бурҳон аст*. Яъне закот ва садақа далели тасдиқунандаи воқеъияти имон ва нишонаи бандай шоиста будани ӯ мебошад.

. Мискинҳо

Акнун ба мавзӯи масрафҳои закот бармегардем. Чи тавре гуфтем, Худованд табақаи фақир ва мискини чомеъаро дар сархатти маҷмӯи мустаҳқони закот ва дар маркази доираи масрафҳои он қарор додааст, ки ин худ баёнгари аҳамияти Ислом дар ҳимояи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ қишири ниёзманди мардум ва нишонаи муборизаи ҳамаҷонибаи ойини илоҳӣ барои маҳви падидай факру тангдастии умумӣ дар сатҳи қонунӣ мебошад.

Ростӣ, камтар шахсе пайдо мешавад, ки то андазае ба маънои фақиру мискин дар роҳи Ҳудо» ошнӣ надошта бошад. Тамоми одамоне, ки барои таъмини заруратҳои аввалиндарачаи зиндагонии худ мол ва манбаъи даромади коғӣ надошта бошанд ва ҳамчунин, кудрат ва имконияти кор ва ба даст овардани сармояи заруриро надошта бошанд, фақиру мискин ба шумор мераванд. Он ду сифати факру масканат (тандастӣ) баёнгари ниёзмандии ҳақиқии онҳо дар робита бо заруратҳои зиндагӣ ва рафъи эҳтиёҷоти моддиашон мебошад. Ҳарчанд эҳтиёҷ ва ниёзмандии шахси мискин аз фақир бештар аст.

Табақаи фақир ва мискини чомеъа барои дарёғти закот, садақот ва ҳар гуна кӯмакҳои башардӯстонае, ки Ислом мардуми доро ва дастбахайрро ба он даъват менамояд, аз истиҳқоқи бештаре барҳӯдоранд. Худованд онҳоро мустаҳққи дарёғти маводи ҳӯрока ва пӯшока, ки аз заруратҳои аввалиндарачаи ҳаёти оддӣ ва обрӯманданаи як инсон ба шумор меоянд, гардонааст.

Ислом ҳимоя ва дастгирии онҳоро ба дарёғти пардохтҳои закот маҳдуд нагардонидааст, балки каффорати бисёре аз хатоҳо ва хилофкориҳои шахси мусалмонро дар мавридҳои гуногун дар ҷиҳати ба танзим даровардани зиндагонии онҳо ба роҳ мондааст. Ба монанди каффорати савганд, қатли ба хато, ҳӯрдани рӯзai моҳи Рамазон, вайрон намудани муқаррароти эҳроми ҳаҷ, саҳме аз ғаниматҳои ҷангӣ ва.. , ки аксаран ба сурати маводи ҳӯрока ва пӯшока ба онҳо расонида мешаванд.

Дар тамоми чомеъаҳои башарӣ мардуми фақиру мискин вучуд доранд, vale камтар чомеъаеро метавон пайдо кард, ки ин қишири ниёзманди мардум ба андозаи чомеъаи исломӣ мавзӯъ (объект)-и мавриди таваҷҷӯҳи қонун қарор гирифта бошад.

Вақте онҳо то ин ҳад мавриди таваҷҷӯҳи Ҳудованд ва қонуни шаръ қарор гирифтаанд, аз назари Ислом ҳар гуна кӯмакҳои холиси иқтисодӣ ва ҳимояи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ онҳо меъёри шинохти шахсият ва салоҳи ботинии инсон дониста мешаванд.

Яке аз зебоихои Қуръон таносуби воқеиятҳои он бо воқеиятҳои зиндагӣ ва яке аз мӯълизоташ эъҷози баёни он мебошад. Қуръон мавзӯъоти гуногунро бо шеваҳои хоссе баён доштааст, ки дараҷаи аҳамияти ҳар мавзӯъро дар ҳаёти фардӣ ва иҷтимоӣ инсон ва миқдори даҳлдории онро ба растагорӣ ва саодати вай нишон медиҳанд. Баъзе мавзӯъҳо дар Қуръон ба сурати ишораи гузарое ва қисмате дар зимни мағҳумҳои зимни оятҳо ва порае ба таври мучмал баён гардидаанд. Баъзе

масоилро бо каме тафсил ва баъзеи дигарро батаври мушаххас ва бо тафсили бештар баён доштааст.

Худованд саодату хушбахтии инсонро худ беҳтар медонад ва дарацаи аҳамият ва ё миқдори дахлдории масоили гуногунро дар сарнавишт ва ҳаёти фардӣ ва иҷтимоъии вай низ беҳтар медонад. Бинобар ин, дарацаи аҳамият ва миқдори дахлдории ҳар мавзӯъеро дар маҷрои ҳидояти зиндагонии инсон мутаносибан бо шеваҳои хоссе баён намудааст.

Ҳамин аҳамият ва таваҷҷӯҳе, ки нисбат ба маъсалаи факру тангдастӣ дар ҷомеъа ва қишири ниёzmanди он иброз доштааст, баёнгари дидгоҳи воқеъбинона ва равоншиносонаи фардӣ ва иҷтимоъии Қуръон нисбат ба муҳимтарин нуқтаи заъфи фард ва ҷомеъа ба шумор меравад. Аксари бӯҳронҳо ва бадбаҳтиҳо, ки миллатҳои мусалмон ба он рӯ ба рӯ мебошанд, дар натиҷаи бетаваҷҷӯҳӣ ва камаҳамиятӣ ба ин нуқтаи заъф ба вучуд омадаанд.

## Навъҳои факру тангдастӣ

Табакаи фақир ва мискини ҷомеъа ба се гурӯҳ тақсим мешаванд, зоро сарчашма ва решай факру тангдастии онҳо яке аз се чиз мебошад:

1. Очиzu нотавон будани шаҳс аз қудрати қасбу кор ва таъмини ниёзҳои зиндагонии худ. Ин ҳолат дар натиҷаи беморӣ, норасоӣ ва ноқисии узве аз аъзои бадан, девонагӣ ва .... ба вучуд меояд.

Вақте факру тангдастӣ бо яке аз сабабҳои зикршуда домангири зиндагии қасе гардида бошад, дар зимни ояти шариға дохил мегардад ва яке аз нахустин мустаҳиққони закот ба шумор меояд. Шариъати Ислом барои чунин одамон ҳиссае аз пардохтҳои закотро муайян намудааст, то ба василаи он обрӯ ва қаромати инсонӣ ва мавқеяти иҷтимоъии худро ҳифз намоянд ва пеши дигарон дасти гадой дароз нақунанд.

2. Машғул будани инсон ба талаби илм, фольолиятҳои фарҳангӣ, таҳқиқотҳои илмӣ ва ҳадамоти иҷтимоъии мардуми мусалмон, ба шарте дар зимни маъшғирони будҷавии ҳукumat дохил набошад.

Ин гуна афрод, ҳарчанд қудрати қасбу кор ва ба даст овардани сармояи заруриро дошта бошанд ва дар саломатии ҷисмӣ ва ақлии худ ҳеч гуна беморӣ ва норасоиеро эҳсос нанамоянд ҳам, вале ба сабаби машғулияти худ ба он корҳои муҳим фурсати таъмини заруратҳои зиндагонӣ ва ҳарочоти солонаи худро надоранд. Онҳо низ дар ҳукми фақиру мискин дохил гардида, ҳарочоти зиндагиашон аз тариқи молиёти закот ба танзим дароварда мешавад.

Зоро манзур аз факиру мискин дар ояти шариға танҳо гурӯҳи аввал намебошанд, балки ҳар қасе, ки аз таъмини заруратҳои солонаи зиндагии худ очиз монад, факири шаръӣ ба ҳисоб меояд.

Ин афрод низ барои ҳифзи зиндагонии обрӯмандона ва шаъни иҷтимоъии худ мустаҳиққи закот ба шумор меоянд.

3. Танбалӣ ва беномусӣ.

Дар чомеъа одамоне ҳам ёфт мешаванд, ки дорои чисми солим ва тану туши нерӯманд мебошанд, vale бекорӣ ва танбалиро пешай худ қарор додаанд. Онҳо, чи тавре дар боло гуфта будем, бори зиёдатӣ ва паразитҳои чомеъа мебошанд. Ин даста аз мардум зиндагии беномусона ва хории дастнигариро аз ворид шудан дар арсаҳои кору талош ва зиндагонии шарофатмандона беҳтар медонанд ва ҳамеша ҷашми умед ба дasti дигарон медӯзанд. Қонуни Ислом ҳаргиз онҳоро мустаҳиқки закот намедонад, vale дигар қӯмакҳои иҷтимоӣ барои онҳо бо қароҳият ҷоиз мебошад. Ин назари Имом Шоғиъӣ ва Имом Аҳмад мебошад.

Дар ҳадисе, ки онро Абудовуд, Насойӣ ва Имом Аҳмад ривоят мекунанд, омадааст, ки Паёмбар (с) ба ду марде, ки аз ӯ дарёftи закотро пурсианд ва онҳоро нерӯманду солим дид, гуфт: *Агар хоста бошед, шуморо аз он медиҳам, vale (бидонед, ки) барои шахси сарватманд ва нерӯманде, ки қудрати касбу корро дошта бошад, насибе дар моли закот вуҷуд надорад.*

Аммо Имом Абуҳанифа ва Имом Молик онро ҷоиз медонанд. Яъне агар ба марди нерӯманд ва қодир ба касбу кор бе пурсиш ва суоли қаблии вай закоте дода шавад, ҷоиз мегардад, vale бо суол ҳаром мебошад. Ба ҳар ҳол дар сурати шиннохта шудани онҳо надодани закот ба онҳо беҳтар аст.

Паёмбар (с) ҳамчунин мефармояд: *а-кот) барои шахси сарватманд ва нерӯманди солимулхилқат ҳалол намебошад*.<sup>26</sup>

Доираи факру нодорои инсон ду тарафи боло ва поёни худро дорад. Факр вақте хокафкан ва заминқӯб шуд, одам дигар дар сарҳадди мискинӣ қарор мегирад. Вале ғоҳо инсон метавонад бо таъмини нисбии ниёзҳои зиндагии худ доираи факрро дар ҳаёташ тангтар намояд. Дорои маркаби (мошини) саворӣ ва ё борӣ бошад, барои танзими кору бори хонааш пешхизмат кироя намояд ва ё хонаи иловагии худро барои таъмини ҳароҷоти рӯзмаррааш ба иҷора диҳад, vale то вақте даромадҳои молии ӯ аз заруратҳои зиндагиаш зиёд нагардад ва он моли зоид аз эҳтиёҷоташ ба ҳадди нисоб нарасад, ҳанӯз факири шаръӣ ба шумор меояд ва гирифтани закоти дигарон барояш ҷоиз мебошад.

Факири мискин ду дастаи аввали маҷмӯъаи мустаҳиқкони ҳаштгонаи закотро ташкил медиҳанд.

### 3. Омилони бар закот (Кормандони масъули ҷамъоварии закот)

Дастаи сеюм дар зимни маҷмӯъаи мустаҳиқкони закот кормандон ва масъулони молие мебошанд, ки аз тарафи давлати исломӣ ба ҷамъоварӣ ва дарёftи закот ва ушру садаҷоти мардуми мусалмон машғул мебошанд. Онҳо дар истилоҳи қуръонӣ номида

<sup>26</sup>. Абудовуд ва Тирмизӣ онро ривоят кардаанд.

мешаванд. Онҳо бар асоси масъулияти давлатии худ молиёти закот, ушр ва дигар садақоти воцибиро аз мардуми доро ва сарватманд дарёфт ва ҷамъоварӣ намуда, дар миёни дастаҳои мустаҳиққи закот тақсим менамоянд.

Дар сурате, ки дар миёни мардуми минтақа аз гурӯҳҳои мустаҳиққи закот қасеро пайдо накарданд, ки амволи ҷамъоваришудаи закот, ушр ва дигар молиётро дар миёни онҳо тақсим намоянд, яъне мардум дигар аз гирифтани кӯмакҳои молӣ ва ушру закот бениёз гашта бошанд, онро ба ҳазонаи (байтулмали) давлат ворид менамоянд, то бар асоси салоҳиди роҳбарияти давлати исломӣ дар маנוфеъи умумӣ ва барномаҳои рафоҳи иҷтимоӣ ва умронии қишвар ба ҳарҷ расад.

Ин кормандони ҷамъоварикунандай молиёт барои гирифтани закоти ҷаҳорпоён дар лаби ҳавзҳо ва обхӯрҳо меистоданд ва ҳангоми бозгашти ғовону гӯсфандон ва дигар ҷаҳорпоён аз ҷаро ба лаби об саршумори онҳоро ба ҳисоб мегирифтанд. Паёмбар (с) онҳоро аз гирифтани карорими амвол (бехтарин мол)-и мардум ба ҳисоби закот манъ намуда, ба гирифтани моли миёна дастур дода буд.

Барои гирифтани закоти молҳои тиҷоратӣ ва дигар муомилоти мардум дар сари роҳҳои корвонгузар ва шоҳроҳҳои хуруҷу вурӯд ба ҳар минтақа меистоданд ва закоти онҳоро дар ҳамон нуқтаҳо ҷамъоварӣ менамуданд. Ин нуқтаҳо ба монанди нуқтаҳои гумрукии ин аср, ки дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва дигар шоҳроҳҳои муҳимми минтақаӣ фаъолият доранд, баъзан ба нуқтаҳои

ушргирӣ ва ё ушргирон ва бочгиран машҳур буданд.

Агар тоҷире закоти ҳамонсолаи молашро ба кормандони ҷамъоварии закот дар дигар минтақа супорида ва ё ба камбағалони шаҳру ноҳияи худ қаблан дода бошад, ӯро пас аз таҳқиқу баррасӣ ва савганд додан тасдиқ мекарданд.

Ин низоми ҷамъоварии молиёти закот ва ушру садақот дар замони ҳаёти Расули Ҳудо (с) ва аз ҷониби худи ӯ роҳандозӣ гардид. Он Ҳазрат (с) кормандон ва масъулони молии худро пас аз тавсияҳои зарурӣ ба тамоми атрофи нимҷазираи Арабистон равона месоҳт.

Аз ҷумла ба Муъоз ибни Ҷабал, ки ӯро ба сарзамини Яман фиристод, тавсия намуд:

*мебошанд. Онҳоро (аввал) ба шаҳодат додан ба: Ло илоҳа иллаллоҳу Мұхаммадун расулуллоҳ даъват кун! Агар онҳо инро аз ту пазируфтанд, ба онҳо бигү, ки Ҳудованд панҷ вақт намозро бар онҳо фарз гардонидааст. Агар инро низ аз ту пазируфтанд, ба онҳо бигү, ки Ҳудованд закотро бар сарватмандони онҳо фарз гардонидааст, ки аз онҳо гирифта ва ба ниёзмандони онҳо дода мешавад. Агар инро низ аз ту пазируфтанд, пас эҳтиёт кун, ки беҳтарин молҳояшонро ба унвони закот аз онҳо нагирий! Ва аз дуъои ситамдида парҳез кун! Зоро миёни Ҳудованд ва дуъои ӯ ҳеч гуна парда ва ҳичобе вучуд надорад».*

Ба ҳамин тартиб, Расули Ҳудо (с) низоми молии одилона ва мутаодилеро поягузорӣ намуд, ки барои тамоми қиширҳои ҷомеъа ҳаёти

обрұмандонаеро таъмин менамуд. Ҳам сарватмандини чомеъа дар партави арзишҳои исломӣ бо як оромиши имонӣ ба сар мебурданд ва ҳам эҳтиёҷоти зиндагонии қиширҳои ниёзманд ба сурати обрұмандона ба танзим дароварда мешуд.

Ҷамъоварии молиёти закот ва ушру садақот яке аз масъулиятын динӣ ва хадамоти иҷтимоъии кормандон ва масъулони молии давлати исломӣ ба шумор мерафт. Онҳо дар ин ҷо бо унвони механизми ҷамъоварии амволи закот машғули фаъолият буданд, на ба унвони яке аз ҳашт дастаи мустаҳиққи закот онро барои ҳуд дарёфт менамудаанд. То ин ҷо ҳанӯз ҳамон раванди анҷоми масъулияти иҷтимоъӣ ва воҷиби диниашон баён гардид.

Пас ба қадом маъно онҳо дастаи сеюми мустаҳиққони закот ба шумор мераванд? Давлати исломӣ ба хотири банд будани онҳо ба ин хидмати иҷтимоъӣ ва масъулияти динӣ аз моли ҷамъоваришудаи закот миқдори муайянे ба онҳо медиҳад. Онҳо ба ин маъно яке аз ҳашт дастаи мустаҳиққи закот мебошанд. Дар ин ҷо вазъи молии онҳо аҳамияте надорад. Агар сарватманд ва соҳибнисоб ҳам бошанд, ба онҳо ба хотири машғулияти динӣ ва иҷтимоъияшон миқдоре аз моли закот дода мешавад.

Ин низоми ҷамъоварии молиёти закоту ушр ва дигар садақоти воҷибӣ то асрҳо идома дошт ва яке аз муҳимтарин роҳҳои таъминкунандай иқтисодиёти чомеъаи исломӣ ба шумор мерафт. Ҳеч чизи дигаре ҷои онро ба он сурати ҳудкор

(беранҷ) дар таъмини ниёзҳои иқтисодӣ ва молии чомеъа иваз карда наметавонист.

Вале дар асрҳои охир, ба ҳусус дар асри бист, аҳволу авзоъи сиёсӣ ва иҷтимоъии ҷаҳони Ислом ва миллатҳои мусалмон ба куллӣ тағиیر ёфт. Онҳо пас аз қасби истиқлолияти сиёсии ҳуд пас аз ҷангҳои ҷаҳонии дуюм дигар аҳкоми илоҳӣ ва арзишҳои инсонии Исломро ҳаргиз дар ҳаёти иҷтимоъии ҳуд ба сурати комил натавонистанд татбиқ намоянд. Аз ҷумла яке аз зеботарин ва одилтарин низоми молӣ ва зерсистемаи иқтисодӣ, яъне механизми ҷамъоварии закоту ушр аз байн рафт.

Имрӯзҳо дар қишварҳои исломӣ ба ҷои он низоми зебо молиётҳои гуногуни дигаре, ки аксаран нусҳаи (копияи) бардошташуда аз системаи андо-зупории қишварҳои гарбӣ мебошад, ба роҳ монда шудаанд. Қасе ба табақаҳои ниёзманди чомеъа ва додан ва ё надодани закоти амволи мардум коре ҳам надорад. Анҷоми ин вазифаи имонӣ ба имони мардуми сарватманд ва мардуми ниёзманд ба ҳаводиси рӯзгор voguzor гардидаанд. Имрӯз дигар барои дастаи сеюми маҷмӯъаи мустаҳиққони закот вучуди хориҷие бοқӣ намондааст.

Агар имрӯз низ дар қишвари исломӣ аҳкоми Ислом комилан татбиқи амалии ҳудро пайдо намоянд ва он низоми мутаодили молӣ дубора ба мавриди иҷро гузошта шавад, метавонад дар сатҳи вазорат ва ё кумитаи амвол ба танзими молиёти закот, ушр ва садақоти воҷибӣ пардозад.

Дар ин сурат кормандони он ба сатҳҳои гунонгун чудо мешаванд, ба монанди масъулони дарёфт ва ҷамъоварии бевоситай амвол, ҳисобдорон, анбордорон, бозрасон, кормандони баландпояи идорӣ ва ... Ҳамаи онҳо масрафи закот ба шумор рафта, ба андозаи заруратҳои зиндагониашон миқдоре аз моли закот ба онҳо тааллук мегардад. Ин миқдори моли закот ба шарте ба онҳо тааллук пайдо мекунад, ки онҳо дар баробари ин хидмати иҷтимоъиашон аз давлат музд ва моҳонае нагиранд ва он корро ба унвони масъулияти диниашон анҷом диханд.

#### 4. Муаллафатулқулуб

Чаҳорумин даста аз маҷмӯаи мустаҳиққон ва дарёфткунандагони ҳаштгонаи закот муаллафатулқулуб мебошанд. Онҳо аслан одамоне мебошанд, ки ба заъфи имон, бадэътиқодӣ ва бадандешӣ нисбат ба Ислом ва мусалмонон шинохта шудаанд. Пас ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳ ва нармтар гардонидани дилҳояшон нисбат ба Ислом ва мусалмонон ва костан аз шарру бадиашон мавриди чунин муомилаи лутфомез қарор гирифтаанд ва яке аз мустаҳиққони закот дониста шудаанд.

Ин яке аз муомилоти дипломатӣ ва сиёsatҳои равоншиносона ва иҷтимоъии Ислом нисбат ба боғтҳои гуногуни ҷомеъа ва шинохту муроъоти ҳолатҳои нафсияти гуногуни одамон аз ҷониби ойини илоҳӣ мебошад.

Ба масраф расонидани закот дар ин маврид ба хотири дифоъ аз ҳайсият ва арзишҳои волои Ислом мебошад ва он яке аз роҳҳои даъват ба сӯи Ислом ба шумор меравад.

Дар мавриди додани закот ба ин даста аз мустаҳиққон вазъи молӣ ва иқтисодии онҳо ҳеч гуна аҳамияте надорад. Онҳо сарватманд ва соҳибнисоб ҳам бошанд, вақте вазъияти сиёсии ҷомеъаи исломӣ тақозо кард, ба онҳо ба унвони қӯмакҳои иқтисодӣ аз моли закот дода мешавад. Аммо бар асоси мазҳаби Ҳанафӣ онҳо низ вақте фақир бошанд, мустаҳиққи закот ба шумор мераванд.

Гоҳо бо қувват гирифтани Ислом ва ба даст овардани ҷойгоҳи муносибе дар ҷомеъаи ҷаҳонӣ дигар ҷое барои нигаронии мусалмонон аз тоифаҳои гуногуни ҷомеъа бокӣ намемонад. Дар он сурат мусалмонон метавонанд закоти амволи ҳудро дар ин гурӯҳ сарф накарда, дар мавридҳои дигари масрафи закот, ки муҳимтар ба назар мерасанд, ҳарҷ намоянд. Чи тавре дар замони хилофати ҳазрати Умар (р), Усмон (р) ва Алӣ (р) ниёзе ба додани закот ба ин даста намонда буд. Он пешвоёни Ислом бо иттифоқи тамоми саҳобагон сарфи закот дар ин масрафи онро манъ намуданд. Дар охирҳои даврони хилофати ҳазрати Абубакр (р) низ бо ташаббуси Умар (р) ҳамин ҳолат, яъне надодани закот ба дастаи муаллафатулқулуб мавриди амал қарор гирифта буд.

Муаллафатулқулуб ба чаҳор қисм тақсим мешаванд:

1. Касоне мебошанд, ки бо додани закот ба кўмак ва дастгирии мусалмонон дилгарм мешаванд;

2. Касоне мебошанд, ки бо додани закот аз шарашон мусалмонон эмин мегарданд;

3. Касоне мебошанд, ки барои даъват ва тамоюли онҳо ба сӯи Ислом миқдоре аз моли закот ба онҳо дода мешавад;

4. Касоне мебошанд, ки дар натиҷаи додани закот онҳо дилгарм шуда, қавму қабилаи худро ба Ислом ҷалб менамоянд.

То ин ҷо чаҳор мавриди аввали масрафҳои закотро баён намудем. Мо дар ояти масрафҳои закот ба яке дигар аз услубҳои дақиқи корбури калимаҳо ва истифодаи зарифонаи истилоҳоти забонӣ дар Қуръон бармехӯрем. Дар чаҳор мавриди аввали масрафҳои закот Қуръони карим бар асоси дастури забони амлиқ»-ро ба кор бурда

ба касе ихтисос додан ва ба мулки пурраи вай даровардан» мебошад. Яъне закот то вақте ба яке аз ин чаҳор дастаи мустаҳиққон, ки шахсиятҳои воқеъӣ мебошанд, ихтисос наёфта, ба моликияти пурраи онҳо дароварда нашавад, фарзияти он аз зиммаи шахси закотдиҳанда соқит намегардад. Бояд закотгиранда айни моли закотро аз дasti закотдиҳанда ва ё намояндаи ў қабз ва қабул намояд.

Вале дар чаҳор мавриди боқимондаи масрафҳои закот Қуръон ба ҷои ихтисос ва -и зарфият ва фарогирандагӣ»-ро ба кор бурдааст. Дар ин ҷо закот ба мазруфи он ба

таври фарогир ба масраф расонида мешавад. Ин ҷост, ки фақеҳони киром ва коршиносони соҳа масрафҳои закотро ба ду бахши алоҳида чудо намудаанд. Дар чаҳор мавриди аввал масрафҳои закот шахсиятҳои воқеъӣ мебошанд, вале дар мавриди чаҳор масрафи ахир назарҳои гуногунеро иброз доштаанд. Ба ақидаи ҷумҳури донишмандони аҳли суннат ин чаҳор маврид низ бояд шахсияти воқеъӣ дошта бошанд. Вақте шахсияти воқеъӣ дошта бошанд, пас тамлик, яъне қабз гардидани моли закот аз ҷониби он шахсияти воқеъӣ низ шарти адой закот мебошад.

## 5. Озодсозии бардагон

Мавриди панҷуми масрафҳои закот дар роҳи озод соҳтани бардагон мебошад. Бар асоси мазҳаби Ҳанафӣ ва Шоғиъӣ танҳо ғуломони мукотаб шомили ин гурӯҳи мустаҳиққони закот мебошанд. Мукотаб дар системаи бардадории қадим ғуломе буд, ки бо мавлои худ қарордод баста, дар ивази моле озодии худро ба даст меовард.

Пас як гурӯҳи мустаҳиққони закот дар шарифати Ислом ҳамин ғуломони мукотаб мебошанд, то дар роҳи озодии ҳарҷӣ бештари онҳо кўмак шавад. Вале ғуломони рақиқ (асосӣ ва ғайри мукотаб), ки ҳанӯз ҳеч гуна омодагии равонӣ ва молие барои озодии худ пайдо накардаанд, мустаҳаққи закот дониста намешаванд.

Ислом пеш аз тамоми низомҳои ҷаҳонӣ поя ва асосҳои озодии ғуломон ва аз байн рафтани ни-

зоми гуломдории байналмилалиро ба таври умумӣ гузоштааст.

Гуломон дар низоми гуломдории ҷаҳони кӯҳан дар натиҷаи истисмори тӯлонии инсон бар инсон ва ҳолати бардагии насл ба насли онҳо рӯҳияи озод зистан ва озод буданро аз даст медоданд. Мактаби Ислом пеш аз озодсозии якбораи онҳо марҳалаи тарбиявиеро барои эҳёи дубораи рӯҳи инсонӣ дар онҳо ва аз дохил омода намудани эшон барои озодӣ муайян намуда буд. Пас аз он вақте ғуломон аз назари равонӣ омодаи озод зистан ва ба дӯш гирифтани масъулиятҳои зиндагонии озодонаи худ мегаштанд, мавлоҳояшон ба озодсозӣ ва китобати онҳо амр мешуданд. Худованд мефармояд:

وَالَّذِينَ يَتَغُونَ أَلْكَتَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ  
عِلِّمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Гуломоне, ки ҳоҳони озодии худ мегарданд (ва аз шумо тақозои паймони китобат менамоянд), агар дар онҳо (дурнамои) ҳайреро донистед, пас онҳоро китобат намоед....». (Сураи Нур, 33)

Бар асоси ин ояти шарифа ғуломоне мукотиба ва дар ҷодаи озодӣ қарор мегирифтанд, ки пас аз гузаштани марҳалаи муайяне мавлоҳояшон дигаргунии равонӣ ва рафтори мусбатеро дар онҳо мушоҳида мекарданд. Пас бинобар ин, ғуломоне, ки ҳанӯз дар онҳо чунин ҳолате дида намешуд, агар ҳаридава озод қарда шаванд, закот адо на-меёбад. Зоро, аввалан, онҳо мустаҳиқки закот намебошанд ва сониян, асли тамлики мол, яъне

қабзи мустаҳиқ амалан дар он сурат нагирифтааст, балки муомилаи ҳариду фурӯш бо мавлои он анҷом ёфтааст.

Аммо дар мазҳаби Моликӣ ва Ҳанбалӣ ба ин сурат низ закот адо меёбад, зоро дар ҳар ҷое аз Қуръон, ки қалимаи рақаба ва риқоб омада бошад, озодсозии онҳо ба ҳамин сурат дар назар дошта шудааст.

## 6. Қарздорон

Ояти карима дар маҷмӯъи масрафҳои закот қарздоронро шашумин гурӯҳи мустаҳиққи закот донистааст. Ин даста қасонеро шомил мебошад, ки дар роҳи ҳадамоти оммулманфиъати иҷтимоӣ, тиҷорат, коргоҳу корхона ва ё дар натиҷаи ягон мушкилоти зиндагӣ варшикаста (банкрот) ва қарздор гаштаанд. Додани закот ба қарздорон, дар воқеъ, дунболаи талошҳои башардӯстонаи Ислом роҷеъ ба қӯмакҳои осебидагони иҷтимоии мусалмонон ба шумор меравад. Вале бояд донист, ки қасоне, ки дар роҳи корҳои маъсият ва фасоди аҳлоқӣ дучори варшикастагӣ ва қарздор гардидаанд, ҷузъи ин гурӯҳи мустаҳиқкони закот ва қӯмакҳои иҷтимоии Ислом ба шумор намераванд.

## 7. Дар роҳи Ҳудо

Дар ояти шарифа Ҳудо» мавриди ҳафтуми масрафҳои закотро ташкил медиҳад. Мурод аз роҳи Ҳудо дар ин ҷо ҳамон мӯҷоҳидони

муборизи роҳи Худо мебошанд, ки аз девони молиёти артиш маъюш ва қўмаке нагиранд. Пас барои анҷом додани масъулияти ҳарбиашон ба онҳо аз моли закот дода мешавад. Зоро онҳо хидмати умуми миллатро анҷом дода, манофеъи стратегии кишварро ҳимоя менамоянд. Дар назди ҷумҳури уламои аҳли суннат ин даста аз масрафҳои закот сарватманд ҳам, ки бошанд, мустаҳиққи закот ба шумор мераванд. Аммо дар назди Имом Абуҳанифа (р) онҳо вақте фақир бошанд, мустаҳиққи закот дониста мешаванд.

Албатта, муҷоҳидоне, ки аз девони молии лашкар моҳона ва ё қўмаки молие дарёфт менамоянд, дар зимни гурӯҳи ҳафтуми мустаҳиққони закот дохил намешаванд.

Ҳаҷ низ дар назди ҳанбалиҳо ва баъзе донишмандони ҳанафӣ аз ҷумлаи роҳи Худо ба шумор меравад. Зоро Паёмбар (с) ҳаҷро низ дар ҳадисе аз ҷумлаи роҳи Худо донистааст. Пас бар ҳамин асос, шахси закотдиҳанда метавонад закоти молашро ба касе дихад, ки иродай ҳаҷро дорад.

## 8. Мусофири дарроҳмонда

Дастаи ҳаштум дар маҷмӯъаи мустаҳиққони закот, ҳамон тавре, ки дар оят омадааст, «сабил», яъне мусофири мебошад, ки аз ватан, чои сукунат ва дороии хеш дур афтода, барои ба поён расонидани сафари худ сармояе ба ҳамроҳ надорад. Ба шарте сафари маъсият ва барои кори гуноҳе набошад. Пас ба чунин мусофири аз моли закот дода мешавад, то ба чои худ бирасад,

ҳарчанд дар ватан ва чои зисти худ сарватманд ва соҳибнисоб ҳам бошад.

Шахсиятҳои муҳаққиқ ва омӯзишгарони илмие, ки барои ошной ба фарҳангутамаддун ва аҳволу авзои зиндагонии мусалмонон зимни барномаҳои шахсӣ ба кишварҳои исломӣ сафар менамоянд ва дар ҳолати ногувори молӣ қарор мегиранд, шомили ин гурӯҳи мустаҳиққони закот мегарданд. Аммо мусофирионе, ки бо мақсади тафриҳ (саёҳат), варзиш ва дигар корҳои лаҳву беҳудагӣ ба кишварҳои исломӣ меоянд ва ин мусофириати онҳо танҳо барои қасби шӯҳрат ва хушгузаронӣ анҷом мегирад, ҳеч гоҳ дар зимни гурӯҳи ҳаштум мустаҳиққи закот дониста намешаванд.

Ба ин тартиб, тамоми ҳашт гурӯҳи маҷмӯъаи мустаҳиққони закот бояд шахсияти воқеъӣ дошта бошанд ва тамлик шарти адои закот ба шумор меравад.

Вале аз ҷониби баъзе донишмандон ва соҳибназарони масоили фиқҳӣ бахши дуюми масрафҳои закот, ки дар ояти қарима бо қалимаи ду мавриди

и  
у-  
до»  
-ро ба шахсиятҳои воқеъӣ маҳдуд надонистаанд. Балки ис-

дар роҳи Худо» бояд тамоми манофеъи миллии кишвар, барномаҳои дарозмуддати стратегӣ ва пешбурди тарҳҳои иҷтимоъиро дар баргирад. Мавриди дуюм низ бояд тамоми роҳҳои озодсозӣ ва маҳви системаи гуломдориро ҳатто дар шакли навинаш шомил гардад.

ндо-  
ни ҳанафӣ, роҳи Худоро шомили тамоми мано-  
феъи умумӣ ва барномаҳои иҷтимоӣ ва умронии  
кишвар донистааст. Бар асоси назари фикҳии ў-  
сарф намудани моли закот дар бинои масcidҳо,  
соҳтани пулҳо, бемористонҳо, ятимхонаҳо,  
корҳои фарҳангӣ ва ... дуруст мебошад. Яъне ма-  
срафи ҳафтуми закот метавонад шахсияти воқеъӣ  
набошад.

Назари Сайдид Рашид Ризо ва Устод Шайх  
Маҳмуд Шалтут дар мавриди озодсозии ғуломон  
низ ҳамин мебошад.

Бар асоси назари чумхури улами аҳли суннат  
ҳашт масрафи закот бояд ҳама шахсияти воқеъӣ  
дошта, тамлик дар адои фаризаи закот шарти за-  
руй дониста шудааст. Агар шахсе худаш закоти  
молашро ба яке аз масрафҳои номбурда бипардо-  
зад, бояд ба шахси воқеъие, ки закотгиранда аст,  
онро таслим намояд ва қабз аз ҷониби ў сурат  
бигирад.

Шахси закотдиҳанда дар сурате, ки худаш ва ё  
намояндааш закоти молашро пардоҳт менамояд,  
наметавонад онро дар манофеъи умумии ҷомеъа  
ва барномаҳои иҷтимоии кишвар, ба монанди  
соҳтани масcidҳо, бемористонҳо, пулҳо, раҳҳо,  
ятимхонаҳо, корҳои фарҳангӣ ва .... сарф намояд.  
Зеро дар ин мавридҳо шахсияти воқеъӣ вучуд на-  
дорад ва шарти тамлик таҳаққуқ намеёбад.

Вале вақте кормандони масъули ҷамъоварии  
закот амволи закоти мардумро ба ҳазинаи давлат  
ворид намуданд, давлат ва роҳбарияти он мета-  
вонанд молҳои ҷамъоваришудаи закотро дар ма-

вридҳои номбурда бинобар салоҳиди худ сарф  
намоянд. Зеро молҳои ҷамъоваришудаи закот пас  
аз пайдо нашудани масрафҳои ҳаштгонае, ки дар  
оят муайян гардидаанд, ба ҳазонаи давлат ворид  
мешаванд.

Бинобар назари муҳаққиқон ва соҳибназароне,  
ки шахсияти воқеъӣ доштани лоақал ду мавриди  
масрафҳои бахши дуюми закотро шарт ва зарурӣ  
надонистаанд, пас ҳамон мавридҳои номбурда  
дар зимни

о-  
шанд. Соҳиби » доираи масрафи  
-ро низ аз он чӣ зикр наму-  
даем, васеътар донистааст.

Ба ақидаи ин донишманди бузург ин саҳми за-  
кот бояд дар мавриди гароиш додани дилҳо ва  
ҷалби назари мардум ва ҷомеъаҳои гуногун дар  
ҳолатҳои факру дармондагӣ ва ба вуқӯъ пайвас-  
тани ҳодисаҳои ноҳуши табиъӣ ва инсонӣ ба сӯи  
арзишҳои волои Исломӣ ба масраф расад. Давлат  
ва роҳбарияти он тамоми ин ҳолатҳоро ба эъти-  
бор гирифта, дар роҳи пойдории арзишҳои Ислом  
аз ин василаи бурро ба маврид истифода на-  
мояд. Ҳар ҳолате, ки сарфи моли закот дар он  
бар асоси саҳми муаллафатулқулуб дуруст нагар-  
дад, онро метавонад бар асоси масрафи

роҳи Ҳудо» ҳарҷ намояд.

Имрӯз, ки дигар фаризаи закот ва аҳкоми дигар  
илоҳӣ дар ҷомеъаҳои исломӣ аз сӯи дав-  
латҳо ба сурати дурусташ татбиқ намешаванд ва  
бисёре аз онҳо моҳияти динӣ, иҷтимоӣ ва даъа-  
вии худро аз даст додаанд, ҷамъиятҳо ва муасси-  
саҳои исломие, ки аз сӯи шахсиятҳои мӯътамад,

соҳибадолат ва амин таъсис ёфтаанд, метавонанд масъулияти илоҳии чамъоварӣ ва тавзези дурустти молиёти закотро бар ӯхда гиранд.

## Баёни баъзе масоили мустаҳикқони закот

1. Шахсе, ки дорои яксаду чиҳил мисқол нуқра ё бист мисқол тилло ва ё ба андозаи қимати онҳо соҳиби моли тиҷорат аст ва ин дороияш изофа бар эҳтиёҷоти зиндагӣ ва заруриёти рӯзгораш мебошад, дар истилоҳи шаръ ба он шахс сарватманд гуфта мешавад. Закоти молро ба чунин шахсе додан ҷоиз нест, балки ӯ худ бояд аз молу дороияш закот бароварад.

2. Дар ин ҷо хуб аст бо баёне равshan созем, ки эҳтиёҷоти зиндагӣ ва заруриёти рӯзгор шомили ҷиҷаҳе мешаванд ва қадом баҳшҳое аз дороии инсон ҷузъи он ба шумор намеояд: Фаршу зарфҳое, ки гоҳо мавриди истифодаи худаш қарор мегиранд, баҳше аз заруриёти зиндагӣ ба шумор мераванд. Агар худаш онҳоро мавриди истифода қарор намедиҳад, вале барои истифода ба ҳамсоягон ва хешвандонаш дода мешаванд, аз ҷумлаи заруриёти рӯзгор ба ҳисоб намеоянд.

3. Ҳонаи шахсӣ, либос, васоиле, ки ба онҳо эҳтиёҷ меафтад, ҳамчунин хидматгор ва василаи

саворӣ ҷузъи заруриёти зиндагӣ мебошанд. Бо доштани он ҷизҳо, ҳарчанд арзиши болое дошта бошанд, шахс молдор дониста намешавад. Китобҳои динӣ низ аз ҳамин доира берун нестанд.

4. Шахсе дорои ҷанд манзил (хона) ё ҷанд порча замин бошад, дар сурате, ки онҳоро ба иҷора дода, аз пули иҷораи онҳо маҳориҷи (харочот) зиндагии худро таъмин ва бароварда месозад, илова бар он дигар моле, ки бар он закот воҷиб шавад, надорад, ин шахс молдор ба шумор намеояд.

5. Шахсе дорои панҷ ҳазор ё аз он бештар маблағ аст ва ҳамчунин, ба ҳамин андоза аз дигарон қарздор аст, гирифтани закот барояш ҷоиз аст.

Аз он чӣ дар боло гузашт, маълум мешавад, ки сарват ва боигарӣ ду навъ аст:

а) Яке он сарватест, ки ба ҳисоб расида ва бо фароҳам гардидани шароити маҳсус пардоҳти закотро бар соҳибаш воҷиб ва гирифтани закотро аз дигарон бар вай ҳаром мегардонад. Ин молест, ки ё аз рӯи хилқат дар нумӯ ва афзоиш мебошад ва асоси тамоми муомилотро ташкил мебиҳад, ба монанди тилло ва нуқра, ё аз роҳи парваришу наслгирий дар нумӯ ва афзоиш мебошад ва афзоиши он афзоиши дар шумора аст, ба монанди ҷаҳорпоён ва ё аз роҳи тиҷорат ва доду ситетад дар афзоиш мебошад, ба монанди амволи тиҷоратӣ. Ин навъ мол ва сарват тамоми воҷиботи молиро бар соҳибаш воҷиб мегардонад.

**б)** Мол ва сарватест, ки соҳиби худро дар мақоме аз рафоҳият қарор медиҳад, ки на пардоҳти закот ҳанӯз бар вай воҷиб гардидааст ва на гирифтани закот барояш ҷоиз мебошад. Ин мол ва боигариест, ки агар қиматгузорӣ шавад, ба ниҳоб мерасад ва ё бештар аз он мебошад, вале дар ҳолати таҷмид ва беҳаракатӣ қарор дорад, яъне аз нумӯ ва афзоиш ҳам тақдиран ва ҳам амалан боз мондааст. Ин мол бо аз даст додани шарти нумӯкунандагӣ ва қобилияти тавлиди афзоиш закот аз вай соқит гардидааст. Ин навъи боигарӣ танҳо воҷиботи сегонаи молиро: садақаи фитр, қурбонӣ ва нафақаи хешовандонро бар соҳибаш воҷиб мегардонад.

**6.** Додани закот, садақаи фитр, назрҳо ва қаффоратҳо ба коғир ва зиммӣ, яъне шахсоне, ки аз миллати Ислом хориҷ мебошанд, ҷоиз нест. Аммо бақияи хайрҳо ҷоиз аст.

**7.** Пули закот то ба шахси мустаҳиқаш таслим нагардад, сарфи он дар дигар корҳои хайрия ва масолеҳи иҷтимоӣ, ба монанди соҳтани масҷид, кафан кардани даргушашта, пардохтани қарзи даргушашта, бино кардани ҳаммом ва ғайра ҷоиз нест.

**8.** Вақте пули закот ба мустаҳиқаш таслим шавад, он гоҳ вай бо майли худ метавонад онро дар корҳои хайрия ба масраф бирасонад.

**9.** Додани закот ба хешовандони соҳибқаробати номбурда ҷоиз нест, вале ба хешовандони дигаре аз қабили ҳоҷар, бародар, амак, тағо ва ғайра на танҳо ҷоиз, балки савоби зиёд ҳам дорад.

**10.** Ҳамон гуна, ки баён гардид, ба фарзандони шахси сарватманд, яъне фарзандони хурдсолаш додани закот ҷоиз нест, зоро нафақаи онҳо ҳанӯз дар зиммаи падарашон (шахси сарватманд) мебошад, вале ба фарзандони бузургаш, ки дар зиндагӣ мустақил гардидаанд, ба шарте, ки фақир бошанд, ҷоиз аст.

**11.** Ба шахси музdur (киројкор) ва хидматгори хона, ба шарте аз ҳуқуқи онҳо коста нашавад, додани закот ҷоиз аст.

**12.** Додани закот ба фарзандони разоъӣ, ки аз ҷиҳати ширҳорагӣ барояш фарзанд ба шумор мераванд, ҷоиз аст.

**13.** Шахсено мустаҳиқи дарёфти закот гумон карда, закоташро ба вай дод, пас аз чанде маълум шуд, ки мустаҳиқ набудааст ё дар торикии шаб закоташро ба шахсе таслим кард ва рӯзона маълум шуд, ки он шаҳс падар ё модар ё фарзанд ва ё нафари дигаре аз ғайри мустаҳиқони закот будааст, закоташ адо мейбад ва аз сар додани закот зарурат надорад.

**14.** Дар додани закот ва хайру садақот хешону бастагон аз ҳама муқаддамтаранд.

Тарк кардани шаҳру дехи худ ва додани закот дар шаҳру рустои дигар макрӯҳ аст. Аммо дар сурате, ки дар он шаҳру рустои дигар хешовандони фақиру мӯҳтоҷтаре дошта бошад ё дар он ҷо донишмандону донишҷӯёни улуми динӣ бештар ва мӯҳтоҷтар бошанд, дар тамоми ин суратҳо бурдани закот ба ҷои дигар кароҳияте надорад.

## ШАРТҲОИ

## ИСТЕХҚОҚИ ЗАКОТ

Дар ин чо шартҳоеро зикр менамоем, ки вучуди онҳо дар мустаҳиққони закот барои ҳақбар шуданашон аз моли закот зарурат дорад. Дар зимни он ба баъзе тафовутҳои фиқҳие, ки дар миёни коршиносони фиқҳи исломӣ вучуд доранд, ишора менамоем. Фақеҳони киром вучуди панҷ шартро дар мустаҳиққи закот зарурӣ донистаанд:

### 1. Бояд факир ва тангдаст бошад.

Вале корманди масъули чамъоварии закот ва мусофири дар роҳмонда аз ин шарт истисно мебошанд. Онҳо дар ҷои зисти худ сарватманд ҳам бошанд, додани закот ба онҳо ҷоиз аст. Бар асоси мазҳаби Шоғиъӣ ва Ҳанбалий ду дастаи дигар - муаллафатулқулуб ва гозиёни дар роҳи Ҳудо - низ аз шарти боло истисно мебошанд. Онҳо ҳарчанд сарватманд ҳам бошанд, додани закот ба онҳо ҷоиз аст.

Факру нодорӣ шарти умумӣ барои тамоми навъҳои садақоти фарзӣ ва воҷибӣ, ба монанди закоту ушр, каффоратҳо, назрҳо ва садақаи фитр мебошад. Агар ин садақоти фарзӣ ва воҷибӣ ба сарватмандон ва бойҳо дода шаванд, аз зиммаи соҳибаш соқит намегарданд. Инҳо бояд барои рафъи эҳтиёҷоти табақаҳои факиру камбағали чомеъа сарф шаванд.

Дар назди ҷумҳури донишмандони аҳли суннат танҳо ду гурӯҳи сарватмандон: кормандони чамъоварии закот ва мусофириони дар роҳмонда ва дар назди мазҳаби Шоғиъӣ ва Ҳанбалий се

гурӯҳи дигар: муаллафатулқулуб, гозиёни роҳи Ҳудо ва қарздоре, ки барои ислоҳи байни чомеъа қарздор гашта бошад, ҳаққи дарёфти амволи зақотро доранд.

Бойӣ ва сарватмандӣ аз дидгоҳи мазҳаби Ҳанафӣ иборат аст аз доштани миқдори моли ба нисобрасидае, ки аз ҳоҷатҳои зарурӣ ва асосии зиндагиаш зоид бошад. Ҳар касе аз миқдори нисоби закот камтар мол дошта бошад, фақири шаръӣ ба шумор рафта, аз ҷумлаи мустаҳиққони закот дониста мешавад.

### 2. Бояд мусалмон бошад.

Аз назари ҷумҳури ӯламои аҳли суннат додани садақоти фарзӣ ва воҷибӣ ба ҳеч навъ кофири ҷоиз намебошад. Зоро адои ин садақот ибодат мебошад ва сарфи ҳеч баҳше аз ибодат ба кофири дуруст нест. Мустаҳиққи закот ва садақоти воҷибӣ ҳатман бояд мусалмон бошад. Дар тавсияи Паёмбар (с) ба Муъз низ омадааст, ки:

*аз сарватмандони мусалмон бигир ва ба ҳоҷатмандонашон баргардон».* Пас сарфи он дар ғайри мусалмонони ҳоҷатманд ҷоиз намебошад.

Назари Имом Абуҳанифа (р) ва Имом Муҳаммад (р) он аст, ки сарфи танҳо закот ба ғайри мусалмонон ҷоиз намебошад, зоро ҳадиси Паёмбар (с) хос закотро ном бурдааст. Вале сарфи дигар садақоти воҷибӣ ба кофириони ниёzmanди ғайри ҳарбӣ низ ҷоиз мебошад. Зоро дар ҳеч мавриди дигар садақоти воҷибӣ чунин таҳсис дода нашудаанд ва Ҳудованд мефармояд:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيْرِكُمْ أَن تُبُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Худованд шуморо аз некī кардан ва адл на-  
мудан ба кофироне, ки дар бораи дин ба шумо  
наchanгидаанд ва шуморо аз диёратон хориҷ на-  
сохтаанд, боз намедорад, ...». (Сураи Мумтаҳана,  
8)

Аммо сарфи он дар ҳаққи мусалмонони ниёз-  
манд беҳтар мебошад.

Назари Имом Абюсуф ва Имом Зуфар ҳамон  
мавқеи чумхури уламо мебошад ва фатво ба  
қавли онҳост.

Назари моликиҳо ва ҳанбалиҳо дар мавриди  
мавқеи чумхури уламо  
фарқ мекунад. Ба андешай онҳо баҳше аз мус-  
таҳиқони муаллафатул қулуб метавонанд кофи-  
рон низ бошанд. Кофироне, ки дар таълифи  
дилҳои онҳо умеди хайре барои мусалмонон ва ё  
дафъи шарре аз сари онҳо вучуд дошта бошад.

### 3. Аз фарзандони Ҳошим, яъне ҳошимӣ набошад.

Зеро закот барои хонадони Паёмбар (с) ҳалол  
намебошад. Он Ҳазрат (с) фармудааст: *и са-  
дақот чиркҳои моли мардум мебошанд ва онҳо  
ҳаргиз барои Муҳаммад ва хонадони Муҳаммад  
ҳалол намебошанд*.<sup>27</sup>

<sup>27</sup>. Муслим онро бо ин лафз ба таври марфӯъ ривоят ка-  
рдааст. Аҳмад ва асҳоби Сунан онро бо лафзи дигар ва аз  
тариқи дигар ривоят намудаанд.

Дар назди Имом Кархӣ - фаръе аз ҳанафиҳо ва  
дар назди ҳанбалиҳо фарзандони Ҳошим ибора-  
танд аз:

- а) хонадони Аббос;
- б) хонадони Али;
- в) хонадони Ҷаъфар;
- г) хонадони Ақил;
- д) хонадони Ҳорис.

Аммо дар назди худи Имом Абуҳанифа (р) ва  
моликиҳо танҳо фарзандони Ҳошим чунин ҳукме  
доранд ва фарзандони Мутталиб шомили он на-  
магарданд.

### 4. Мустаҳиққи закот аз ҷумлаи хешовандоне, ки нафақаашон бар гардани закотдиҳанда воҷиб аст, набошад.

Ба монаанди падару модар ва бобиву бибӣ, фар-  
зандон ва наберагон ва ҳамсар ва ё дигар хешо-  
вандоне, ки нафақаи онҳо бар закотдиҳанда  
воҷиб мебошад.

Назари Имом Абуҳанифа (р) ва ҳанбалиҳо он  
аст, ки закот додани зан ба шавҳараҷа ҷоиз нест.  
Вале имомайн, шофиъиҳо ва моликиҳо бар ин на-  
заранд, ки закоти зан ба шавҳар ва фарзандонаш  
ҷоиз мебошад, зеро нафақаи онҳо бар зиммаи зан  
намебошад ва дар ҳадисе, ки онро Бухорӣ ва Му-  
слим ривоят кардаанд, низ ин амр ҷоиз дониста  
шудааст.

Аммо ба бақияи хешовандон додани закот  
ҷоиз, балки беҳтар мебошад. Сарфи садақоти на-  
флӣ бошад, ба тамоми хешовандон ҷоиз мебо-  
шад.

### 5. Болиғ, оқил ва озод бошад.

Додани закот ба ғулом ба иттифоқи тамоми аҳли суннат ҷоиз намебошад. Зеро ғулом дар низоми ғуломдорӣ ҳаққи қабз ва моликиятро надорад ва ҳар чизе, ки ба даст меоварад, моли сайидаш ба шумор меравад. Ғулом вақте мукотаб гардад, аз ҷумлаи масрафҳои закот ба шумор меравад.

Дар мазҳаби Ҳанафӣ додани закот ба қӯдаки ноболиғ ва девона низ ҷоиз нест, vale агар аз ҷониби онҳо падар, сарпараст ва ғайри онҳо моли закотро қабз намояд, дуруст аст. Додани закот ба фарзандони хурдсоли шахси сарватманд ҷоиз намебошад, зеро онҳо ҳанӯз дар кафолати падарашон мебошанд ва бо моли ў сарватманд ба шумор меоянд. Аммо фарзандони қалони шахси сарватманд, вақте факир бошанд, мустаҳиқки закот ба шумор мераванд, зеро онҳо аз назари иқтисодӣ аз падараашон ҷудо ва мустақил мебошанд.

Шофиъиҳо рашид ва пухта будани закотгирандаро низ шарт донистаанд, яъне ба иловави оқил ва болиг буданаш боз дар мол ба дурустӣ тасаруф карда тавонад. Зеро Ҳудованд мефармояд:

وَلَا تُؤْتُوا الْسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا ...

он молҳоятон, ки Ҳудованд ҳаққи сарпарастӣ ва назорати онро ба шумо вогузоштааст, сафехон (ва нопухтагон)-ро надиҳед...». (Сураи Нисо, 5)

Ҳанбалиҳо бошанд, додани закотро барои хурду бузург ва қӯдаку қалонсол ҷоиз донистаанд. Локин сарпараст ва валии онҳо бояд моли қӯдак ва девонаро қабз намояд.

Бинобар шартҳои мазкур додани закот ба панҷ гурӯҳи одамон ҷоиз намебошад:

1. Шахси сарватманд;
2. Ғулом;
3. Фарзандони Ҳошим ва Мутталиб;
4. Кофир;
5. Хешовандоне, ки нафақаи онҳо бар закотдиҳанда воҷиб мебошад. Яъне миёни онҳо ва шахси закотдиҳанда қаробати наасаб ва ё қаробати заношавҳарӣ вуҷуд дошта бошад.

### ОДОБ ВА МАМНӯЬОТИ ЗАКОТ

Дар анҷоми ин фаризаи илоҳӣ шахси закотдиҳанда бояд одоб ва ҳолатҳоеро риоя намояд, то ин ибодати молии ў мақбули даргоҳи Ҳақ гардад:

1. Бо дили шод ва ризоияти хотир онро пардохт намояд.
2. Аз беҳтарин, поктарин ва гуворотарин молаш онро бипардозад.
3. Дар мазҳаби Ҳанафӣ гоҳе пинҳон ва гоҳе ошкор додани закот хуб аст. Дар ҷое, ки дурӣ аз ҳатари риё ва ҳуднамой манзури шахси закотдиҳанда бошад, ба сурати пинҳонӣ баровардани моли закот беҳтар аст, vale дар ҷое, ки чунин ҳавфе вуҷуд надошта бошад, барои намунаи амалии дигарон гардидан ва сарватмандони дастбахайрро ба ин кори муҳим ҳавасманд намудан, беҳтар аст онро ба таври ошкор пардохт намояд.

4. Барои сарфи закоти худ шахсони неку солеҳ ва аҳли илму фазилат ва тақворо, ки факру фоқаи худро аз ҷашми дигарон ниҳон медоранд, ихтиёр намояд.

5. Ҳамин, ки навъе аз молаш ба ҳадди нисоб расид ва шартҳои фарзияти закот дар он фароҳам гардид, фавран ба пардохти закоти молаш мубодирант варзад.

6. Ҳеч зарурате надорад, ки шахси мустаҳқро ба закот будани он мол огоҳ намояд.

7. Ҳангоми пардохти закоташ дуъо намояд: **Аллоҳумма چالъҳо мағнаман ва ло таҷъалҳо мағраман**. (*Худованда, онро бароям фоида ва ғанимат бигардон, на зиёну хасорат*).

Шахси закотгиранда барояш дуъо намояд, ки: **ОҶаракаллоҳу фимо аътайта, ва борака лака фимо абқайта ва ҷаъалаҳу лака таҳуро**. (*Худованда туро дар ин додаат аҷр дихад ва дар мондат бароят баракат ниҳад ва онро бароят поксозанд гардонад*).

8. Закот ва ибодати худро бо миннату озори (забонӣ ва амали)-и закотгирандагон ботил ва бесамар нагардонад. Миннату озор ҳар гуна садақаву ибодат ва савоби онро ботил ва беасар мегардонад. Худованда мефармояд:

يَتَائِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَّ وَالْأَذَى ...

бо миннату озор (и дигарон) ботил насозед...». (Сураи Бақара, 264)

Ҳамчунин, ҳайру закоти худро ҳаргиз бисёр нашуморад, зоро ин ҳолат аъмоли инсонро беҳосил ва ботил мегардонад.

Барои дастрасии комил ва истифодаи бештари хонандагон идомаи мавзӯъро аз исломӣ» пешкаши онҳо менамоем. Миқдори нисоби навъҳои гуногуни молҳо, ҳаҷми ҳиссаи за-

кот аз онҳо, тариқаи пардохти он ва ... ба таври фарогир дар он баён гардидаанд.

### **НАВЪҲОИ АМВОЛЕ, КИ ЗАКОТ ДАР ОНҲО ВОЧИБ МЕБОШАД, НИСОБИ МУАЙЯНИ ҲАР НАВЪИ МОЛ ВА МИҚДОРИ ҲАҚҚИ ЗАКОТИ ОН**

Чи тавре гуфта шуд, молҳое, ки дар онҳо закот воҷиб мегардад, панҷ навъ мебошанд:

1. Нақдинаҳои муомилотии тилло ва нуқра ва андӯҳтаҳои онҳо, ба монанди зеваролот, василаҳои ороишӣ ва ... Пулҳои роиҷи кишварҳо, бонкнотҳо, коғазҳои баҳодор, сиккаҳо (чекҳо)-и бонкӣ ва..., дар ҳукми нақдинаҳои муомилотии тилло ва нуқра буда, бо онҳо муқоиса мешаванд.

2. Молҳои тиҷоратӣ. Он тамоми амволи манқул ва ғайри манқули инсонро, ки дар он қасди тиҷорат ва ҳариду фурӯш шавад, дар бар мегирад.

3. Сарвати ҳайвонии инсон, ба монанди шутур, ғов ва гӯсфанд.

4. Маҳсулоти зироъатӣ, ба монанди гандум, ҷав ва ..., меваҷот, ба монанди ангур, хурмо ва ... ва ҳосили асал.

5. Канданиҳои фоиданок, сарватҳои зеризаминиӣ ва рӯйзаминиии табиъат, бозёфтҳои ганҷӣ ва дигар ашёи нодир, ки дар фиқҳ дар зери узвони маъодин баён мешаванд.

### **ЗАКОТИ ТИЛЛО ВА НУҚРА**

Нисоби тилло бист мисқол (воҳиди вазн) ва нисоби нуқра дусад дирҳам аст, ки бо яксаду чил мисқол баробар аст ва закоти ҳар ду рубъи (чоряки) ушри онҳо, яъне аз чил як ҳиссаи он (1/ 40) мебошад.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>. Мисқол воҳиди вазн аст. Дирҳам ҳам воҳиди вазн аст ва ҳам воҳиди пули нуқра. Воҳиди пули тилло бошад, динор аст. Закот ба асли тилло ва нуқра тааллуқ мегирад, на ба қимати онҳо. Яъне, вақте вазни онҳо ба нисоби муайян расид, ки дар тилло бист мисқол ва дар нуқра дусад дирҳам мебошад, закот дар онҳо воҷиб мегардад. Аммо қимати онҳо дар ҳар замон ва бо ҳар шароите тағиیر мёёбад ва закот ба қимати онҳо вобастагӣ надорад. Тилло ва нуқра дар закот асл қарор мегиранд ва пулҳои роиҷи ҳар замоне, банкнотҳо, авроқи (қоғазҳои) баҳодор ва..., дар муайян намудани миқдори закоти онҳо, ба қимати ҳамонрӯзai тилло ва ё нуқра муқоиса ва баровард мегарданд.

Дар муайян намудан ва баргардони миқдори воҳидҳои вазни тилло ва нуқра, яъне мисқол ва дирҳам, ба воҳидҳои вазни роиҷи имрӯза: грамм ва миллиграмм дар миёни коршиносони соҳа тавоғуқи назаре вуҷуд надорад. Дар гузашта онҳоро бо ҷенакҳои оддӣ ва муқаррарие, ки барои ҳама равшан ва осон буд, вазн ва муайян намудаанд. Ба ин шакл, ки як мисқол ба бист (20) қирот ва ҳар қироте ба панҷ (5) донаи ҷав баробар аст. Яъне як мисқол ба вазни сад донаи ҷав баробар мебошад ва бист мисқол вазни ду ҳазор (2000) донаи ҷавро дорад.

Як дирҳам бошад, ба ҷордаҳ (14) қирот ва ҳар қирот ба панҷ (5) донаи ҷав баробар мебошад; Яъне вазни як дирҳам баробари ҳафтод донаи ҷав аст. Пас дусад дирҳам, ки нисоби закоти нуқра мебошад, баробари вазни ҷордаҳ ҳазор (14000) донаи ҷав аст.

Дар ҳар замоне, ки сиккаҳои (тандагҳои) тилло ва нуқра ба муомила гузашта шаванд, ҳамон гуна, ки дар гузашта маъмул буд, бар асоси меъёрҳо ва стандартҳои ҳар киш-

варе метавонад дар вазни онҳо камӣ ва зиёдие ба ҳисоби миллиграмм ба вуҷуд ояд. Вале закот ба асли ин ду элементи қимат тааллуқ гирифтааст ва вазни онҳо муайян гардидааст.

Бо вуҷуди ҳамаи ихтилофи назарҳое, ки дар муайян намудани миқдори мисқол бар асоси воҳидҳои вазни роиҷи имрӯза – грамм – дар миёни коршиносони соҳа ҷой дорад, бист (20) мисқол аз ҳаштоду як грамму се саду шаст (81,360) мг. то навад (90) гр. баровард шудааст. Яъне ҳар мисқол ба ҷор грамму шасту ҳашт (4,68) мг, ҷор грамму се саду шасту ҳашт миллиграмм (4 гр. 368 мг.) ва ё каме бештар аз он ва ё ба ҷоруним (4,5) гр. баробар дониста шудааст. Ин нисоби тилло аст.

Нуқра бошад, ҳар даҳ дирҳами он бояд ба ҳафт мисқол баробар бошад. Ҳафт мисқол бинобар вазни миёни қабулгардида дар назди коршиносони соҳа 29,876 гр. мебошад. Бар ҳамин асос, дусад дирҳам (200) бояд яксаду чил мисқол (140) вазн дошта бошад, ки бинобар тағовути назари фақеҳон аз панҷсаду наваду панҷ (595) грамм то шашсаду дувоздаҳ (612) граммро ташкил медиҳад.

Дар баъзе луғатномаҳо вазни як мисқолро ба ҷор грамму шасту ҳашт миллиграмм (4,68 гр.) баробар донистаанд, ки дар миллиграммни он норасоиҷе ба ҷашм меҳӯрад. Зеро дар он сурат бист мисқол ба ҳаштоду як грамму се саду шаст миллиграмм (81,360 гр.) баробар мешавад ва он аз поёнтарин бароварди фақеҳон, ки ҳаштоду панҷ грамм (85гр) аст, хеле кам мебошад.

Пас ҳар касе, ки ба вазни бист мисқол (20) тиллои соғ ва ё ба вазни дусад (200) дирҳам нуқраи соғ ва ё асбобу анҷом, зарфҳо ва зеваролоти аз онҳо соҳташуда дошта бошад ва як соли моҳтобӣ бар моликияти вай бигузарад, закот бар вай воҷиб мегардад. Истеъмол шуда бошанд, ё не, аҳамияте надорад.

Ин дар нисоби закот буд, ки ба вазни тилло ва нуқра тааллуқ мегирифт.

Аммо миқдори пардоҳти закоти онҳо бошад, аз бист (20) мисқол тилло ним мисқол ва аз дусад (200) дирҳам панҷ

(5) дирҳами он ҳаққи пардохти закот аст. Ним мисқол тақрибан ба ду грамму яксаду ҳаштоду чор миллиграмм (2,184 гр.) ва ё ба ду грамму дусаду панҷоҳ (2,250) мг ва панҷ (5) дирҳам тақрибан ба понздаҳ (15) грамм баробар мебошад. Шахси соҳибнисоб метавонад ҳамон ним мисқол тилло ва ё панҷ дирҳам нуқрато ба унвони ҳаққи закот пардохт намояд ва ё қимати онҳоро бо нархи фурӯши ҳамонрӯзаи ҳар грамми тилло ва нуқра бипардозад.

Бояд донист, ки ҳамон гуна, ки арзиши тиллову нуқра дар ҳар замоне ва дар ҳар шароите фарқ меқунад ва поёну боло меравад, дар муқоисаи миёни онҳо бо яқдигар низ чунин нопойдорӣ ва тағиیرёбихо даврай ба вучуд меояд. Яъне набояд чунин тасаввур кунем, ки арзиши дусад (200) дирҳам ва ё ҳудуди шашсад (600) грамм нуқра ҳамеша ба бист (20) мисқол ва ё ҳаштоду панҷ (85) грамм тилло баробар аст. Балки, гоҳо мешавад, ки нархи шашсад (600) гр нуқра ба арзиши понздаҳ ва ё шонздаҳ (15-16) мисқол тилло баробар бошад. Пас дар сурате, ки ҳар грамм тилло бар асоси нарҳҳои ҳамонрӯза, баробари даҳ ё дувоздаҳ ва ё чордаҳ доллари (амрикӣ) арзиш дошта бошад, ҳаштоду панҷ (85) грамми он, ки нисоби тилло аст, ба ҳаштсаду панҷоҳ (850) то ҳудуди ҳазору дусад (1200) доллари (амрикӣ) баробар мебошад.

Нархи шашсад (600) грамм нуқра, агар масалан: ба арзиши чордаҳ (14) мисқол тилло баробар бошад, дар он сурат ба шашсад (600) доллар (то ҳаштсаду чил доллар) баробар мебошад. Дар ин ҳолат бинобар назари фақехони динӣ ва коршиносони соҳаи фиқӣ, бояд дид, ки арзиши қадом яке аз ин ду меъёри шаръӣ, ки дар баровард ва муайян намудани миқдори закоти ҷизҳои дигар асл қарор гирифтаанд, барои табақаи камбизоат ва камбағалони ҷомеъа нафъовартар аст.

Сарватмандон ва соҳибони сармоя вақте аз пули миллии кишвар, банкнотҳо, қоғазҳои баҳдор, евро, доллар ва ..., меҳоҳанд закот бидиҳанд, нисоби онро бо муқоиса ба арзиши бист (20) мисқол тилло муайян месозанд ва ё ба арзиши дусад (200) дирҳам? Агар бо нархи тилло баро-

Рубъи (чоряки) ушри бист мисқол тилло ним мисқол ва рубъи ушри дусад дирҳам панҷ дирҳам аст. Бинобар ин, ҳар кӣ дорои бист мисқол тилло буда, як сол аз он бигзарад, ним мисқоли онро барои закот мепардозад ва ҳамчунин, ҳар касе дорои дусад дирҳам (нуқра) бошад ва бар дороии вай як сол бигзарад, панҷ дирҳами онро мепардозад.

Аз назари вазнҳои имрӯза (воҳиди вазнҳои ин аср) бист мисқол тилло тақрибан баробари ҳаштоду панҷ грамм ва рубъи ушри он 2,184 ё 2,5 грамм мебошад.

Дусад дирҳам нуқра тақрибан ба панҷсаду наваду панҷ грамм баробар аст ва рубъи ушри он тақрибан 14/ 8 грамм мебошад.<sup>29</sup>

---

вард шавад, дар сурати даҳ доллар будани ҳар грамми он, нисоби закот аз миқдори ҳаштсаду панҷоҳ (850) доллар шурӯъ мешавад. Аммо бо муқоиса ба нархи нуқра аз миқдори шашсад (600) доллар закот мепардозад. Дар сурати паст будани нисоби закот шумораи закотдиҳандагон ва соҳибнисобон бештар мегардад ва барои оммаи мардум манфиати зиёдтаре ҳосил мешавад. Ин барои равshan намудани мавзӯъ буд, вагарна на доллар ва на пули дигаре дар муайян соҳтани нисоби закот асл шуморида намешавад.

Агар аз зеваролот ва дигар васоили ороиши тиллогӣ ва нуқрагӣ хонумҳои хона барои зебоӣ ва ороиши худ истифода баранд ва ё барои боигарӣ, тиҷорат ва ё ягон рӯзи мабодо (лозимӣ) ҳарида шуда бошанд ва хонумҳо гоҳ – гоҳе барои зебоии худ онҳоро истифода намоянд, дар ҳар ду ҳолат закоти онҳо воҷиб мебошад.

<sup>29</sup>. Бар асоси воҳидҳои вазни имрӯза дар баргардон намудани мисқол, динор ва дирҳам ба грамм ва миллиграмм соҳибназарон ва коршиносони соҳа ихтилофи назар до-

**1.** Ҳар кӣ баробари қимати бист мисқол тилло ва ё дусад дирҳам (нукра)-ро (аз пули дар гардишбуда, яъне пули роиҷи кишвар) доро бошад, бар ӯ низ закот фарз мебошад ва бояд онро бипардозад.

**2.** Дар мавриди тилло, дар бештар аз 20 мисқол дар ҳар 4 мисқол ду қирот, (ки тақрибан бо ним грамм баробар аст) закот аст ва дар мавриди нукра дар бештар аз дусад дирҳам, дар ҳар чил дирҳам як дирҳам закот вучуд дорад.

**3.** Зеваролот ва зарфҳое, ки аз тилло ва ё нукра соҳта шудаанд, дар сурате, ки дар онҳо мақсади тичорат дар назар дошта шуда бошад ҳам, закот доранд.

**4.** Агар дар тилло ва ё нукра тақаллуб ва омехтагӣ ҷой дошта, онҳо холис (асл) набошанд, нигоҳ меқунем, масалан, агар дар тиллои омехта (нохолис) миқдори бештари онро тилло ташкил дихад, дар ҳукми тилло ҳоҳад буд, вале агар миқдори бештараш ҷизи дигаре бошад, дар ҳукми коло мебошад. Ҳукми нукраи омехта низ ҳамин тавр аст.

---

ранд. Баъзеҳо бист (20) мисқолро ба ҳаштоду панҷ (85) грамм баробар донистаанд. Баъзе дигар бист (20) мисқолро ба ҳаштоду ҳафт (87) грамм ва соҳиби Маҳмудулфатово ба ҳаштоду ҳафт грамму ҷорсаду ҳафтоду нӯҳ миллиграмм баробар донистаанд. Қисми дигар онро ба навад грамм баробар медонанд.

Дар мавриди бароварди дусад (200) дирҳам низ назарҳои гуногун доранд. 1) 200 д.= 595 гр; 2) 200 д.= 598 гр; 3) 200 д.= 609 гр; 4). 200 д.=612 гр ва 612,35 гр. Вале дар ҳарду маврид аз рӯи эҳтиёт хуб аст ба камтарин андози ниҳоси онҳо амал карда шавад.

**5.** Закот дар тамоми амвол ва колоҳои тичоратӣ дар сурате, ки қимати онҳо ба ниҳоси тилло ва ё нукра бирасад, фарз аст ва ниҳобаш тавре ба тилло ва ё нукра қиматгузорӣ мегардад, ки бештар барои фақирҳо ва мискинҳо фоида дошта бошад.

**6.** Агар касе дорои понздаҳ мисқол тилло ва ҷанд мисқол нукра бошад, ки қимати нукраҳо ба қимати панҷ мисқол тилло расад, ҳар ду бо ҳам ҷамъ мешаванд ва он шахс дорандай бист мисқол тилло ба шумор меравад. Дар натиҷа закоти бист мисқолро мепардозад.

**7.** Дусад дирҳам нукра ба яксаду ҷиҳил мисқол баробар аст. Агар шахсе яксаду бист мисқол нукра ва панҷ мисқол тилло дошта бошад, ки қимати он ба бист мисқол нукра баробар бошад, закот аз яксаду ҷиҳил мисқол нукра воҷиб мешавад.

**8.** Шахсе дорои бист мисқол тилло бошад ва дар охири сол ҷаҳор мисқоли дигар афзоиш ёбат, ҳоҳ он ҷаҳор мисқолро ба ирс бурд ё касе барояш баҳшид, ҳисоби ин ҷаҳор мисқол аз ҳисоби асл ҷудо нест, балки ҳар ғоҳ як сол бар он бист мисқол тамом шуд, аз бистуҷаҳор мисқол закот бароварда мешавад.

**9.** Файр аз тиллову нукра дигар ҷизҳо ба монанди оҳан, биринҷ, мис, алюмин ва ... ва асбо болоте, ки аз онҳо соҳта шуда ва низ либос, фарш ва ... агар дар онҳо мақсади тичорат бошад ва қимати онҳо баробари қимати бист мисқол тилло ё саду ҷиҳил мисқол нукра бошад, баъд аз гузаштани сол баровардани закот аз онҳо воҷиб аст ва

хукми молуттичоратро доранд. Агар барои тичорат набошанд, хукми асбобу анҷоми хонаро доранд ва закоте бар онҳо нест.

10. Шахсе дорои чанд манзил (хона) бошад, ки онҳоро ба кироя медиҳад, ҳарчанд қимати онҳо бисёр ҳам бошад, дар онҳо закоте воҷиб нест. Аммо даромад ва пули кирояи онҳо дар охири сол, агар пули дигаре низ дошта бошад, якъо дар нисоби закот ҳисоб мешаванд. Ҳукми зарфҳо ва дигар ҷизҳои ба кироя додашуда низ ҳамин аст.

11. Дар либоси пӯшиданӣ, ҳарчанд гарон ҳам бошад, закот нест. Аммо, агар бо тиллову нуқра муруссасъ ва ороста бошад, ки ба миқдори нисоб бирасад, дар он вақт закоти онҳо воҷиб аст.

12. Шахсе дорои чанд мисқол тилло, чанд мисқоли дигар нуқра ва миқдоре моли тичорат бошад, ки баъд аз қиматгузорӣ арзиши ҳамаи онҳо ба нисоби закот бирасад, бояд аз онҳо закот бароварда шавад.

13. Васоилии савдогарӣ ва моли тичорат ба он асбоб ва дорои гуфта мешавад, ки ба нияти тичорат ва муомала ҳаридорӣ мешаванд. Агар барои манзили (хона) худ хорубор (озуқаворӣ), мисли қанд, биринҷ, чой ва ... ҳарид, vale баъдтар зарурате пеш омад ва онҳоро ба фурӯш гузашт, дар қимати онҳо закот воҷиб намешавад.

14. Соҳиби нисоби закот, агар пеш аз тамом (пурра) шудани сол закоташро бидиҳад, ҷоиз аст. Ҳамчунин, агар закоти чанд соли ояндаро пеш баровард намояд, ҷоиз мебошад.

15. Шахсе ҳанӯз соҳиби нисоб нагашта, vale эҳтимоли ба даст омадани даромаде ба миқдори

нисоб вучуд дорад, агар пеш аз ба даст омадани маблағ закот бидиҳад, ҳанӯз на закоте бар зиммааш буда ва на закоте аз зиммааш соқит мегардад, балки бояд пас аз ба даст омадани маблағ ва гузаштани сол закоташро бипардозад.

16. Дар сурате, ки закот барои чанд соли ояндаро пардохта бошад, он гоҳ дар молаш афзоише пеш ояд ва дороияш зиёд шавад, ба андозаи афзоиши изофаи закотро бипардозад.

17. Шахсе масалан, дорои даҳ ҳазор маблағ бошад ва эҳтимоли расидани даҳ ҳазори дигар низ ҳаст, агар закот барои бист ҳазор пулро пеш аз расидани нисфи эҳтимолии он бипардозад, ҷоиз аст.

18. Агар шахсе пас аз тамом шудани сол закоташро надод ва ҳамаи молаш талаф ёфт, закот аз вай соқит мегардад.

19. Аммо, агар худи шахс бо иродаву ихтиёри ҳудаш сарваташро аз байн бибарад, закот аз вай соқит намегардад.

20. Пас аз тамом шудани сол агар нисфи молаш талаф ёфт, ба миқдори талафгашта соқит ва аз боқимондаи мол закот воҷиб аст. Ин се масъала дар сурате мебошанд, ки аз рӯзи ба нисоб расидани молаш як соли пурра гузашта бошад. Шахсе, ки молу пулаш ба нисоб расида бошад, шарт нест, ки дар тӯли сол ҳамон миқдори нисобро ҳифз намуда бошад, балки муҳим он аст, ки лоақал дар ду тарафи сол молики нисоби пурра бошад.

Пас, агар пеш аз тамом шудани як соли пурра молаш талаф ёбад ва ё аз нисоб кам гардад, закот

аз вай соқит мегардад. Вале агар молаш афзоиш ёбад, пас дар ҳар зинае аз афзоишаш, ки дар бахшҳои гуногуни закот муайян гардидаанд, ба миқдори муайянгардида барои ҳар зина закот медиҳад. Ин ба иловаи он миқдорест, ки аз нисоби аслии мол бароварда мешавад. Пас аз нисоб он афзоише, ки дар миёни ҳар зина, яъне аз ҳар зина то зинаи дигар ба вучуд меояд, муоф мебошад. Ҳамон гуна, ки нисоби том барои пардохти закот шарт аст, пурра гардидани нисоби ҳар зина барои пардохти иловагӣ низ шарт мебошад.

21. Агар моли ҳалолу ҳаромро якҷоя ҷамъ намуд ва ба ҳам омехт, закоти онро бояд бидиҳад, яъне ҳаром будани миқдоре аз мол монеъи закот намегардад.

22. Агар шахсе пас аз воҷиб шудани закот аз дунё гузашт, аз моли вай закот бароварда намешавад. Агар ба додани закот ҷасият намояд, аз ҷаҳор як ҳисса закот дода мешавад, агарчи кифоят накунад. Аммо, агар ворисон ба майли ҳуд бештар аз ҷаҳор як ҳисса барои закот доданд, ҷоиз аст.

23. Баъд аз гузаштани сол агар қарздеҳ қарзи ҳудро ба қарздор бахшид, закоти он сол аз қарздеҳ соқит мегардад. Агар қарздор сарватманд бошад, ин бахшиш дар ҳукми истифода мебошад ва қарздеҳ закоти он солро бояд барорад.

24. Файр аз садақоти (пардохтҳо) фарзӣ ва воҷиби садақоти нафлӣ вакте ҷоиз мегарданд, ки бештар аз ҳадди зарурат ва эҳтиёҷоти ҳуд ва аҳлу аёлаш мол дошта бошад. Дар гайри ин сурат макрӯҳ аст.

## ЗАКОТИ МОЛҲОИ ТИЧОРАТӢ

Ҳар ҷизеро, ки инсон барои тиҷорат ва ҳариду фурӯш ба даст оварад, ба он моли тиҷорат гуфта мешавад ва бо фароҳам гардидани шароити маҳсус дар он закот воҷиб мегардад. Шартҳои закот дар моли тиҷорат:

1. Нияти тиҷорат доштани соҳиби он.
2. Ба ҳадди як нисоб; аз тилло ва ё нуқра расидани қимати он.
3. Гузаштани як соли тиҷоратӣ.

Ҳангоми қиматгузории молҳои тиҷоратӣ асбобу анҷом, васоили зарурӣ барои пешбури тиҷорат ва дастгоҳҳои мавҷуда дар дӯкони тиҷоратӣ ба онҳо ҳамроҳ карда намешаванд. Агар арзиши молҳои тиҷоратиаш ба як нисоб наррасад, аз онҳо закот намедиҳад.

Вақте шаҳси тоҷир ҷинсхои (ассортимент) гуногуни тиҷорӣ, аз қабили ҳӯрока, пӯшока, асбобу анҷом, мошин ва..., дошта бошад, тамоми онҳоро якҷоя қиматгузорӣ мекунад ва аз пули ҳамаи онҳо, агар миқдори нисоб ва бештар аз онро ташкил дишанд, закот медиҳад.

Шарт нест, ки дар вақти баровардани закот тамоми моли тиҷораташ фурӯхта шуда ва ба пул табдил ёфта бошад, балки гардиши ҷарҳи тиҷорат аст. Гоҳе мол фурӯхта ва ба пул иваз мешавад ва замоне бо он пул ба ҷояш моли дигаре ҳаридиа мешавад. Ба ҳамон вазъе, ки ҳаст, нарҳи молу ашёи тиҷориаш муайян соҳта мешаванд

ва аз қимати маңмұй онқо закот бароварда мешавад.

Агар мусалмони сарватманде сақмияҳои (аксияҳои) корхона, завод ва ё биноҳои тиҷоратиу саноъатиеро харидорӣ намояд ва дар онқо мақсади тиҷорат дошта бошад, яъне дар назар дошта бошад, ки онро пас аз муддате боз ба фурӯш мегузорад, дар ин сурат бо фароҳам гардидани шароити хосси закот, аз қимати умумии он закот медиҳад.

Вале, агар дар назар дошта бошад, ки онро дар корҳои саноъатӣ, тиҷоратӣ, истеҳсолот ва..., мавриди истифода қарор медиҳад ва ё қисмате аз онро ба ичора медиҳад, дар ин ҳолат аз даромади он закот медиҳад. Он ҳам вакте ба нисоб бирасад ва агар ба нисоб нарасад, бо дигар дороиҳояш, ки дар онқо шароити закот таҳаққуқ ёфта буд, чамъ намуда, аз ҳамааш закот медиҳад.

Автопаркҳои хусусӣ ва марказҳое, ки васоили нақлия ва дигар васоили техникии худро ба ичора медиҳанд, ҳукми корхонаҳо ва биноҳои тиҷоратиро доранд.

Шахсе барои эҳтиёт ё барои кори муҳиммे дар оянда як микдор пули худро аз муомила берун сохта, онро пас аз баровардани закоташ ба бонке амонат гузорад ва ё дар хонааш нигоҳ дорад, ҳарчанд он пулро аз зоиш ва афзоиш берун намуда, дар чое онро бехаракат нигоҳ медорад, вале пас аз гузашти соле закоти онро бояд бипардозад. Зеро, аз нумӯ бозмандани он дар натиҷаи таҷмид ва аз гардиш боздоштани он ба вучуд омадааст.

## ЗАКОТИ ҚАРЗҲО

Шахсе як микдор пулу мол дорад ва дар айни ҳол қарздор ҳам ҳаст, агар қарзе, ки бар гардани ўст, тамоми пулу моли дар даст доштаашро фаро гирад, дар ин сурат закоте бар вай вочиб нест. Вале, агар қарз қисмате аз молашро фаро гирад ва қисмате аз он ҳамчунон боқӣ монад, пас дар қисмати боқимондаи он, агар ба ҳадди нисоб бирасад ва соле ҳам аз рӯзи молик гардидани он гузашта бошад, закот бар вай вочиб мегардад. Аммо, агар қисмати боқимондаи молаш ба ҳадди нисоб нарасад, закот бар вай вочиб намегардад.

Агар он шахс пеш аз қарздор гаштанаш соҳиби нисоб буда ва соле ҳам бар вай гузашта бошад, вале пеш аз пардоҳти закот қарздор гардида бошад, дар ин сурат закот бо ҳеч ваҳҳ аз вай соқит намегардад. Хоҳ қарзаш тамоми молашро фаро гирад, хоҳ ниме аз молашро, зеро закот пеш аз қарздор гаштанаш бар вай вочиб гардидааст.

Аммо шахси қарздиҳанда нисбат ба пардоҳти закоти пулҳои қарздодааш яке аз се ҳолатро дорад:

**1. Қарзи пурқувват:** Он ҳамон қарзест, ки қарздиҳанда пули соғ ва ё моли тиҷоратӣ бо арзиши муайяне ба касе қарз додааст ва қарздор ҳам ба он эътироф дорад, ҳарчанд муфлис ҳам бошад. Ё қарздор мункир гардидааст, вале қарздиҳанда гувоҳу хуччат барои исботи он дорад.

Қарз дар ин сурат, пурқувват буда, закоти он бар қарздиҳанда вочиб аст. Ҳар боре, ки чил дирҳам аз қарздор дарёфт намуд, як дирҳами онро ба унвони закот мепардозад. Агар камтар аз чил дирҳам дарёфт кард, аз он чизе намепардозад. Дар сурате, ки ҳамаи онро якбора дарёфт намуд, закоти ҳамаашро медиҳад.

Гардиши сол дар мавриди ин қарз аз замоне, ки қарздиҳанда молики нисоб гардида буд, эътибор дорад, на аз вақти дарёфти пули қарз. Пас закоти солҳои гузашта низ бар вай вочиб мебошад, vale пардохти он пас аз дарёфт ва қабзи тамоми қарз лозим мегардад.

**2. Қарзи миёна:** Он пули чизест, ки аз ниёзмандиҳои аслии зиндагиаш, ба монанди хона, либоса, ҳӯрока, гандум ва..., фурӯхтааст ва пули он дар гардани харидор боқӣ мондааст.

Закот дар қарзи миёна то вақте, ки қарздиҳанда ба миқдори як нисоби комилро дарёфт нанамояд, вочиб намебошад.

Масалан, агар бар гардани қарздор ба арзиши ҳазор дирҳам пул аст, вақте қарздиҳанда ба арзиши дусад дирҳами онро қабз намуд, ба миқдори панҷ дирҳами онро ба унвони закот бипардозад. Агар камтар аз миқдори як нисоби комилро дарёфт намуд, закот бар вай вочиб намешавад.

Гардиши сол дар қарзи миёна низ аз рӯзе, ки қарздиҳанда молики нисоб гардидааст, яъне рӯзе, ки он чизҳоро ба фурӯш баровардааст, эътибор мешавад, на аз вақти қабз. Пас закоти солҳои гу-

зашта бар вай вочиб мебошад, vale пас аз қабзи тамоми мол пардохта мешавад.

**3. Қарзи заъиф:** Он қарзест, ки дар ивази чизи дигаре ғайри молу пул қарор дошта бошад, ба монанди маҳри зан, қарзи васият, қарзи сулҳ дар қатли амдӣ ва дият. Дар тамоми ин суратҳо шахси қарздор аз касе чизе нагирифтааст, то онро баргардонад. Дар ҳар сурат, закот бар соҳибони ҳақ дар ин навъи қарзҳо то замоне, ки миқдори нисоби комилеро дарёфт нанамояд ва соле аз рӯзи қабзи пул бар онҳо нагузарад, вочиб намегардад. Закоти солҳои гузашта низ бар онҳо вочиб нест.

## ЗАКОТИ ЧАҲОРПОЁН

Барои вочиб шудани закот дар чаҳорпоён соима (дар пушта ҷарокунанда) будани онҳо шарт аст. Соима ба ҳайвоне гуфта мешавад, ки ду ҳолат (шароит) дар он ёфт шавад.

**Аввал:** аксари солро дар биёбон ва пуштаҳо ҷаро кунад. Агар нисфи сол ё бештар аз он охурбанд бошад, ба он соима гуфта намешавад.<sup>30</sup>

**Дуюм:** мақсад аз нигоҳдории он ширу насл ва фарбехӣ бошад. Агар барои гӯшт ё саворӣ ниғаҳдорӣ шавад, соима гуфта намешаванд ва закот дар он вочиб намегардад, гарчи бештари сол бо даҳони худ ҷаро кунад.

Агар ҳайвон соима бошад (яъне бештари солро дар пушта ҷаро кунад) ва дар нисфи сол

<sup>30</sup>. Соима – ба даҳони худ ҷарокунанда.

соҳибаш онро ба нияти тичорат бифурӯшад, закоти он сол воҷиб намешавад, балки аз ҳангоми байъ (фурӯш) вақте соле бар он тамом шавад, аз қимати он закот дода мешавад.

Дар барраҳо, бузголаҳо ва ғосолаҳо вақте танҳо бошанд (чудо аз модаронашон), закот воҷиб намешавад. Аммо, агар ҳамроҳ бо модаронашон бошанд, аз ҳамааш закот дода мешавад. Агар ҳанӯз соле тамом нагашта, ҳайвонҳои калон бимиранд, закот аз бачаҳои онҳо боз соқит мешавад.

Аспҳо вақте нару мода бо ҳам якҷоя бошанд (яъне ба сурати галла бошанд), закот дар онҳо воҷиб мешавад. Бояд қиматгузорӣ шаванд ва аз ҳар чиҳил дирҳам як дирҳам закот бароварда шавад.

Дар хару ҳачир, агар барои тичорат набошанд, закот воҷиб намешавад. Аммо, агар барои тичорат бошанд, аз қимати онҳо мисли асп закот дода мешавад.

## 1. Шутур

Нисоби томми шутур аз панҷ сар шурӯъ мешавад.

Бинобар ин, ҳар кӣ дорои панҷ сар шутур ва ё бештар аз он буда ва як сол бар онҳо бигзарад, закот бар ӯ фарз мегардад, ки тартибаш ин аст:

1. Закоти панҷ сар шутур то нӯҳ шутур як ғӯсфанд аст.

2. Закоти даҳ сар шутур то ҷордаҳо шутур ду ғӯсфанд аст.

3. Закоти понздаҳ сар шутур то нуздаҳ шутур се ғӯсфанд аст.

4. Закоти бист сар шутур то бисту ҷаҳор шутур ҷаҳор ғӯсфанд аст.

5. Закоти бисту панҷ сар шутур то сию панҷ шутур як шутури модаи яқсола аст.

6. Закоти сию шаш сар шутур то ҷилу панҷ шутур як шутури модаи дусола аст.

7. Закоти ҷилу шаш сар шутур то шаст шутур як шутури сесола аст.

8. Закоти шасту як сар шутур то ҳафтоду панҷ шутур як шутури ҷаҳорсола аст.

9. Закоти ҳафтоду шаш сар шутур то навад шутур ду шутури дусола аст.

10. Закоти наваду як сар шутур то яқсаду бист шутур ду шутури сесола аст.

Сипас, аз яқсаду бист боло то замоне, ки саршумори шутурҳо ба яқсаду ҷилу нӯҳ аداد бирасад, мувофиқи ҳисоботи боло ҳисоб мекунем, ба ин тариқ, ки:

11. Закоти яқсаду бисту панҷ сар шутур то яқсаду бисту нӯҳ шутур ду шутури сесола ва як ғӯсфанд аст.

12. Закоти яқсаду сӣ сар шутур то яқсаду сию ҷаҳор шутур ду шутури сесола ва ду ғӯсфанд аст.

13. Закоти яқсаду сию панҷ сар шутур то яқсаду сию нӯҳ шутур ду шутури сесола ва се ғӯсфанд аст.

14. Закоти яқсаду ҷилу сар шутур то яқсаду ҷилу ҷаҳор шутур ду шутури сесола ва ҷор ғӯсфанд аст.

**15.** Закоти яксаду чилу панҷ сар шутур то яксаду чилу нӯҳ шутур ду шутури сесола ва як шутури яксола аст.

**16.** Закоти яксаду панҷоҳ сар шутур се шутури сесола аст.

Сипас аз яксаду панҷоҳ ба боло то замоне, ки шумораи шутурҳо ба яксаду наваду шаш то дусад шутур нарасад, тибқи ҳисботи боло ҳисоб хоҳем кард ва дар яксаду наваду шаш сар шутур то дусад шутур чор шутури сесола закот вучуд дорад ва пас аз он боз ҳисобро аз сар мегирэм ва то охир.

Барои закот шутури мода бидиҳад. Агар шутури нар бошад, нигоҳ кунад, вақте қиматаш бо қимати шутури мода баробар бошад, ҷоиз аст.

## 2. Гов

Нисоби пурраи (том) гов аз сӣ сар шурӯъ мешавад.

**1.** Закоти сӣ сар гов як ғӯсолаи яксола аст.

**2.** Закоти чил сар гов як ғӯсолаи дусола аст ва то панҷоҳу нӯҳ сар гов ба ҳамин андоза ҳисоб мешавад.

**3.** Закоти шаст сар гов ду ғӯсолаи яксола аст.

**4.** Закоти хафтод сар гов як ғӯсолаи дусола ва як ғӯсолаи яксола аст.

**5.** Закоти сад сар гов ду ғӯсолаи яксола ва як ғӯсолаи дусола аст. Аз ин ба боло ба ҳамин гуна дар ҳар даҳ сар гов фарзияти закот аз ғӯсолаи яксола ба дусола тағйир меёбад.

## 3. Гӯсфанд

Нисоби пурраи гӯсфанд аз чил сар шурӯъ мешавад.

**1.** Закоти чил сар гӯсфанд то яксаду бист гӯсфанд як гӯсфанд аст.

**2.** Закоти яксаду бистуяк сар гӯсфанд то дусад гӯсфанд ду гӯсфанд аст.

**3.** Закоти дусаду як сар гӯсфанд то сесаду наваду нӯҳ гӯсфанд се гӯсфанд аст.

**4.** Закоти чорсад сар гӯсфанд чор сар гӯсфанд аст. Аз ин ба боло дар ҳар сад сар гӯсфанд як гӯсфанд закот вучуд дорад.

Ҳукми гӯсфанд ва буз дар закот як хел аст.

## 4. Асп

Назди имом Абуҳанифа (р) дар асп низ закот вучуд дорад. Соҳиби нисоби асп метавонад барои ҳар асп як динор закот бипардозад ва ё аспро нарҳ карда ва аз ҳар дусад дирҳам панҷ дирҳам бипардозад.

Вале дар назди Имом Абуюсуф (р) ва Имом Муҳаммад (р) дар асп закот вучуд надорад.

Дар ҳар ва ҳачир закот вучуд надорад, яъне фарз нест, магар ин ки онҳоро ба мақсади тиҷорат гирифта бошад.

Ҳамон тавре мебинем, тамоми чаҳорпоёне, ки аз нисоб ва саршумори муайяни онҳо закот бароварда мешавад, вақте рӯ ба афзоиш ва наслдиҳӣ мегузоранд, барои афзоиши рӯ ба болои онҳо зинаҳои муайяне муқаррар гардидааст. Вақте шу-

мораи онҳо ба зинае расид ва саршумори муайяни онро комил намуд, пардохти наве, ки илова бар пардохти нисоби аслист, бар соҳибашон воҷиб мегардад. Ҳар миқдор афзоише, ки аз як зина то зинаи дигар (боло) ба вучуд меояд, то замоне, ки нисоби он зинаро пурра (комил) насохта бошад, муоф аст. Бальзе фақеҳон ҳар зинаеро, ки пас аз нисоби аслист, нисоби дуюм, нисоби сеюм ва..., мегӯянд.

Бояд донист, ки чаҳорпоёни мазкур вақте нисоби онҳо ададӣ ва бо саршумор аст, ки барои наслгирий, фарбехӣ ва пашму шир нигаҳдорӣ ва парвариш шаванд. Вале, агар бо мақсади тиҷорат ва ҳариду фурӯш парвариш шаванд, дигар закоти онҳо аз рӯи нисоби ададӣ ва саршумор воҷиб на-мегардад. Балки, ҳамчун моли тиҷорат қиматгузорӣ мешаванд ва аз пули онҳо, агар ба нисоби закот бирасад, закот бароварда мешавад. Дар сурати нарасидани миқдори онҳо ба нисоб бо пули дигар ҷинсҳои тиҷоратӣ ва ё тиллову нуқра ҷамъ карда мешаванд ва аз ҳамаашон, вақте ба нисоб расиданд, закот бароварда мешавад.

Вақте чаҳорпоёни мазкур барои тиҷорат бошанд, дигар соима будани онҳо шарт нест. Яъне дигар зарурат надорад, ки тамоми сол ва ё бештар аз ними онро бо даҳони худ дар пушта ҷаро намоянд. Ҷӣ дар саҳро бичаранд, ҷӣ дар хона нигоҳубин шаванд, дар ҳар сурат аз қимати онҳо закот бароварда мешавад.

## АҲКОМИ ГУНОГУН

Закоти чаҳорпоён дар сурате фарз мешавад, ки:

1. Як соли қамарӣ бар онҳо гузашта бошад. Бинобар ин, масалан, сад сар говро ҳаридорӣ қунад ва пас аз нӯҳ моҳ онҳоро бифурӯшад, закоти онҳо бар он шахс фарз нест.

2. Чаҳорпо дар тамоми сол бекор бошад. Бинобар ин, гов, асп ва ё шутуре, ки дар кори зироъат ё боркашӣ аз онҳо истифода мекунанд, закот надоранд.

3. Чаҳорпо дар тамоми сол ва ё бештари он аз алафи биёбон (пушта) бичарад. Пас агар дар тамоми сол ва ё миқдоре аз он аз алафи чида (дараҷида) шуда ё кошташуда бихӯрад, закот надорад.

Чаҳорпоёни хурд (бачагиҳо) закот надоранд, магар он ки чаҳорпоёни калон бо онҳо якҷоя бошанд.

## ЗАКОТИ ЗИРОЪАТ ВА МЕВАЧОТ

Зироъат, меваҷот ва ба таври умумӣ он ҷӣ аз замин мерӯяд, ба истиснои ҷӯб, алаф ва ҳезум, закот доранд ва дар ҷойҳои мо закоти ин ашёро маъмулан меноманд. Нисоби мушаҳхасе ҳам надоранд ва дар каму зиёди онҳо бояд закот пардохт.

Чи тавре мушоҳида мекунем, ушр ва ё закоти маҳсулоти зироъатӣ, меваҷот ва асал аз закоти дигар ҷизҳо дар ҷанд маврид фарқ мекунад:

а) Барои вочиб гардидани ушр нисобе вучуд надорад.

б) Гузашти сол шарт нест.

в) Қарздор будан монеъи вучуби ушр намегардад.

Мехвари вочиб гардидани ушр ва ё нисфи ушр ба каму зиёд будани харочоти обёрии зироъат вобастагӣ дорад. Дар чое, ки машақкат ва корҳои обёрий камтар бошанд, ушр ва дар чое, ки зиёд бошанд, нисфи ушр вочиб мегардад.

Миқдори закоти зироъат ва меваҷот гуногун аст ва бастагӣ ба чигунагии обёрии онҳо дорад.

1. Миқдори закоти маҳсулे, ки бо оби ҷорӣ ва ё оби борон обёрий мешавад, ушри 1/10 (яъне аз даҳ як) он аст.

2. Миқдори закоти маҳсуле, ки бо дальв (са-тил) ё матор (движок) ва ё ба воситаи ғов ва ё шутур обёрий мешавад ва эҳтиёҷ ба порузани ва меҳнату заҳмат дорад, нисфи ушр, яъне аз бист як (1/20) аст.

Дар асал ҳам, чӣ кам бошад ва чӣ зиёд, агар аз кӯху ҷангал ва ё аз ҷое ба даст ояд, ки закоти он замин ушр аст, бояд ушр пардоҳт. Албатта, агар аз замини хироҷӣ ба даст ояд, дар он ҷизе вочиб намегардад.

Музди дехқонон ва маҳориҷи (масориф) ма-соили зироъатӣ баъд аз он ки закоти умумии маҳсулотро мепардозанд, бардошта мешавад, яъне закот ба тамоми маҳсали ба даст омада даҳл дорад.

Ҳариду фурӯши коҳу пхол (коҳи дурушти нокӯфта) ҷоиз аст. Дар гузашта се ҷиз: обу алафу оташ (ҷангалҳо) мулки муштарак ва умуми мардум ба шумор мерафтанд ва ҳамаи афроди миллиат дар истифодаи онҳо баробар буданд. Мулки хосси касе ба шумор намерафтанд. Бинобар ин, дар чӯбу алаф ва меваҳои пуштагие, ки аз кӯху ҷангал мечиданд, ушре вочиб намегардид. Ҳариду фурӯш ва ба ичора додани ҷарогоҳҳо низ нодуруст (ботил) буд. Ҳоло бошад, вазъ тағиیر ҳӯрдааст. Ҳамон чӯбу алаф ва ҷарогоҳҳо ба сурати моликиятии хусусӣ ва ё нимахусусӣ даромаданд.

Коҳ аз ду роҳ ба даст оварда мешавад:

Ё аз ҳамон пушта ва ҷарогоҳҳое, ки зикрашон гузашт ва ё аз заминҳои корам. Яъне ба монанди дигар зироъатҳои қишоварзӣ навъҳои гуногуни алаф низ қишт ва барои ҳӯрокай ҷорво парвариш мешаванд. Пас коҳу пхоле, ки аз ин роҳ (қишту парвариш) ба даст меоянд, агар танҳо аз оби борон баҳра гиранд ва ё бо оби ҷорӣ обёрий шаванд, дар онҳо ушр аст. Аммо агар аз оби ҷоҳ ва ё аз тариқи дигар василаҳои зикршуда обёрий шаванд, пас дар онҳо нисфи ушр аст.

Ушр дар сурати қарздор будани шахси қишоварз ҳам бар вай вочиб мегардад. Ҳатто агар қарз қимати тамоми маҳсулоти ба даст овардаашро фаро гирад.

Ушр ба гузашти сол вобастагӣ надорад. Агар аз заминҳои қишоварзӣ ду ва ё се бор ҳосил гиранд,

чи тавре дар баъзе минтақаҳои гарм имкон дорад, аз ҳар ҳосили он ушри алоҳида дода мешавад.

Имрӯзҳо пас аз таҳаввулоти азими саноъатӣ ва иқтисодӣ дар ҷаҳони муосир ва ба вучуд омадани шаклҳои калони сармоядорӣ, тарзҳои истифодабарии нави замин низ ба миён омадааст. Ширкатҳои хусусӣ ва сармоядорони калон даҳҳо ва садҳо ҳазор гектар заминро ба сурати киштзорҳои (плантатсияҳои) бузурге дар ихтиёර доранд. Онҳо маҳсулотҳое аз қабили чой, пахта, гандум ва дигар маводи аввалиндараҷаи мардуми ҷаҳонро истеҳсол менамоянд. Дар ин ҷо истифодаи заминҳои корам ҳаҷман васеъ гардидааст.

Боз навъи дигари истифодаи замин ба вучуд омадааст. Ширкатҳои бузурги хусусӣ ва сармоядорони калон дар шаҳрҳои бузург, марказҳои иқтисодӣ, гирду атрофи шаҳрҳо ва ҳар ҷои дигаре заминҳо ва микрорайонҳоро ҳарид, дар он манзилҳои маскунӣ, маҳаллаҳо, шаҳракҳо ва ... бино менамоянд. Сипас он ҳонаҳо ва марказҳои бино намудаашонро ё ба мардум мефурӯшанд ва ё ба ичора медиҳанд. Замин дар ин ҳолат на ҳамчун киштзор, балки ба сурати дигар мавриди истифода қарор гирифтадааст.

Агар он биноҳо ва марказҳои маскунӣ ба фурӯш гузошта шаванд, ҳукми моли тиҷоратро мегиранд. Дар сурати ба ичора додани онҳо низ назари ҷумҳури аҳли суннат он аст, ки пас аз баровардани ниёзҳои яқсолаи шаҳси сармоягузор ва гузашти як соли тиҷорӣ закоти пули ба даст омада бароварда мешавад.

Вале ба ақидаи баъзе муҳаққиқони муосир, ба монанди Муҳаммад Абузухра, онҳо ҳукми маҳсулоти зироатиро мегиранд. Зеро ба ҳар шакле, ки бошад, истифода ва ҳосили замин ба шумор мераванд. Пас бояд дар ҳар ҷамъоварии пули иҷорай онҳо, ҳоҳ ба сурати моҳона бошад ва ё ба сурати фаслона, ушри он бароварда шавад.

## НАВЪИ ЗАМИНҲО

Замин ду қисм аст: ушрӣ ва хироҷӣ. Замини ушрӣ ба он замине гуфта мешавад, ки мусалмонон онро бо қудрату ғалаба аз дasti кофирон фатҳ карда, дар миёни мардуми мусалмон тақсим намудаанд ва ё аҳли он сарзамин бо майлу рағбати худ ислом овардаанд. Хироҷӣ иборат аз замине аст, ки мусалмонон пас аз пирӯзӣ ва фатҳи он кишвар онро ба сокинони худи ҳамон ҷо voguzoшta, ба гирифтани ҷизъ иктифо намудаанд.

Ушр ба маънои аз даҳ як ҳисса буда ва хироҷ ба маънои он чи аз маҳсулоти замин ҳориҷ мешавад, мебошад. Шаривати муқаддаси Ислом барои баъзе аз заминҳо ушр таъйин намудааст, ки аз даҳ як ҳиссаи маҳсули замин бояд ба фақирону бечорагон дода шавад ва барои баъзе хироҷ, ки давлат барои ҳар қитъае аз он маблағе таъйин менамояд ва солона ба байтулмол (ҳазинаи давлат) сарозер мешавад.

Дар китоби Фатхулқадир, ҷилди дуюм, сафҳаи 359 марҳалаҳои фатҳ гардидани баҳшҳое

аз сарзамини Ирон ва Осиёи Миёна ба дасти сарбозони мусалмони садри Ислом ба тафсил зикр гардидааст, ки аз он ҷо ба ушрӣ будани заминҳои ин паҳнои ҷуғрофиёй метавонем пай бибарем.

Умар (р) тавассути сарлашкарон Абумӯсо (р), Усмон ибни Абульъос ва Утба ибни Газвон (р) бо пирӯзии лашкари Ислом фатҳ гардиданд, ки фатҳи Исфаҳон ба Абумӯсо тааллук дорад. Аммо Ҳурисону Марв дар замони хилофати Усмон (р) тавассути Абдуллоҳ ибни Омир бо мусолиҳа фатҳ шуданд. Он сӯи Ҳурисону Марв бошад, пас аз замони Усмон (р) ба дасти Саъид ибни Аффон дар замони Амир Муъовия ба таври сулҳомез фатҳ гардиданд. Самарқанду Кеш ва Бухоро бошанд, пас аз он тавассути Муҳаллаб ибни Абу-сұра ва Қутайба ибни Муслим дар даврони Амир Муъовия фатҳ шуданд».

Барои воҷиб гардидани ушр ҳеч қадом аз моникият, миқдори нисоб, гардиши сол, ақлу балогат шарт нест. Бинобар ин, ҳар гоҳ аз замини ушрӣ маҳсуле ба даст ояд, дар сурате, ки камтарин миқдори он як соъ (се килову шашсад грамм)-ро ташкил дихад, ушр дар он воҷиб мегардад.

Дар хироҷ муъайян намудани ҳаҷми маблағ аз ҷумлаи салоҳиятҳои давлат аст. Аммо он чи аз муқаррароти хулафои рошидин дар бораи хироҷ ривоят шудааст, ин аст, ки ҳазрати Умар (р) бар аҳли савод (бахшे аз сарзамини Ирок) дар ҳар

ҷариб замини обғир (обӣ) як соъ аз маҳсули ба даст омада ва як дирҳам ва дар ҳар як ҷариб замини кишти хиёر (бодиринг), бодимҷон, ҳарбуза ва монанди инҳо панҷ дирҳам ва дар ҳар ҷариб боғи ангур ва хурмо (нахлистон) даҳ дирҳам хироҷ таъйин намудааст.

Ҷариб бинобар таҳқиқоти заминшиносӣ, шаст зироъ дар шаст зироъ мебошад, ки ҳар зироъи он тақрибан шаст сантиметр аст.

Агар зироъатҳои замини хироҷиро об ё борон аз байн бибарад, ё обу борон аз он хушк гардад ва ё оғати дигаре бирасад, ки ҳеч маҳсуле нарӯяд, хироҷ аз он замин соқит мегардад. Вале, агар соҳибаш онро бекор гузошт, хироҷашро бояд бипардозад.

Хироҷ барои ҳар соле таъйин мегардад, агарчи заминро соҳибонаш соле ду бор ва ё бештар кишт намоянд.

Дар сурати номаълум будани ҳолати аввалии минтақа, агар замин ба мерос аз мусалмоне ба мусалмони дигар интиқол ёбад, ушрӣ мебошад. Агар дар дасти куффор бошад, ё аз коғире ҳаридорӣ шавад, хироҷӣ мебошад.

Агар шахсе дар ҳавлии пеши хонаи худ дароҳт ва ё сабзичоти дигар кишт намояд, дар он ушр воҷиб намешавад, чи миқдоре, ки бошад.

Агар коғире замини ушриро аз мусалмоне ҳарад, ушрияти он бартараф мешавад ва агар баъдҳо боз ба дасти мусалмонон баргардад, дигар ушрӣ наҳоҳад гашт, балки ҳамон тавр хироҷӣ бокӣ мемонад.

Агар замини ушрӣ аз тарафи дехқон (касе, ки бо соҳиби замин музораъа намудааст) кошта шавад, ушр ба дехқону соҳиби замин бар ҳарду воҷиб мешавад ва агар замин ба дasti иҷоракор дода шавад, ушр танҳо бар иҷорагиранд воеҷиб аст, на бар иҷорадиҳанда.

### МАҶОДИН (маъданҳо)

Ҳар кӣ аз мусалмонон ва ё ахли зимма (ахли китоб: яҳуд ва насоро, ки таҳти ҳимояи ҳукумати исломӣ қарор дошта ва ҷизъ мепардозанд) маъданни тилло ё нуқра ё оҳан ё мис ва ё монанди онҳоро дар замине, ки ушр ва ё хироҷ дошта ва мулки касе ҳам набошад, ёфтанд, бояд панҷяки (1/5) онро бипардозанд ва бақияаш барои худи онҳост ва агар он замин мулки касе бошад, дар он сурат ба соҳибаш даҳл дорад.

Ҳар гоҳ афроди мазкур маъданро дар манзил ва ё замини худашон ёфтанд, чизе бар онҳо воеҷиб намешавад. Он мулки хосси худашон мегардад.

Агар маъдан тавассути ахли ҳарб (кофире, ки бо мусалмонон дар ҳоли ҷанг аст) дар замине, ки ба мусалмонон тааллуқ дорад, ёфта шавад, ҳамааш ба унвони ғанимат дар ихтиёри ҳокими исломӣ қарор мегирад.

Ҳар кӣ ганҷе биёбад ва дар он аломат ва нишоне аз мусалмонон вучуд дошта бошад, он ганҷ мисли луқата (моле, ки афтода бошад ва соҳиби

он маълум набошад, моли гумшуҳда) хоҳад буд, вале агар аломат ва нишонае аз мушрикон дошта бошад, монанди ғанимат аст, ки бояд панҷяки (1/5) онро бипардозад ва бақияаш барои ёбанда аст.

Ҷавоҳирот, ба монанди лӯълӯъ, анбар ва фирӯза панҷяк (1/5) надоранд.

### САДАҚАИ ФИТР

Пас аз поён ёфтани моҳи мубораки Рамазон, яъне дар рӯзи иди Фитр, шахси мусалмон бояд микдоре аз моли худро ба унвони ба фақир ё мискине бидиҳад.

Садақаи фитр сабаби погизагии нафси инсон аз баъзе плетагиҳо мебошад, ки имкон дорад гоҳо рӯзадорон дар моҳи Рамазон ба он олуда шуда бошанд. Ҳамчунин, камбағалон ва қишири ниёzmanди ҷомеъа лоақал дар рӯзҳои ид аз ҳӯрок ва эҳтиёҷоти муносибе баҳраманд мегарданд. Ибни Аббос (р) ривоят мекунад, ки: **Удо (с) закоти фиттро барои пок гардиданӣ рӯзадор аз беҳудагӣ ва бадсуханиӣ ва ҳамчунин, барои фароҳам гардиданӣ гизоӣ (ҳӯроки) муносибе барои ниёzmanдон воеҷиб гардонидааст».<sup>31</sup>**

Чӣ касе садақаи фиттро мепардозад?

<sup>31</sup>. Ба ривояти Абудовуд ва Ибни Моча.

Пардохти садақаи фитр бар ҳар касе, ки до-  
рои шароити зерин бошад, фарз аст:

1. Мусалмон бошад.
2. Озод бошад.

3. Сохиби нисоб бошад (ба ғайр аз маҳориҷи мавриди ниёз). Яъне шахсе ба он андоза молу сарват дошта бошад, ки баровардани закот бар вай воҷиб гашта ё агар чунин набуда, илова бар эҳтиёҷот ва заруриёти зиндагӣ ва рӯзмарраи худ, ҷандон ҷасоил дар ихтиёр ва мулки хеш дошта бошад, ки арзиши онҳо баробари саду ҷиҳоз мисқол нуқра бошад. Бар чунин шахсе садақаи фитр воҷиб мебошад, хоҳ он моли тиҷорат бошад ё не, сол бар вай гузашта бошад ё не.

Шахсе дорои хона ё ҷасоиле аст, ки агар фурӯхта ва ё қиматгузорӣ шаванд, арзиши онҳо зиёд аст, вале худаш ба онҳо ниёз дорад, то аз иҷораи онҳо зиндагияшро таъмин намояд ва ҷасоил низ мавриди эҳтиёҷи худаш ҳаст, бар чунин шахсе садақаи фитр лозим намешавад. Аммо, агар ду манзил дошта, якero ба иҷора дода бошад, дар сурате, ки заруриёти зиндагии худро аз даромади иҷораи он бароварда месозад, садақаи фитр бар вай воҷиб мешавад, зоро хонаи дуюм изофа бар заруриёти зиндагияш ба шумор меояд.

- Шахсе дорои ҷасоил ва хонаи изофа бар зарурияти рӯзмаррааш аст ва дар айни ҳол қарздор ҳам мебошад, дар ин сурат баъд аз канор гузоштани ҳиссаи қарз, агар ба андозаи закот боқӣ бимонад, садақаи фитр бар вай воҷиб мешавад.

- Садақаи фитр баъд аз дамиданӣ субҳи рӯзи ид воҷиб мешавад. Бинобарин, агар шахсе пеш аз

дамиданӣ субҳ даргuzашт ё баъд аз дамиданӣ субҳ ба дунё омад, садақаи фитр бар он ду воҷиб намешавад. Тифле пеш аз дамиданӣ субҳ ба дунё омад, дар сурате, ки падараш дорои шароити закот бошад, бар вай лозим аст, ки аз тарафи тифлаш низ садақаи фитр бидиҳад.

- Садақаи фитрро аз тарафи худаш, фарзандони хурдсолаш ва хидматгоронаш, ҳарчанд кофир ҳам бошанд, мепардозад. Зан бояд худаш садақаи фитрашро бидиҳад, вале агар шавҳараш аз ҷониби вай онро пардохт, ҷоиз аст. Фарзандони хурд низ агар дорои молу сарват бошанд, садақаи фитр аз моли худашон дода мешавад.

### Миқдори садақаи фитр

Миқдори садақаи фитр барои ҳар нафар аз ҳисоби гандум ва орди гандум ним соъ ва аз ҳисоби ҷав, хурмо ва монанди онҳо як соъ аст.

Агар пули (арзиши) яке аз ҷинсҳои мазкурро барои садақаи фитр бипардозад ҳам, кофӣ аст.

Як соъ тақрибан ба се килограмму шашсад грамм баробар аст.

### Вақти пардохти садақаи фитр

Садақаи фитр бо баромадани фаҷри (бомдоди) рӯзи иди фитр воҷиб мегардад ва мустаҳаб аст, ки пеш аз рафтани ба намозгоҳ онро бипардозад.

Агар қабл аз рӯзи иди Фитр ё баъд аз ид онро пардоҳт, ҷоиз аст.

Садақаи фитр бар ҳама, хоҳ рӯза гирифта бошад ё нағирифта бошад, воҷиб аст. Мустаҳқони садақаи фитр ҳамон шахсони мустаҳққи закот ҳастанд. Яъне ба ҳар касе закот дода мешуд, садақаи фитр низ ба ҳамонҳо дода мешавад.

## *ФЕҲРАСТ*

<i>Оғози сухан</i> .....	3
<i>Закот руҳни сеюми бинои Ислом</i> аст.....	6
<i>Закот роҳи такомули шахсияти инсон</i> аст.....	9
<i>Аз инфоқҳои ҷавонмардона то закоти фарзӣ</i> .....	15
<i>Закот муҳимтарин омили тазкияи рӯҳ</i> аст.....	20
<i>Мафҳуми закот</i> .....	24
<i>Закот дармони уқдаҳои рӯҳӣ ва бемориҳои</i> .....	26
<i>Закот василаи ҳифзи муҳити солими ҷомеъа</i> .....	32
<i>Закот нишонаи маҳбубият ва мақбулияти</i> .....	36
<i>Ҷойгоҳи парҳезкорон дар охи-</i> <i>рат</i> .....	42
<i>Нақши закот дар ҳифзи обрӯ ва каромати ин-</i> <i>сон</i> .....	43
<i>Закот ибодати молист</i> .....	51
<i>Закот омили ваҳдат ва мояи қуввати</i> .....	53
<i>Закот дар низоми илоҳӣ ивазнопазир</i> <i>аст</i> .....	56

<i>Закот баҳши муҳимме аз низоми иқтисодии</i> .....	56
<i>Моландӯзӣ ва оқибатҳои</i> он.....	67
<i>Оқибатҳои нафсонӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии</i> .....	71
<i>Чазои ухравӣ ва поёни кори моландӯзон</i> .....	88
<i>Закот дар чӣ навъ молҳо ва дороии инсон воҷиб</i> .....	90
<i>Ончи аз ин панҷ қисмат берун мемонад ва</i> .....	92
<i>Шартҳои фарз гардидани закот</i> .....	94
<i>Шартҳои дуруст гардидани адои закот</i> .....	97
<i>Ҳимояи соҳибкории хурду миёна ва нимабузург</i> .....	99
<i>Закот бар чӣ касоне фарз мегардад</i> .....	99
<i>Закот ба чӣ касоне дода меша-</i> <i>вад</i> .....	101
. <i>Мискинҳо</i> .....	104
<i>Навъҳои факру тангдастӣ</i> .....	107
3. <i>Омилони бар за-</i> <i>кот</i> .....	110
4. <i>Муаллафатул қулуб</i> .....	115
5. <i>Озодсозии</i> <i>барда-</i> <i>гон</i> .....	118
6. <i>Қарздорон</i> .....	120
7. <i>Дар</i> <i>роҳи</i> <i>Ху-</i> <i>до</i> .....	120

<i>8. Мусофири дар</i>	
<i>роҳмонда</i> .....	121
<i>Баёни баъзе масоили мустаҳикони закот</i> .....	125
<i>Шартҳои истиҳқоқи закот</i> .....	128
<i>Одоб ва мамнӯъоти закот</i> .....	134
<i>Навъҳои амволе, ки закот дар онҳо воҷиб мебошад</i> ....	
<i>135</i>	
<i>Закоти тилло ва нуқра</i> .....	136
<i>Закоти молҳои тиҷоратӣ</i> .....	145
<i>Закоти қарзҳо</i> .....	147
<i>Закоти ҷаҳорпойён</i> .....	150
<i>1. Шутур</i> .....	151
<i>2. Гов</i> .....	153
<i>3. Гӯсфанд</i> .....	153
<i>4.</i>	
<i>Асп</i> .....	154
<i>Аҳкоми гуно-</i>	
<i>гун</i> .....	155
<i>Закоти зироъат ва меваҷот</i> .....	156
<i>Навъи</i>	
<i>заминҳо</i> .....	160
<i>Маъо-</i>	
<i>дин</i> .....	163
<i>Садақаи фитр</i> .....	164
<i>Чӣ касе садақаи фитрро мепардо-</i>	
<i>зад?</i> .....	164
<i>Микдори садақаи</i>	
<i>фитр</i> .....	166
<i>Вақти пардоҳти садақаи фитр</i> .....	166

Барои қайдҳо:

دوشنبه

عبد الشريف باقى زاده

الزكاة ومكانتها  
في نظام الإسلام

171

АБДУШАРИФИ  
БОҚИЗОДА

ЗАКОТ  
ВА ҶОЙГОХИ ОН  
ДАР НИЗОМИ  
ИСЛОМ

Душанбе-2006

172

Барномаи худопарастӣ ва низоми ибодатҳо ҷавҳари ойини Исломро ба вучуд овардаанд ва ин фазои рӯҳӣ бар фарози арзишҳои илоҳии он соя афкандааст. Закот, ки низоми пардохтҳои молӣ ва ҳуқуқҳои Ҳудовандро дар молу дороии шахси мусалмон ба танзим дармеоварад, дар он рӯҳи ибодат дамида шудааст. Шахси мусалмон бо пардохти закоти молаш Ҳудоро ба беҳтарин ва комилтарин сурат ибодат менамояд.

Закот дуввумин қисмати такмилдиҳандай имони банда ва пас аз намоз муҳимтарин рукни бинои Ислом мебошад. Қуръон он арзиш ва ҷойгоҳеро, ки барои закот ва инфоқи дар роҳи Ҳудо қоил гардидааст ва он подошҳои фаровон ва пурарзишеро, ки барои аҳли хайр ваъда намудааст, барои ҳеч ҳукме аз аҳкоми илоҳӣ нагуфтааст. Ҳатто намоз, ки ҷойгоҳи хоссеро дар дин дорад ва пас аз имон ва қалимаи шаҳодат қарор мегирад, агар шахси намозгузор ба масъулиятҳои молии худ дар пешгоҳи Ҳудованд амал нанамояд, ҷойгоҳи муносиби худро пайдо намекунад ва мавриди қабул қарор намегирад.

Он миқдор тарғибу тавсияе, ки дар бораи закот ва инфоқи дар роҳи Ҳудо дар Қуръон вучуд дорад, дар бораи ҳеч масъалаи дигаре вучуд надорад.

Қуръони карим закотро роҳи покизагии нафс, та-комули шахсияти инсон ва омили ваҳдату ҳамbastagии динии мусалмонон донистааст.

Бар ҳамин асос, метавон гуфт, ки агар аҳкому ар-кон ва воҷиботи динӣ меваи муҳаббат, отифаи нек,

рӯҳияи инфоқу эҳсон ва эҳсони ҷавонмардиро дар дили инсон ба бор наоваранд, онҳо дорои ҳеч арзиши амалие намебошанд.